

БЮЛЛЕТЕНИ

**КОМИССИЯИ ОЛИИ АТТЕСТАЦИОННИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

БЮЛЛЕТЕНЬ

**ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

№2 (6) 2018

БЮЛЛЕТЕН АЗ СОЛИ 2017 НАШР МЕШАВАД.

**БЮЛЛЕТЕН ДАР ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 03.07.2017
ТАХТИ № 011/МЧ-97 САБТИ НОМ ШУДААСТ.
БЮЛЛЕТЕН ДАР ЯК СОЛ 4 МАРОТИБА ЧОП МЕШАВАД.**

Сармуҳаррир:

Розиқзода А.Ш. – доктори илмҳои таърих, раиси Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муовини сармуҳаррир:

Комилиён Ф.С. – доктори илмҳои физикаю математика, профессор, муовини раиси Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Котиби масъул:

Халилов Ш.Б. – номзади илмҳои физикаю математика, котиби илмии Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳайати таҳририя:

Бозоров Ш. – номзади илмҳои кишоварзӣ, мудири шуъбаи аттестатсионии илмҳои тиббӣ, байторӣ, фарматсевтӣ ва аграрии КОА

Сайёдов И.Д. – номзади илмҳои педагогӣ, мудири шуъбаи аттестатсионии илмҳои ҷамъиятӣ-гуманитарии КОА

Гулаҳмадов Ҳ.Ш. – номзади илмҳои техникӣ. мудири шуъбаи аттестатсионии илмҳои табииӣ-риёзӣ ва техникии КОА

Масъули чоп:

Шарифов Ҷ.

МУНДАРИЧА

| | |
|---|-----|
| Дастури Раёсати Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон | 4 |
| Регламент Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан..... | 11 |
| Дастурал дар бораи санчиши диссертатсияҳо оид ба мавҷуд будани асардузӣ аз рӯйи барномаи компьютерӣ | 19 |
| Инструкция по проверке докторантурских работ по компьютерной программе на наличие плагиата | 21 |
| Шинонномаҳои ихтиносҳои соҳаи илмҳои таърих | 23 |
| Паспорта специальностей исторических наук | 26 |
| Шинонномаҳои ихтиносҳои соҳаи илмҳои иқтисодӣ | 53 |
| Паспорта специальностей экономических наук | 57 |
| Шинонномаҳои ихтиносҳои соҳаи илмҳои таҳсилот | 146 |
| Паспорта специальностей педагогических наук..... | 151 |

Бо қарори Раёсати
КОА назди Президенти
Чумхурии Тоҷикистон
аз 27 апрели соли 2017,
№ 1/1 тасдик шудааст.

ДАСТУРИ
РАЁСАТИ КОМИССИЯИ ОЛИИ АТТЕСТАЦИОНИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМХУРИИ ТОҶИКИСТОН

Боби 1
Муқаррароти умумӣ

1. Даствури мазкур тартиби фаъолияти Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон (минбаъд - КОА), аз ҷумла омодасозии ҳучҷатҳо ва назорати иҷрои қарорҳои Раёсати КОА (минбаъд - Раёсат)-ро муайян ва танзим менамояд.

2. Раёсат мақоми асосии пешбараанди сиёсати давлатӣ оид ба аттестатсиияи кадрҳои илмӣ ва илмӣ-омӯзгории таҳассуси олӣ буда, оид ба масъалаҳои додани дараҷа ва унвонҳои илмӣ қарор қабул мекунад, талаботи ягонаро дар кишвар оид ба сатҳи илмии диссертатсиояҳо, таҳассуси илмии довталабони дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣ таъмин мекунад.

Раёсат фаъолияти худро дар асоси Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон, Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти илмӣ ва сиёсати давлатӣ оид ба илму техника», Низомномаи Муассисаи давлатии «Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон», «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)», «Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои диссертатсионӣ», дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва Даствури мазкур ба роҳ мемонад.

3. Теъдод ва ҳайати шаҳсии Раёсат бо пешниҳоди раиси КОА аз тарафи Президенти Чумхурии Тоҷикистон тасдик карда мешавад. Ба ҳайати Раёсат раиси КОА (раиси Раёсат), муовини раиси КОА (муовини раиси Раёсат), саркотиби илмии КОА, инчунин ҳодимони маъруфи илму маорифи чумхурӣ, ки соҳиби дараҷаи илмии доктори илм мебошанд, шомил мешаванд. Ҳар се сол сеяки ҳайати Раёсат иваз мегардад.

Котиби илмии Раёсат маъмулан, саркотиби илмии КОА ё аз чумлаи кормандони дигари КОА бо фармоиши раиси КОА таъйин карда мешавад.

Дар ҷаласаҳои Раёсат дар мавридҳои ба миён омадани зарурат, бо даъвати раиси Раёсат метавонанд шахсони дигари манфиатдор иштирок намоянд.

4. Дар ҷаласаҳои Раёсат масъалаҳои асосии соҳаи аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илмӣ-омӯзгории таҳассуси олӣ (минбаъд – кадрҳои илмӣ) баррасӣ карда мешаванд, аз ҷумла:

- дар асоси дарҳостномаҳои шӯроҳои диссертатсионӣ додани дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯйи ихтисос, номзади илм ва доктори илм;

- дар асоси дарҳостномаи шӯрои олимони (илмӣ-техникии) муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ё муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ додани унвони илмии дотсент ё профессор;

- гузаронидани баробарарзишии (нострификатсияи) ҳуҷҷатҳо оид ба дараҷа ва унвонҳои илмии дарёфтнамудаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар давлатҳое, ки бо Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эътироғи ин гуна ҳуҷҷатҳо шартнома доранд;

- гузаронидани аттестатсияи такрории шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин, шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде, ки дараҷа ва унвонҳои илмиро дар давлатҳои бо Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба эътироғи ин гуна ҳуҷҷатҳо шартнома надошта дарёфт кардаанд;

- баррасии шикоятномаҳо оид ба додани дараҷа ва унвонҳои илмӣ.

Агар масъалаҳои ба баррасии ҷаласаи Раёсат пешниҳодшаванда дорои сирри давлатӣ ё иттилооти интишори маҳдуд бошанд, мақоми ҳифзи иттилооти КОА тибқи талаботи қонунгузорӣ маҷмӯи тадбирҳои даҳлдорро амалӣ менамояд.

5. Тибқи ваколатҳои худ Раёсат ҳуқуқ дорад:

- боздоштан ва ё қатъ намудани фаъолияти шӯроҳои диссертатсионӣ, иваз кардани раис, муовини раис ва котиби илмӣ, тамдиди муҳлати ваколати онҳо, тағиیر додани ихтисосҳо ва (ё) соҳаҳои илми ба онҳо вобастакардашуда, баррасии мавод аз рӯйи натиҷаҳои санчиши фаъолияти онҳо;

- ташкили шӯроҳои экспертӣ, тағиирри ҳайати онҳо (аз ҷумла иваз намудани раис, муовини раис, котиби илмӣ), тамдиди ваколати

шўроҳои мазкур, боздоштан ё қатъ намудани фаъолияти онҳо, санчиши фаъолияти шўроҳои экспертӣ;

- назорат аз болои фаъолияти шўроҳои диссертационӣ, шўроҳои илмии муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз рӯйи масъалаҳои аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илмӣ-омӯзгории тахассуси олӣ, баррасии мавод аз рӯйи натиҷаҳои санчиши фаъолияти онҳо;

- тасдиқи шиносномаҳои ихтисосҳои кадрҳои илмӣ, иштирок дар таҳияи барномаҳои минимуми имтиҳонҳои номзадӣ аз рӯйи фанҳои тахассусӣ;

- тамдид ва боздоштани ҷараёни баррасии парвандашои аттестатсионӣ;

- рад намудани дарҳости шўроҳои диссертационӣ оид ба додани дарачаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯйи ихтисос, номзади илм ва доктори илм;

- рад намудани дарҳости шўроҳои олимони (илмӣ-техникии) муассисаҳо оид ба додани унвонҳои илмии дотсент ва профессор;

- боздоштани баррасии диссертатсия дар КОА дар сурати аз тарафи довталабон вайрон кардани муқаррароти бандҳои 8, 11, 16 «Тартиби додани дарачаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)»;

- маҳрум (барқарор) намудани кормандони илмӣ ва шахсони дигар аз (ба) дарачаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣ;

Раёсати КОА метавонад дигар масъалаҳое, ки ба ваколати Раёсати КОА шомиланд, баррасӣ намояд ва оид ба онҳо қарорҳои даҳлдор қабул намояд.

6. Хулосаҳои Раёсат дар шакли қарорҳои Раёсат қабул карда мешаванд.

Боби 2

Омодасозии ҷаласаҳои Раёсат

7. Дар ҷаласаҳои Раёсат масъалаҳои ба рӯзномаи ҷаласа шомилбуда (минбаъд - рӯзнома) баррасӣ мешаванд.

Масъалаҳо ва пешниҳодҳоро барои ба рӯзномаи ҷаласа дохил намудан аъзои Раёсат, шўроҳои экспертӣ, воҳидҳои соҳтории КОА, инчунин комиссияҳои аз тарафи КОА ташкилшуда ироа меқунанд.

Аз руий ҳар як масъалаи пешниҳодшаванда ба рӯзнома, воҳиди соҳтории КОА маълумотномаро вобаста ба қарори Раёсат бо

замимаи ҳамаи маводи барои баррасии масъалаи мазкур зарурбуда (минбаъд - маълумотнома) омода мекунад.

Пешниҳодҳои дар қисми дувуми банди мазкур нишондодашуда ва маълумотномаҳои ба онҳо замимашаванда бо муовини раиси КОА, саркотиби илмӣ мувофиқа карда шуда, дар муҳлати на дертар аз ҳафт рӯзи корӣ пеш аз баргузории ҷаласа ба котиби илмии Раёсат ироа мешаванд.

Пешниҳодҳои воридгардида ва маълумотномаҳои ба онҳо замимашуда аз тарафи котиби илмии Раёсат дар муҳлати на дертар аз 5 рӯзи корӣ то баргузории ҷаласа ҷамъбаст карда мешаванд. Лоиҳаи рӯзномаи бо ҷонишини раиси КОА ва саркотиби илмӣ мувофиқашуда ба раиси КОА барои баррасӣ ва тасдиқ пешниҳод карда мешавад.

Дар мавридҳои истисной бо иҷозати раиси КОА ироаи пешниҳодҳо бъди тамом шудани муҳлати дар қисми ҷоруми ҳамин банд зикршуда низ иҷозат дода мешавад. Барои ин воҳиди соҳторӣ гузоришномаи бо муовини раиси КОА ва саркотиби илмӣ мувофиқашударо бо далелҳои асосноки зарурати ба рӯзнома ворид намудани масъалаи мазкур пешниҳод менамояд.

8. Раиси КОА ҳамчунин рӯйхати шахсони ба ҷаласаи Раёсат даъватшавандаро тасдиқ мекунад.

Котиби илмии Раёсат даъватномаҳоро ба ҷаласаи Раёсат омода карда, онҳоро тибки рӯйхати тасдиқшуда ирсол менамояд.

9. Рӯзномаи тасдиқшуда ва маводи иттилоотии зарурӣ аз тарафи котиби илмии Раёсат ба таваҷҷуҳӣ аъзои Раёсат ва шахсони даъватшаванда, маъмулан, на дертар аз 3 рӯзи корӣ то рӯзи баргузории ҷаласаи Раёсат расонида мешаванд ва ҳамзамон дар сомонаи КОА ҷой дода мешаванд.

Барои бо рӯзнома ва маводи иттилоотии зарурӣ шинос намудани аъзои Раёсат, котиби илмии Раёсат, аз ҷумла низоми ҳудкори электронии мубодилаи ҳуҷҷатҳо ва почтаи электрониро истифода мекунад. Ў ҳамчунин таксири ҳуҷҷатҳои ҷаласаи Раёсатро амалӣ менамояд.

10. Аъзои Раёсат вазифадоранд, ки на дертар аз як рӯзи кории қабл аз баргузории ҷаласаи Раёсат бо диссертатсияҳо ё автореферати диссертатсияҳое, ки ихтисоси онҳо ба самти таҳқиқоти илмии онҳо мутобиқат доранд, шинос шаванд.

11. Бақайдгирии иштироккунданагони ҷаласаи Раёсат ва додани маводи тавзеъшавандаро котиби илмии Раёсат амалӣ менамояд.

12. Таъминот, мусоидати техникӣ ва меъёрии ҳуқуқии баргузории ҷаласаҳои Раёсатро саркотиби илмии КОА ба амал мебарорад.

Боби 3 **Тартиби баргузории ҷаласаҳои Раёсат**

13. Ҕаласаҳои Раёсат аз рӯйи зарурат, маъмулан, на камтар аз як маротиба дар як моҳ, таҳти раисии раиси КОА баргузор мегарданд.

Дар ҳолатҳои истиснӣ, ҳангоми ҳузур надоштани раиси КОА, ҷаласаро муовини раиси КОА ва дар ҳолати ҳамзамон ҳозир набудани раиси КОА ва муовини ў, дар ҳолати имконнапазир будани таъхири ҷаласаи Раёсат, ҷаласаро саркотиби илмии КОА (минбаъд - раисикунанда) баргузор мекунад.

14. Санай баргузории ҷаласаи Раёсатро, маъмулан раиси КОА бо пешниҳоди саркотиби илмӣ муайян мекунад.

15. Ҕаласаи Раёсат ҳамон вақт босалоҳият дониста мешавад, ки агар дар он на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои Раёсат ҳузур дошта бошанд.

16. Дар ҷаласаҳои Раёсат ба ғайр аз аъзои Раёсат, котиби илмии Раёсат ва шахсони даъватшуда, бо иҷозати раиси Раёсат ё раисикунанда, бо ҳуқуқи овози машваратӣ метавонанд роҳбарони шӯроҳои эксперти, раисони комиссияҳои аз тарафи КОА таъсисгардида, инчунин роҳбарони воҳидҳои соҳтории КОА, ки масъалаҳои онҳо ба баррасии ҷаласаи Раёсат бароварда шудааст ва ашҳоси дигар иштирок намоянд.

Намояндағони воситаҳои аҳбори омма метавонанд дар ҷаласаҳои Раёсат бо иҷозати раиси КОА ҳузур дошта бошанд.

17. Масъалаҳои рӯзномаро дар ҷаласаи Раёсат роҳбарони КОА, раисони шӯроҳои экспертии КОА, намояндағони комиссияҳои аз тарафи КОА таъсисгардида, роҳбарони воҳидҳои соҳтории КОА, аъзои Раёсат, ки масъули омода намудани масъала мебошанд, гузориш медиҳанд.

18. Қарорҳои Раёсат, маъмулан, ба тарики гузаронидани овоздиҳии ошкоро қабул карда мешаванд. Овоздиҳии пӯшида дар ҳолати ворид шудани чунин дарҳост аз тарафи як ё якчанд аъзои Раёсат баргузор мегардад.

Қарори Раёсат ҳамон вақт қабулшуда ҳисоб мешавад, ки агар ба тарафдории он на камтар аз нисфи ҳайати умумии Раёсат овоз дода бошад.

Агар узви Раёсат роҳбари илми (мушовири илмӣ)-и довталаби дараҷаи илмие бошад, ки диссертатсияи ў дар ҷаласаи Раёсат баррасӣ мегардад, он узви Раёсат ҳуқуқи ширкат кардан дар овоздиҳӣ ҳангоми қабули қарор оид ба додани дараҷаи илмиро надорад.

19. Агар дар натиҷаи овоздиҳӣ дар Раёсат аз рӯйи масъалаи ба довталаби дараҷаи илмӣ додани дараҷаи илмӣ, шумораи зарурии овозҳои барои қабули қарори мувоғиқ бо ҳулосаи шӯрои экспертий ба даст наояд, Раёсат ба яке аз аъзои худ гузаронидани эспертизай иловагии диссертатсияро супориш медиҳад.

20. Узви Раёсат, ки бо қарори Раёсат пурра ё қисман розӣ набошад, ҳуқуқ дорад, ақидаи вижайи худро ба таври ҳаттӣ манзур намояд. Он ба қарори Раёсат замима гардида, дар ин ҳусус ба аъзои Раёсат иттилоъ дода мешавад.

Ҳангоми баргузор намудани экспертизай иловагӣ, узви Раёсат ҳуқуқ дорад, ҳангоми зарурат мутахассисони дигари ихтиносанди соҳаи диссертатсияро ҷалб намояд. Дар ҷаласаи навбатии Раёсат, эксперти таъйиннамудаи Раёсат ҳулосаи ҳаттиро аз рӯйи ҳулосаҳои экспертизай баргузоршуда пешниҳод мекунад.

Қарори ниҳоиро Раёсат бо дарназардоши ҳулосаи пешниҳодгардида дар ҷаласаи навбатии Раёсат қабул мекунад.

Ҳангоми қабули қарори Раёсат аз рӯйи шикоятнома ҳулосаи комиссия оид ба баррасии шикоятнома ба инобат гирифта мешавад. Қароре, ки Раёсат оид ба шикоятнома, алалхусус, дар бобати арзёбии илмии диссертатсия қабул мекунад, қарори ниҳоӣ мебошад.

21. Дар ҷараёни ҷаласаи Раёсат протокол тартиб дода мешавад. Тартибу танзими протоколро котиби илмии Раёсат ва дар ҳолати ҳузур надоштани ў, шахсеро, ки раиси Раёсат ва ё раисикунанда котиб таъйин мекунад, таъмин менамояд.

22. Қарори Раёсат дар муҳлати на камтар аз 5 рӯзи баъди ҷаласаи Раёсат аз тарафи шаҳсони онро омодакарда ба муовини Раиси КОА манзур гардида, аз тарафи раиси Раёсат ё раисикунанда ва инчунин котиби илмӣ имзо карда мешавад.

23. Қарори Раёсат дар варакаи расмии КОА ба расмият дароварда мешавад.

Қарори Раёсат дар низоми худкори мубодилаи ҳуччатҳо ба қайд гирифта мешавад, нусхай электронии он ва замимаҳои қарор ба ҳуччати дахлдори корти бақайдгирӣ-назоратӣ наасб карда мешавад.

Қарори Раёсат ба шакли хаттӣ дар назди котиби илмии Раёсат нигахдорӣ мешавад. Бо гузаштани як сол, аммо на дертар аз ду соли баъди хатми коргузории дафтардорӣ, бо тартиби муқарраргардида қарор ба бойгонии КОА бояд супорида шавад.

24. Ирсоли нусхаҳои қарорҳои Раёсат ва дар сурати зарурат нусхаҳои протоколи ҷаласаи Раёсат дар муддати 5 рӯзи корӣ аз рӯзи ба имзо расидани онҳо, мутобиқи шохиси тавзееъ, ки аз тарафи воҳидҳои соҳтории масъули омодасозии масъалаҳои дар ҷаласаи Раёсат баррасишаванд мураттаб мешаванд, амалӣ мегардад.

Шохисҳои тавзееъ ҳамроҳ бо ҳуччатҳои марбут ба протоколҳои ҷаласаи Раёсат нигахдорӣ мешаванд.

25. Протоколҳои ҷаласаҳои Раёсат дар муҳлати 10 рӯз баъд аз санаи баргузории ҷаласа аз тарафи котиби илмии Раёсат дар асоси қайдҳои техниқӣ, дастнависҳо, пайнавиштҳо ва ғайра, инчунин, ҳуччатҳои барои ҷаласа омодагардида (рӯзнома, маълумотномаҳо ва ғайра) ба расмият дароварда мешаванд.

Протоколҳои ҷаласаҳои Раёсатро раиси Раёсат ё раиси қонсуланда, саркотиби илмӣ ва котиби илмии Раёсат имзо мекунанд.

Протоколҳои ҷаласаҳои Раёсат аз тарафи котиби илмии Раёсат дар системаи худкори электронии мубодилаи ҳуччатҳо ба қайд гирифта шуда, нусхай электронии онҳо ва замимаҳо ба протокол дар ҳуччати дахлдори корти бақайдгирӣ-назоратӣ наасб карда мешавад.

Протоколҳои ҷаласаҳои Раёсат ба шакли хаттӣ дар назди котиби Раёсат нигоҳдорӣ мешаванд. Бо гузаштани як сол, аммо на дертар аз ду соли баъди хатми коргузории дафтардорӣ, протоколҳо бо тартиби муқарраршуда ба бойгонии КОА бояд супорида шаванд.

26. Тартиби назорати иҷрои супоришҳои дар қарорҳои Раёсат ҷойдошта, инчунин омодасозии нусхай протоколҳои ҷаласаҳои Раёсат ва рӯйнавишти онҳоро санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамоянд.

27. Ҷаласаҳои Раёсати КОА, маъмулан, дар шаҳри Душанбе дар бинои маъмурии КОА баргузор мешаванд. Дар мавриди зарурат мумкин аст ҷаласаҳои сайёр баргузор карда шаванд.

Утвержден
решением Президиума
ВАК при Президенте
Республики Таджикистан
от 27 апреля 2017 г., №1/1

РЕГЛАМЕНТ
ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Глава 1
Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет и регулирует порядок деятельности Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан (далее – ВАК), в том числе подготовку документов и контроль за исполнением решений Президиума ВАК (далее – Президиум).

2. Президиум является главным органом по проведению государственной политики в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации и принимает решения по вопросам присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, обеспечивает единые требования, предъявляемые в стране к уровню диссертаций, научной квалификации соискателей ученых степеней и ученых званий.

Президиум осуществляет свою деятельность на основе Конституции Республики Таджикистан, Закона Республики Таджикистан «О научной деятельности и государственной научно-технической политике», Положения о Государственном учреждении «Высшая аттестационная комиссия при Президенте Республики Таджикистан», «Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора)», «Типового положения о диссертационном совете», иных нормативных правовых актов и настоящего Регламента.

3. Численность и персональный состав Президиума утверждаются Президентом Республики Таджикистан. В состав Президиума входят председатель ВАК (председатель Президиума), заместитель Председателя ВАК (заместитель председателя Президиума), главный ученый секретарь ВАК, а также известные деятели науки и образования, имеющие ученую степень доктора

наук. Состав Президиума изменяется каждые три года на одну треть.

Ученым секретарем Президиума распоряжением председателя ВАК, как правило, назначается главный ученый секретарь ВАК или лицо из числа других сотрудников ВАК.

На заседаниях Президиума, при необходимости, по приглашению председателя Президиума могут принимать участие иные заинтересованные лица.

4. На заседаниях Президиума рассматриваются основные вопросы в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (далее – научные кадры), включая:

- присуждение ученой степени доктора философии (PhD)-доктора по специальности, кандидата наук и доктора наук на основании ходатайств диссертационных советов;

- присвоение ученых званий доцента или профессора на основании ходатайства ученого (научно-технического) совета научно-исследовательских учреждений или высших профессиональных учебных заведений;

- проведение ностирификации документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, полученных гражданами Республики Таджикистан, иностранными гражданами и лицами без гражданства в государствах, имеющих договор о признании таких документов с Республикой Таджикистан;

- проведение переаттестации граждан Республики Таджикистан, а также граждан иностранных государств и лиц без гражданства, имеющих ученые степени и ученые звания, полученные в государствах, не имеющих договор о признании таких документов с Республикой Таджикистан;

- рассмотрение апелляций по вопросам присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий.

Если вопросы, выносимые на заседание Президиума, содержат государственную тайну или информацию ограниченного распространения, орган по защите информации ВАК осуществляет комплекс соответствующих мер в соответствии с требованиями законодательства.

5. В соответствии со своими полномочиями Президиум имеет право:

- приостановления или прекращения деятельности диссертационных советов, смены председателя, заместителя председателя и ученого секретаря, продления срока их полномочия, изменения научных специальностей и (или) отраслей науки

связанных с ними, рассмотрения материалов по результату проверки их деятельности;

- формирования экспертных советов, замены их состава (в том числе председателя, заместителя председателя, ученого секретаря), продления полномочий данных советов, приостановления или прекращения их деятельности, а также проверки деятельности экспертных советов;

- контроля над деятельностью диссертационных советов, ученых советов научно-исследовательских учреждений и высших профессиональных учебных заведений по вопросам аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, рассмотрения материалов по результатам проверки их деятельности;

- утверждения паспортов специальностей научных кадров, участие в разработке программ минимумов кандидатских экзаменов по профильным предметам;

- продления и приостановления процесса рассмотрения аттестационных дел;

- отклонения ходатайства диссертационных советов о присуждении ученой степени доктора философии (PhD)-доктора по специальности, кандидата наук и доктора наук;

- отклонения ходатайства ученых (научно-технических) советов учреждений о присвоении ученых званий доцента и профессора;

- снятия диссертаций с рассмотрения в ВАК при нарушении соискателями предписаний пунктов 8, 11 и 16 «Порядка присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий (доцента, профессора)»;

- лишения (восстановления) ученых степеней и ученых званий научных работников и других лиц.

Президиум ВАК может рассматривать иные вопросы, отнесенные к полномочиям ВАК и принимать по ним соответствующие решения.

6. Заключения Президиума оформляются в виде решений Президиума.

Глава 2. Подготовка заседаний Президиума

7. На заседаниях Президиума рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания Президиума (далее – повестка дня).

Предложения по вопросам, предлагаемым для включения в повестку дня, вносятся членами Президиума, экспертными советами, структурными подразделения ВАК, а также созданными ВАК комиссиями.

По каждому вопросу, предлагаемому для включения в повестку дня, структурным подразделением ВАК подготавливается справка к решению Президиума с приложением всех необходимых для рассмотрения данного вопроса материалов (далее – справка).

Указанные в части второй настоящего пункта предложения и прилагаемые к ним справки согласовываются с заместителем председателя ВАК, главным ученым секретарем и не позднее, чем за семь рабочих дней до дня проведения заседания предоставляются ученому секретарю Президиума.

Поступившие предложения и прилагаемые к ним справки обобщаются секретарем Президиума не позднее, чем за пять рабочих дней до дня проведения заседания. Проект повестки дня, согласованный с заместителем председателя ВАК и главным ученым секретарем, вносится председателю ВАК на рассмотрение и утверждение.

В исключительных случаях с разрешения председателя ВАК допускается внесение предложений и по истечении срока, указанного в части четвертой настоящего пункта. Для этого структурное подразделение представляет согласованную с заместителем председателя ВАК и главным ученым секретарем докладную записку с аргументированным обоснованием необходимости включения в повестку дня данного вопроса.

8. Председателем ВАК утверждается также список лиц, приглашенных на заседание Президиума.

Ученый секретарь Президиума готовит приглашения на заседание Президиума и направляет их по утвержденному списку.

9. Утвержденная повестка дня и необходимые информационные материалы доводятся секретарем Президиума до сведения членов Президиума и приглашенных лиц, как правило, не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания Президиума и одновременно размещаются на сайте ВАК.

Для ознакомления членов Президиума с повесткой дня и необходимыми информационными материалами ученый секретарь Президиума использует, в том числе автоматизированную систему электронного документооборота и электронную почту. Он осуществляет также тиражирование документов к заседаниям Президиума.

10. Члены Президиума обязаны не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения заседания Президиума, ознакомиться с диссертациями или авторефератами диссертаций, профиль которых соответствует направлению проводимых ими научных исследований.

11. Регистрация участников заседания Президиума и представление им раздаточных материалов осуществляется ученым секретарем Президиума.

12. Нормативно-правовое обеспечение и техническое сопровождение заседаний Президиума осуществляется главным ученым секретарем ВАК.

Глава 3. Порядок проведения заседания Президиума

13. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в месяц под председательством председателя ВАК.

В исключительных случаях при отсутствии председателя ВАК заседание проводится под председательством заместителя председателя ВАК, а в случае одновременного отсутствия заместителя председателя и председателя ВАК при невозможности переноса заседания Президиума – главного ученого секретаря ВАК (далее – председательствующий).

14. Дата проведения заседания Президиума определяется председателем ВАК, как правило, по предложению главного ученого секретаря.

15. Заседание Президиума считается правомочным при условии присутствия на нем не менее двух третей членов Президиума.

16. В заседаниях Президиума помимо членов Президиума, ученого секретаря Президиума и приглашенных лиц с разрешения председателя Президиума или председательствующего могут принимать участие с правом совещательного голоса руководители экспертных советов и председатели созданных ВАК комиссий, а также руководители структурных подразделений ВАК, вопросы которых выносятся на рассмотрение и иные лица.

Представители средств массовой информации могут присутствовать на заседаниях Президиума с разрешения председателя ВАК.

17. Вопросы повестки дня, докладываются на заседании Президиума руководителями ВАК, председателями экспертных

советов ВАК, представителями созданных ВАК комиссий, руководителями структурных подразделений ВАК, членами Президиума, ответственными за подготовку вопроса.

18. Решения Президиума принимаются, как правило, путем проведения открытого голосования. Тайное голосование проводится в случае поступления соответствующего ходатайства от одного или нескольких членов Президиума.

Решение Президиума считается принятым, если за него проголосовало не менее половины общего состава Президиума.

Член Президиума, являющийся научным руководителем (научным консультантом) соискателя ученой степени, диссертация которого рассматривается на заседании Президиума, не вправе участвовать в голосовании при принятии решения о присуждении ученой степени.

19. Если в результате голосования в Президиуме по вопросу присуждения соискателю искомой ученой степени не набрано требуемое для принятия решения в соответствии с заключением экспертного совета количество голосов, Президиум поручает одному из своих членов провести дополнительную экспертизу диссертации.

20. Член Президиума, полностью или частично не согласный с решением Президиума, вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. Оно прилагается к решению Президиума, о чем извещаются члены Президиума.

При проведении дополнительной экспертизы член Президиума вправе привлечь, при необходимости, других специалистов по профилю диссертации. Назначенный Президиумом эксперт к очередному заседанию Президиума представляет письменное заключение по результатам проведенной экспертизы.

На очередном заседании Президиума с учетом представленного экспертом заключения принимается окончательное решение.

При принятии решения Президиума по апелляции учитывается заключение комиссии по рассмотрению апелляции. Решение, принятое Президиумом по апелляции, особенно, в части научной оценки диссертации, является окончательным.

21. В ходе заседаний Президиума ведется протокол. Ведение протокола обеспечивается ученым секретарем Президиума, а в его отсутствие – лицом, назначенным председателем Президиума или председательствующим.

22. Решение Президиума в пятидневный срок после заседания Президиума визируются лицами, их подготовившими, заместителю

председателя ВАК и подписываются председателем Президиума или председательствующим, а также ученым секретарем.

23. Решение Президиума оформляются на бланках ВАК.

Решение Президиума регистрируются в автоматизированной системе документооборота, их электронная копия и приложения к решению прикрепляются к соответствующей документу регистрационно-контрольной карточке.

Решение Президиума на бумажных носителях хранятся ученого секретаря Президиума. По истечении года, но не позднее двух лет после завершения делопроизводства, в установленном порядке они подлежат передаче в архив ВАК.

24. Направление копий решений Президиума и при необходимости копии протокола заседания Президиума осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня подписания решений Президиума, согласно указателю рассылки, составленному структурными подразделениями, ответственными за подготовку вопросов, рассматриваемых на заседании Президиума.

Указатели рассылки хранятся вместе с документами к протоколам заседаний Президиума.

25. Протоколы заседаний Президиума в десятидневный срок со дня проведения заседания оформляются ученым секретарем Президиума на основании технических, рукописных, стенографических или других записей хода заседания, а также документов, подготовленных к заседанию (повестки дня, справок и др.).

Протоколы заседаний Президиума подписываются председателем Президиума или председательствующим, главным ученым секретарем и ученым секретарем Президиума.

Протоколы заседаний Президиума регистрируются ученым секретарем Президиума в автоматизированной системе электронного документооборота, их электронная копия и приложения к протоколу прикрепляются к соответствующей документу регистрационно-контрольной карточке.

Протоколы заседаний Президиума на бумажных носителях хранятся ученого секретаря Президиума. В установленном порядке по истечении года, но не позднее двух лет после завершения делопроизводства, они подлежат передаче в архив ВАК.

26. Порядок контроля за исполнением содержащихся в решениях Президиума поручений, а также подготовки копий протоколов заседаний Президиума и выпуск из них устанавливается в

соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан.

27. Заседания Президиума ВАК, как правило, проводятся в городе Душанбе, в административном здании ВАК. При необходимости могут проводиться выездные заседания.

Бо қарори Раёсати
КОА назди Президенти
Чумхурии Тоҷикистон
аз 31 майи соли 2018,
№5/7 тасдиқ шудааст.

ДАСТУРАМАЛ
ДАР БОРАИ САНЧИШИ ДИССЕРТАЦИЯҲО ОИД БА
МАВҶУД БУДАНИ АСАРДУЗДӢ АЗ РӮЙИ БАРНОМАИ
КОМПЮТЕРӢ

1. Муқаррароти умумӣ

1. Даствурамали мазкури Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон (минбаъд – Даствурамал) тартиби гузаронидани санчиши диссертацияҳои докторӣ, номзадӣ ва доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯйи ихтисосро оид ба мавҷуд будан (набудан)-и истинод ба маводи иқтибосгардида танзим менамояд.

2. Даствурамал фаъолияти кормандони Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон (минбаъд – КОА), аъзои шӯроҳои эксперти, шӯроҳои диссертационӣ ва комиссия оид ба зидди асардуздиро барои санчиши диссертацияҳо аз рӯйи барномаи компьютерӣ (антиплагиат) муқаррар менамояд.

**2. Тартиби гузаронидани санчиши диссертацияҳо аз рӯйи барномаи
компьютерӣ оид ба мавҷуд будани (набудани) асардуздӣ (плагиат)**

1. Санчиши диссертацияҳо оид ба ҷой доштани (надоштани) асардуздӣ (плагиат) бо истифода аз барномаи компьютерӣ амалӣ мегардад.

2. Нусхай электронии диссертация ва автореферат, ки он дар компакт-диск пешниҳод мегардад, бояд ба талаботи зерин мувофиқат намояд:

- дар сатҳи гайрикории компакт-диск насаб, ном, номи падари муаллифи диссертация ва рамзи ихтисос бо фломастери покнашаванда навишта ё ҳамин гуна матни чопшуда часпонида мешавад;

- парвандаҳои (файлҳои) дохили диск бояд тавассути барномаи даҳлдор боз шаванд;

- ҳаҷми парвандадо набояд аз 10 Мбайт зиёд бошад;

- расмҳо, графикҳо, тасвирҳо ва иттилооти дигари графикӣ дар формати gif ё jpg пешниҳод карда шаванд.

3. Ҳангоми риоя нагардидани шартҳои банди 2, диск ба шӯрои диссертационӣ баргардонида мешавад.

4. Бахшҳои соҳтории диссертатсия: «Сарсаҳифа», «Мундариҷа», «Муқаддима», «Рӯйхати адабиёти истифодагардида», «Замимаҳо» ва ҷадвалу иттилооти графикӣ аз санчиш оид ба мавҷудияти маводи иқтибосии беистинод истисно мешаванд.

5. Дар ҳолати дар диссертатсия мавҷуд набудани асадрӯзӣ (плагиат) ё мавҷуд будани на бештар аз 25% мувофиқатҳо кормандони масъули КОА, ки санчиши маводи пешниҳодшударо гузаронидаанд, маълумотномаро имзо намуда, ба шуъбаи атtestатсионии даҳлдор месупоранд.

6. Дар ҳолати дар диссертатсия бештар аз 25% будани мувофиқатҳо комиссия оид ба зидди асадрӯзӣ (антiplагиат) онро аз нав месанҷад.

Қарори комиссия оид ба зидди асадрӯзӣ тавассути протоколи ҷаласа, ки аз тарафи ҳамаи аъзои он имзо шудааст, ба шӯрои эксперти пешниҳод мегардад.

7. Ҳангоми тасдиқи чой доштани 30% мувофиқат бо як сарчашма комиссия оид ба зидди асадрӯзӣ ба Раёсати КОА тавсияномаи радкуни диссертатсияро омода менамояд.

8. Агар диссертатсия ба забони давлатӣ навишта шуда бошад, бо дарназардошти банди 4 Дастурамали мазкур автореферати диссертатсия санҷида мешавад. Ҳангоми чой надоштани асадрӯзӣ ё чой доштани камтар аз 8% мувофиқатҳо кормандони масъули КОА, ки санчиши маводи пешниҳодшударо гузаронидаанд, маълумотномаро имзо намуда, ба шуъбаи атtestатсионии даҳлдор месупоранд.

Утвержден
решением Президиума
ВАК при Президенте
Республики Таджикистан
от 31 мая 2018 г., №5/7

**ИНСТРУКЦИЯ
О ПРОВЕРКЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА НАЛИЧИЕ ПЛАГИАТА
ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЕ**

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан (далее - Инструкция) регулирует порядок проведения проверки диссертаций докторов наук, кандидатов наук и докторов философии (PhD)-докторов по специальности на наличие (отсутствие) ссылки на заимствованный материал.

2. Инструкция устанавливает порядок деятельности сотрудников Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан (далее - ВАК), членов экспертных советов, диссертационных советов и комиссий по антиплагиату с целью проверки диссертаций по компьютерной программе (антиплагиат).

2. Порядок проведения проверки диссертаций по компьютерной программе на наличие (отсутствие) плагиата

1. Проверка диссертаций на наличие (отсутствие) плагиата осуществляется с использованием компьютерной программы.

2. Электронная версия диссертации и автореферата, предоставляемая на компакт-диске, должна соответствовать следующим требованиям:

- на нерабочей поверхности компакт-диска с электронной версией диссертации и автореферата не стирающимся фломастером записывается фамилия, имя, отчество диссертанта, шифр специальности или такой отпечатанный текст наклеивается на диск;
- файлы на диске должны открываться соответствующей программой;
- объем файла не должен превышать 10 Мбайт;
- рисунки, графики, изображения и другая графическая информация должны представляться в формате gif или jpg.

3. При несоблюдении условий пункта 2 диск возвращается в диссертационный совет.

4. Из проверки на наличие заимствованного материала без ссылки исключаются следующие структурные части диссертации: «Титульный лист», «Оглавление», «Введение», «Список литературы», «Приложения», таблицы и графическая информация.

5. При отсутствии в диссертации плагиата или наличии не более 25% совпадений ответственные сотрудники ВАК, выполнившие проверку представленного материала, подписывают и передают в соответствующие аттестационные отделы справку.

6. В случае превышения совпадений в диссертации более чем на 25% комиссия по антиплагиату проверяет его заново.

Решение комиссии по антиплагиату представляется эксперному совету посредством протокола заседания, подписанного всеми её членами.

7. При подтверждении наличия совпадений 30% с одним источником комиссия по антиплагиату готовит Президиуму ВАК рекомендацию к отклонению диссертации.

8. В случае, когда диссертация написана на государственном языке, с учетом пункта 4 данной Инструкции проверяется автореферат диссертации. При отсутствии плагиата или наличии менее 8% совпадений ответственные сотрудники ВАК, выполнившие проверку представленного материала, подписывают и передают в соответствующие аттестационные отделы справку.

ШИНОСНОМАҲОИ СОҲАИ ИЛМҲОИ ТАЪРИХ

Шиносномаи ихтисоси 07.00.02

(Бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 сентябр соли 2017, № 4/1 тасдиқ шудааст).

Рамзи ихтисос:

07.00.02 - Таърихи ватанӣ (таърихи ҳалқи тоҷик)

I. Соҳаи илм:

Илмҳои таърих

II. Шарҳи ихтисос:

Таърихи ватанӣ – соҳаи илми таърих буда, инкишофи равандҳои таърихиро аз замонҳои қадим то имрӯз дар ҳудуди Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо таърихи кишварҳои Аврупо ва таърихи умумиҷаҳонӣ, барқароршавии давлатдории он, рушди равандҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангиро таҳқиқ менамояд.

III. Соҳаҳои таҳқиқот:

1. Рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеа дар ҳудуди Тоҷикистон: соҳти ҷомеа, кишоварзӣ, саноат, роҳҳои иртиботӣ ва нақлиёт, тичорат, воситаҳои алоқа, шаҳрсозӣ, ташаккул ва вазъи табақаҳо, синфҳо;
2. Ташкилотҳои давлатӣ дар ҳудуди Тоҷикистон, сиёсати дохилӣ ва хориҷии онҳо, ҳукуматҳои маҳаллӣ, муборизаҳои синфӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва гайрисиёсӣ, ташкилотҳо, идеологияи давлатӣ, синфӣ ва табақавӣ;
3. Дин ва маросимҳои динӣ, вазъият ва нақши ҷамъиятҳои динӣ дар рушди ҳаёти давлатӣ ва иҷтимоӣ, фарҳангӣ, муносибатҳои мутақобилаи ҷамъиятҳои динӣ;
4. Маданияти моддӣ ва маънавӣ, маориф ва илм;
5. Равандҳои этникӣ дар ҳудуди Тоҷикистон, вижагиҳои миллӣ, муносибатҳои мутақобилаи байни ҳалқҳо, фарҳангии миллӣ ва ҳаракатҳои миллӣ;
6. Робитаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ ва фарҳангии Тоҷикистон бо дигар кишварҳо.

IV. Ихтисосҳои мӯҷовир:

05.25.02 – Ҳучҷатнигорӣ, ҳучҷатшиносиӣ ва бойгонишиносиӣ

- 07.00.03 – Таърихи умумӣ
- 07.00.15 – Таърихи муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати хориҷӣ
- 07.00.06 - Бостоншиносӣ
- 07.00.07 – Мардумшиносӣ, этнология ва антропология
- 07.00.09 - Таърихнигорӣ, маъказшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ
- 23.00.01 - Назарияи сиёсат, таъриҳ ва методологияи илми сиёсӣ

V. Ҳудудгузорӣ бо ихтисосҳои мучовир

Ихтисоси 07.00.02 -Таърихи ватанӣ аз ихтисоси 05.25.02 - Ҳуҷҷатнигорӣ, ҳуҷҷатшиносӣ ва бойгонишиносӣ бо он фарқ мекунад, ки дар ихтисоси 07.00.02 ҳуҷҷатҳо ҳамчун намуди асосии иттилоот оид ба таърихи гузаштаи марҳилаи муайяни таърихӣ, ки ҷиҳати ҳалли масъалаи мушаххаси илмӣ заруранд, маҳсуб меёбанд. Ихтисоси 05.25.02 бошад, таҳқиқи қонунияти ташкили ҳуҷҷатҳоро ҳамчун ҳомилии иттилоотро дар назар дорад.

Ихтисоси 07.00.02 аз ихтисоси 07.00.03 -Таърихи умумӣ бо он фарқ мекунад, ки барои ихтисоси 07.00.02 таҳқиқи қонуниятҳо ва вижагиҳои инкишофи таърихии Тоҷикистон дар ҳамbastagӣ бо таърихи Аврупо ва таърихи умумиҷаҳонӣ хос аст, вале ихтисоси 07.00.03 масъалаҳои таърихи кишварҳои хориҷӣ (Аврупо ва ҷаҳон)-ро меомӯзад.

Ихтисоси 07.00.02 аз ихтисоси 07.00.15 - Таърихи муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати хориҷӣ бо он фарқ мекунад, ки вай вижагиҳои инкишофи таърихии Тоҷикистонро дар доираи робитаҳо бо давлатҳо ва ҳалқҳои дигар меомӯзад, дар ҳоле, ки ихтисоси 07.00.15 проблемаҳои муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати байналмилалӣ, инчунин динамикаи проблемаҳои ҷаҳонии имрӯзаро таҳқиқ менамояд.

Дар доираи ихтисоси 07.00.02, дар тафовут аз ихтисоси 07.00.06 - Бостоншиносӣ инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҳалқи тоҷик дар асоси маҷмӯи сарҷашмаҳои дастрас (хаттӣ, тасвирий, моддӣ) таҳқиқ мегардад. Дар ихтисоси 07.00.06 бошад, бештар маданияти моддӣ дар асоси сарҷашмаҳои шайъӣ омӯхта мешавад.

Ихтисоси 07.00.02 ба омӯзиши муносибатҳои байнҳамдигарии ҳалқҳо дар ҳудуди Тоҷикистон, проблемаи ташаккул ва инкишофи ҳалқият ва миллати тоҷик равона шудааст. Илмҳое, ки ихтисоси 07.00.07 - Мардумшиносӣ, этнология ва антропологияро муттаҳид

менамоянд, дар тафовут аз ихтисоси 07.00.02, раванди ташаккулёй ва инкишофи халкҳо, тарзи зиндагии онҳоро меомӯзанд.

Ихтисоси 07.00.02, дар тафовут аз ихтисоси 07.00.09 - Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таъриҳӣ, таҳлили манбаъҳо, асарҳои муҳаққиқон ва методҳои таҳқиқоти таъриҳӣ аз нуқтаи назари истифодаи онҳо ҷиҳати ҳалли проблемаи мушаххаси илмиро дар бар мегирад. Дар доираи ихтисоси 07.00.09 ҳамзамон ҳуди раванди андухташавии донишҳои таъриҳӣ таҳқиқ гардида, назария ва методҳои истифодаи манбаъҳои таъриҳӣ коркард мешаванд.

Ихтисоси 07.00.02 аз ихтисоси 23.00.01- Назарияи сиёsat, таъриҳ ва методологияи илми сиёсӣ бо он фарқ мекунад, ки робитаҳои иҷтимоӣ ва сиёсии Тоҷикистонро бо дигар кишварҳо дар марҳилаи мушаххаси таъриҳӣ меомӯзад. Аммо дар доираи ихтисоси 23.00.01 таҳияи илмӣ ва коркарди проблемаи муносибатҳои сиёсӣ, инкишофи илми сиёсӣ дар ҷаҳони имрӯза амалӣ мегардад.

ПАСПОРТА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Паспорт специальности 07.00.02

(Утвержден решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 27 сентября 2017 года № 4/1)

Шифр специальности:

07.00.02 – Отечественная история

I. Отрасль науки:

Исторические науки

II. Формула специальности

Отечественная история – область исторического знания, исследующая развитие исторического процесса на территории Таджикистан с древнейших времен до наших дней в контексте европейской и всемирной истории, становление ее государственности, развитие экономики, культуры, социальные и политические процессы.

III. Области исследований

1. Социально-экономическое развитие общества на территории Таджикистан: общественный строй, сельское хозяйство, промышленность, пути сообщения и транспорт, торговля, средства связи, урбанизация, формирование и положение сословий, классов.

2. Государственные образования на территории Таджикистан, их внутренняя и внешняя политика, местное управление, классовая борьба, политические и иные партии, организации, государственная, классовая и сословная идеология.

3. Религия и церковь, положение и роль отдельных конфессий в государственной и общественной жизни, культурном развитии, конфессиональные взаимоотношения.

4. Материальная и духовная культура, просвещение и наука.

5. Этнические процессы на территории Таджикистан, национальная ментальность, межэтнические взаимоотношения, национальная культура и национальные движения.

6. Экономические, общественно-политические и культурные связи Таджикистан с другими странами.

IV. Смежные специальности

- 05.25.02 – Документалистика, документоведение и архивоведение
- 07.00.03 – Всеобщая история

- 07.00.15 - История международных отношений и внешней политики
 - 07.00.06 - Археология
 - 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология
 - 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического исследования
 - 23.00.01 - Теория политики, история и методология политической науки

V.Разграничения со смежными специальностями

Специальность 07.00.02 Отечественная история отличается от специальности 05.25.02 Документалистика, документоведение, архивоведение тем, что в специальности 07.00.02 документы рассматриваются как основной вид информации (источник знаний) о прошлом определенной исторической эпохи, необходимой для решения конкретных научных проблем, а специальность 05.25.02 предполагает исследование закономерностей создания документов как носителей информации.

Специальность 07.00.02 отличается от специальности 07.00.03 Всеобщая история тем, что для специальности 07.00.02 характерно исследование закономерностей и особенностей исторического развития Таджикистан в контексте европейской и всемирной истории, а специальность 07.00.03 изучает проблемы зарубежной (европейской и всемирной) истории.

Специальность 07.00.02 отличается от специальности 07.00.15 История международных отношений и внешней политики тем, что она изучает особенности исторического развития Таджикистан в контексте ее взаимоотношений с другими государствами и народами, в то время как специальность 07.00.15 исследует проблемы международных отношений и международной политики, а также динамику глобальных проблем современности.

В рамках специальности 07.00.02, в отличие от специальности 07.00.06 Археология, исследуется социально-экономическое, политическое и культурное развитие таджикского народа на основе всего доступного комплекса источников (письменных, изобразительных и вещественных). По специальности 07.00.06 изучается преимущественно материальная культура на основе вещественных источников, причем реконструируется прежде всего доисторическая эпоха, а также отдельные аспекты развития истории материальной и духовной культуры позднейшего времени.

Специальность 07.00.02 ориентирована на изучение этнических взаимоотношений на территории Таджикистан, проблем

становления и развития таджикской народности и нации. Науки, объединяемые специальностью 07.00.07 Этнография, этнология и антропология, в отличие от специальности 07.00.02, изучают процесс формирования и развития народов-этносов, их образ жизни.

По специальности 07.00.02, в отличие от специальности 07.00.09 Историография, источниковедение и методы исторического исследования, предполагается анализ источников, трудов предшественников и методов исторического исследования в аспекте их применения для решения конкретных научных проблем. В то же время в рамках специальности 07.00.09 исследуется сам процесс накопления исторических знаний, разрабатываются теория и методики использования исторических источников.

Специальность 07.00.02 отличается от специальности 23.00.01 Теория политики, история и методология политической науки тем, что изучает общественно-политические взаимоотношения Таджикистан с другими странами в их развитии на конкретных, завершенных исторических этапах. А в рамках специальности 23.00.01 осуществляется научная постановка и разработка проблем политических отношений, развитие политической науки в современном мире.

Шиносномаи ихтисоси 07.00.03

(Бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 сентябри соли 2017 № 4/1 тасдиқ шудааст).

Рамзи ихтисос:

07.00.03-Таърихи умумӣ (давраи дахлдор)

I. Соҳаи илм

Илмҳои таърих

II. Шарҳи ихтисос

Таърихи умумӣ – соҳаи илмest, ки масъалаҳои раванди умумиҷаҳонӣ-таърихӣ ва таърихи кишварҳои хориҷӣ, пайдоиш ва инкишофи соҳторҳои иҷтимоӣ ва ниҳодҳо, миллатҳо, ҳалқиятҳо ва дигар гурӯҳҳои аҳолиро дар асоси усул (принципҳо) ва равишҳои муосири методологӣ, ёдгориҳои ҳуҷҷатӣ ва моддӣ аз замонҳои қадимтарин то замони муосирро меомӯзад.

Аҳамияти иҷтимоӣ-фарҳангии ҳалли проблемаҳои ихтисос - оғариниши тасвири томи илмии раванди умумиҷаҳонӣ-таърихӣ ва таърихи кишварҳои хориҷӣ дар сатҳҳои форматсионӣ, тамаддунӣ ва кишваршиносӣ, мукаммалгардонии омӯзиш ва тадриси таъриҳ дар мактабҳои миёна ва олӣ, инчунин дар густариши робитаҳои илмӣ ва фарҳангӣ бо дигар кишварҳоро дар бар мегирад.

III. Соҳаҳои таҳқиқот

Умумиятҳо ва вижагиҳо дар таҳаввулоти тамаддунҳои ҷаҳонӣ, инкишофи иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангии ҳалқҳо ва кишварҳо дар робитаи мутақобила бо фаъолияти гуногунҷабҳаи одамон дар ҳамаи қитъаҳо ва марҳилаҳои инкишоф.

Инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодӣ (кишоварзӣ, саноат, роҳҳои иртиботӣ ва нақлиёт, тиҷорат, воситаҳои алоқа, равандҳои шаҳрнишинӣ, тағйироти демографӣ) ва иҷтимоӣ-сиёсии давлатҳои хориҷӣ, дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ аз замонҳои қадим то имрӯз.

Ташаккул, инкишоф, муносибатҳои мутақобила, зеҳният, ҳаёти ҳаррӯза, фарҳанги ҳалқиятҳо ва миллатҳо дар ҳудуди Аврупо, Амрико, Осиё, Африқо, Австралия ва Океания.

Ташаккул, инкишоф, муносибатҳои мутақобила, низоъҳои зеҳнӣ, ҳаёти ҳаррӯзai гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ки аз рӯйи мансубияти синфӣ, чинсӣ, синнусолӣ, нажодӣ, этникӣ, миллӣ-фарҳангӣ ва динӣ

табақабандй шудаанд, вазъияти ичтимой-иқтисодй ва сиёсӣ дар кишварҳои Аврупо, Амрико, Осиё ва Африқо, дар Австралия ва Океания.

Пайдоиш, таҳаввулот, дастурҳои барномавӣ ва фаъолияти амалии ниҳодҳои сиёсӣ, бо шумули мақомоти ҳокимиияти иҷроия ва судӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, иттифоқҳои қасаба, созмонҳои ҷамъиятӣ ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ (миллӣ, динӣ, ҷавонон, занҳо, сулҳофарона, экологӣ ва гайра) дар кишварҳои Аврупо, Амрико, Осиё ва Африқо, дар Австралия ва Океания.

Мақом ва нақши қалисоҳо ва ташкилотҳои динӣ дар таърихи кишварҳои алоҳида ва минтақаҳо, сиёсати давлатӣ оид ба дин ва ниҳодҳои динӣ ва баръакс, таъсирни дин ва ниҳодҳои динӣ, инчунин таълимотҳои материалистӣ ба сиёсати ниҳодҳои давлатӣ ва рафтори шаҳрвандон, муносибатҳои этноконфессионалӣ ва байнимазҳабӣ дар таърихи ҷаҳонӣ ва дар кишварҳои алоҳидаи Аврупо, Амрико, Осиё, Африқо, Австралия ва Океания.

Робитаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, ҷамъиятӣ, фарҳангӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ, миёни кишварҳои алоҳида, инчунин ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамъиятии мамлакатҳои Аврупо, Амрико, Осиё ва Африқо, Австралия ва Океания.

Инкишофи маданияти моддӣ ва маънавӣ, маориф ва илм, сиёсати давлатӣ дар соҳаи фарҳанг, маориф ва илм дар минтақаҳои алоҳида ва кишварҳои Аврупо, Амрико, Осиё ва Африқо, дар Австралия ва Океания.

Ҷангҳо ва низоъҳои мусаллаҳона дар кишварҳои ҳориҷӣ, дар натиҷаи низоъҳои ҳарбӣ тағиیر ёфтани вазъияти иқтисодӣ ва сиёсӣ дар кишварҳои ширкаткунанда ва дар миқёси байналмилалӣ.

IV. Ихтисосҳои мӯҷовир

07.00.02 – Таърихи ватани

07.00.06 – Бостоншиносӣ

07.00.07 – Мардумшиносӣ, этнология ва антропология

07.00.09 – Таърихнигорӣ, маъказшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таъриҳӣ

07.00.15 – Таърихи муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати ҳориҷӣ

24.00.01 – Назария ва таърихи фарҳанг

V. Ҳудудгузорӣ бо ихтисосҳои мӯҷовир

Дар тағовут аз ихтисоси 07.00.02, ки дар доираи он қонуниятиҳо ва вижагиҳои таърихи ҳалқи тоҷик дар ҳамbastagӣ бо таърихи

Аврупо ва умумицахонӣ омӯхта мешавад, ихтисоси 07.00.03 таърихи Аврупо ва умумицахониро ҳам дар сатҳи кишварҳои алоҳида ва ҳам дар сатҳи минтақаҳо дар ин ё он марҳилаи таърихӣ меомӯзад.

Дар тафовут аз ихтисоси 07.00.06, ки дар таҳқиқоти он дар асоси манбаъҳои ҳуҷҷатӣ, пеш аз ҳама, давраи тотаърихӣ соҳта мешавад, таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 07.00.03 инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодӣ, давлатӣ-сиёсӣ, ҷамъиятӣ ва фарҳангии ҳалқҳо, мамлакатҳо ва минтақаҳоро ҳам дар асоси ёдгориҳои маданияти моддӣ ва ҳам дар асоси сарчашмаҳои ҳаттӣ меомӯзад.

Дар тафовут аз ихтисоси 07.00.07, ки асосан ба омӯзиши раванди ташаккӯй ва инкишофи ҳалқҳо, ҳалқиятҳо, гурӯҳҳои этноиҷтимоӣ, маданият ва тарзи зиндагии онҳо дар иртибот бо фолклори маросимӣ, мусикии ҳалқӣ машғул аст, таҳқиқот дар ихтисоси 07.00.03 сиёсати ниҳодҳои мухталиф ва дар амал татбиқ намудани онро нисбат ба гурӯҳҳои этноиҷтимоӣ, синфӣ ва мазҳабӣ, раванди ташкӯл ва инкишофи онҳо, проблемаҳои ҳаёти рӯзмарра, низоъҳои дохилӣ ва миёни ин гурӯҳҳо, инчунин масъалаҳои вобаста ба ташаккули худшиносии миллӣ, синфӣ ва диниро дар ҳудуди мамлакатҳои алоҳида ва минтақаҳо дар асоси методҳои анъанавӣ-таърихӣ ва сарчашмаҳо меомӯзад.

Дар фарқият аз ихтисоси 07.00.09, ки дар доираи он раванди андухташавии донишҳои таърихӣ таҳқиқ, инчунин коркарди назария ва методикаи истифодаи сарчашмаҳои таърихӣ амалӣ мегардад, дар таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 07.00.03 истифодаи бевоситаи манбаъҳои фарҳангӣ моддӣ ва маънавиро ҳамчун намуди асосии иттилоот роҷеъ ба давраи муайяни таърихӣ, истифодаи методология ва методҳои маҳсуси таҳқиқоти таърихӣ, гузаронидани таҳлили ҷанбаҳои таърихнигории таърихи кишварҳои ҳориҷӣ ва минтақаҳоро бо мақсади иҷро гардиданӣ вазифаҳои гузошташуда пешбинӣ мешаванд.

Дар тафовут аз ихтисоси 07.00.15, ки дар доираи он таърихи муносибатҳои байнҳамдигарӣ ва робитаҳои миёни давлатҳо, ҳалқҳо ва дигар субъектҳои муносибатҳои байналмилалӣ таҳқиқ мегарданд, таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 07.00.03 равандҳои инкишофи сиёсии дохилӣ, иқтисоди дохилӣ, иҷтимоӣ-фарҳангии мамлакатҳои алоҳидаи ҳориҷӣ, минтақаҳо ва тамаддунҳоро меомӯзад, инчунин таъсири муносибатҳои байнидавлатӣ, равобити байналмилалиро ба инкишофи сиёсӣ ва иқтисодии мамлакатҳо ва минтақаҳо дар давраи муайяни таърихӣ маълум менамояд.

Дар тафовут аз ихтисоси 24.00.01, ки таҳқиқоти он ба омӯзиши равандҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, этноконфессиалий, таърихи фарҳанги ҳалқҳо, давлатҳо, минтақаҳо, инчунин ташаккул ва таҳаввулоти консепсияҳои фалсафӣ-антропологӣ ва фарҳангӣ равона шудаанд, таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 07.00.03 инкишофи фарҳанги моддӣ ва маънавӣ, илм, техника ва маорифро дар мамлакатҳои гуногун ва минтақаҳои ҷаҳон, инчунин мавқеи таърихӣ ва нақши қалисоҳо ва ташкилотҳои диниро дар таърихи мамлакатҳои алоҳида ва минтақаҳо, дин ва ниҳодҳои динӣ, таълимотҳои материалистӣ, муносибатҳои этноконфессиалиро дар таърихи умумичаҳонӣ меомӯзад.

Паспорт специальности 07.00.03

(Утвержден решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 27 сентября 2017 года № 4/1)

Шифр специальности:

07.00.03 –Всеобщая история

I.Отрасль науки:

Исторические науки

II. Формула специальности

Всеобщая история – область науки, изучающая проблемы всемирно-исторического процесса и истории зарубежных стран, генезиса и развития социальных структур и институтов, наций, этносов и других групп населения на основе современных методологических принципов и подходов, документальных и материальных памятников с древнейших времен до наших дней.

Социально-культурное значение решения проблем специальности заключается в создании целостной научной картины всемирно-исторического процесса и истории зарубежных стран на формационном, цивилизационном и страноведческом уровнях, совершенствовании изучения и преподавания истории в высших и средних учебных заведениях, расширении научных и культурных связей с другими странами.

III. Области исследования

Общее и особенное в эволюции мировых цивилизаций, экономическое, политическое и социокультурное развитие народов и стран во взаимосвязи с разнообразными сферами человеческой деятельности на всех континентах и этапах развития.

Социально-экономическое (сельское хозяйство, промышленность, пути сообщения и транспорт, торговля, средства связи, процессы урбанизации, демографические сдвиги) и социально-политическое развитие зарубежных государств на национальном (федеральном), региональном и местном уровне от древности до наших дней.

Формирование, развитие, взаимоотношения, ментальность, повседневная жизнь, культура этносов и наций на территории Европы, Америки, Азии, Африки, Австралии и Океании.

Формирование, развитие, взаимоотношения, конфликты ментальность, повседневная жизнь социальных групп, стратифицируемых по классовой, гендерной, возрастной, расовой,

этнической, национально-культурной и религиозной принадлежности, социально-экономическому и политическому положению в странах Европы, Америки, Азии и Африки, в Австралии и Океании.

Генезис, эволюция, программные установки и практическая деятельность политических институтов, включая представительные, исполнительные, судебные органы власти, политические партии, профессиональные союзы, общественные организации и общественные движения (национальные, религиозные, молодежные, женские, миротворческие, экологические и другие) в странах Европы, Америки, Азии и Африки, в Австралии и Океании.

Место и роль церквей и религиозных организаций в истории отдельных стран и регионов, государственная политика в отношении религий и религиозных институтов, и, наоборот, влияние религий и религиозных институтов, а также материалистических учений на политику государственных институтов и поведение граждан, этноконфессиональные и межконфессиональные отношения в мировой истории и в отдельных странах Европы, Америки, Азии и Африки, в Австралии и Океании.

Экономические, политические, общественные, культурные связи на глобальном, региональном и локальном уровнях, между отдельными странами, а также государственными и общественными организациями стран Европы, Америки, Азии и Африки, Австралии и Океании.

Развитие материальной и духовной культуры, просвещения и науки, государственная политика в области культуры, просвещения и науки в отдельных регионах и странах Европы, Америки, Азии и Африки, в Австралии и Океании.

Войны и вооруженные конфликты в зарубежных странах, изменения в следствии военных конфликтов экономической и политической ситуации в странах-участницах и в международном масштабе.

IV. Смежные специальности

- 07.00.02 –Отечественная история
- 07.00.06 – Археология
- 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология
- 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования
- 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики
- 24.00.01 – Теория и история культуры

V. Разграничение со смежными специальностями

В отличие от специальности 07.00.02, исследования в рамках которой занимаются изучением закономерностей и особенностей истории Таджикистана в контексте европейской и всемирной истории, исследования по специальности 07.00.03 изучают европейскую и всемирную историю, как на уровне отдельных стран, так и на уровне регионов в тот или иной исторический период.

В отличие от специальности 07.00.06, в исследованиях которой на основе вещественных источников конструируется, прежде всего, доисторическая эпоха, исследования по специальности 07.00.03 изучают социально-экономическое, государственно-политическое, общественное и культурное развитие народов, стран и регионов, как на основе памятников материальной культуры, так и на основе письменных источников.

В отличие от специальности 07.00.07, для исследований которой характерно изучение процесса формирования и развития народов, этносов, этносоциальных групп, их культуры и образа жизни в многочисленных связях с обрядовым фольклором, народной музыкой, хореографией, исследования по специальности 07.00.03 изучают политику различных институтов и ее практическое воплощение в отношении этносоциальных, классовых и конфессиональных групп, процесса их становления и развития, проблем повседневной жизни, конфликтов внутри и между этими группами, а также вопросы, связанные с формированием национального, классового, религиозного самосознания на территории отдельных стран и регионов на основе традиционных исторических методов и источников.

В отличие от специальности 07.00.09, в рамках которой исследуются процессы накопления исторических знаний, а также осуществляется разработка теории и методики использования исторических источников, исследования по специальности 07.00.03 предполагают непосредственное использование источников материальной и духовной культуры как основного вида информации о прошлом определенной исторической эпохи, использование методологии и специальных методов исторического исследования, проведение анализа историографических аспектов истории зарубежных стран и регионов в целях достижения поставленных задач.

В отличие от специальности 07.00.15, в рамках которой ведутся исследования истории взаимоотношений и связей между государствами, народами и другими субъектами международных

отношений, исследования по специальности 07.00.03 изучают процессы внутриполитического, внутриэкономического, социально-культурного развития отдельных зарубежных стран, регионов и цивилизаций, а также выявляют влияние межгосударственных отношений, международных связей на политическое и экономическое развитие стран и регионов в определенный исторический период.

В отличие от специальности 24.00.01, исследования которой направлены на изучение социокультурных, этноконфессиональных процессов, истории культуры народов, государств, регионов, конкретных форм культурного бытия человека в историко-философском аспектах, а также формирование и эволюцию философско-антропологических и культурологических концепций, исследования по специальности 07.00.03 изучают развитие материальной и духовной культуры, науки, техники и образования в различных странах и регионах мира; историческое место и роль церквей и религиозных организаций в истории отдельных стран и регионов, религий и религиозных институтов, материалистических учений, этноконфессиональных отношений в мировой истории.

Шиносномаи ихтисоси 07.00.06

(Бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 сентябри соли 2017 № 4/1 тасдиқ шудааст).

Рамзи ихтисос :

07.00.06 -Бостоншиносӣ

I. Соҳаи илм:

Илмҳои таъриҳ

II. Шарҳи ихтисос:

Бостоншиносӣ - соҳаи илми таъриҳ аст, ки проблемаҳои таъриҳро аз рӯйи сарчашмаҳои моддӣ ва хаттӣ аз замони пайдоиши инсон то асри XIX дар қаринаи раванди умумиҷаҳонӣ-таъриҳӣ дар асоси сатҳи имрӯзai тафсирҳои таъриҳии маводи таҳқиқоти бостоншиносӣ меомӯзад.

III. Соҳаҳои таҳқиқот:

1. Мавод ва ёдгориҳои бостоншиносӣ аз рӯйи сарчашмаҳои хаттӣ ва таҳқиқоти бостоншиносӣ.
 2. Равандҳои таъриҳии инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодӣ, намудҳои фаъолияти хоҷагидорӣ, проблемаҳои таърихи сиёсӣ тибқи маводи хаттӣ ва бостоншиносӣ, проблемаҳои марҳилабандии таъриҳӣ ва таснифи ёдгориҳо.
 3. Равандҳои ташаккули фарҳангҳои бостоншиносӣ ва умумиятҳои этникӣ, нуфуз ва таъсири байниҳамдигарии онҳо.
 4. Инкишофи техникаҳои бостонӣ ва такмилёбии технологияҳо, аз худ кардани маводи навин, истифодаи воситаҳо ва методикаҳои нави техникӣ дар омӯзиши маводи бостоншиносӣ.
 5. Инкишофи фарҳангӣ маънавӣ ва тасаввуроти идеологӣ, объектҳои дағнӣ.
 6. Методикаи таҳқиқоти саҳроӣ ва идоравӣ, тафсирни таъриҳии маводи бостоншиносӣ.
 7. Таърихи бостоншиносӣ.
 8. Бостоншиносӣ дар соҳаҳои осорхона ва сайёҳӣ.
 9. Проблемаҳои нигоҳдории ёдгориҳои бостоншиносӣ.
- ### **IV. Ихтисосҳои мучовир:**
- 07.00.02 – Таърихи ватанӣ
 - 07.00.03 – Таърихи умумӣ
 - 07.00.07 – Мардумшиносӣ, этнология ва антропология

- 07.00.10 – Таърихи илм ва техника
- 09.00.14 – Фалсафаи дин ва диншиносӣ
- 24.00.01 – Назария ва таърихи фарҳанг
- 24.00.03 – Осорхонашиносӣ, нигоҳдошт ва тармими объектҳои таърихӣ-фарҳангӣ

V. Ҳудудгузорӣ бо ихтисосҳои мучовир

Тафовутҳои ихтисоси 07.00.06 аз ихтисосҳои мучовири он дар сарчашмаҳои асосии таҳқиқот ва ҷанбаи проблемаҳо ҳалшаванд, вижагии кор бо сарчашмаҳо ва тағсирни маводи асосии таҳқиқот зоҳир мегардад. Сарчашмаи асосии ихтисоси 07.00.06 ёдгориҳои бостоншиносӣ, маводи шайъӣ, ки дар ҷараёни бо методҳои маҳсус таҳқиқ намудани онҳо ва тағсирни натиҷаҳои бадастомада пайдо шудаанд, маҳсуб меёбанд.

Дар тафовут аз ихтисосҳои 07.00.02 ва 07.00.03, дар ихтисоси 07.00.06 аксаран, фарҳангӣ моддӣ дар асоси сарчашмаҳои шайъӣ омӯҳта мешавад, дар зимн, пеш аз ҳама, давраи тотаърихӣ ва ҳамчунин ҷанбаҳои алоҳидай инкишофи фарҳангӣ моддӣ ва маънавӣ бо ҷалби сарчашмаҳои хаттӣ бозсозӣ мегардад.

Дар тафовут аз ихтисоси 07.00.07, таҳқиқот дар ихтисоси 07.00.06 ба фарҳангӣ моддӣ ва маънавии аҳолии бостонӣ бахшида шудаанд.

Дар тафовут аз ихтисоси 07.00.10- Таърихи илм ва техника, ихтисоси 07.00.06 дар асоси маводи бостоншиносӣ ва бо истифодаи методҳои илмҳои техникӣ омӯҳта мешавад.

Дар тафовут аз ихтисоси 09.00.14, таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 07.00.06 бозёфтҳои моддии падидай ҷаҳонбинии динӣ (иншоот, аз ҷумла, объектҳои дағнӣ; масолех ва ҷиҳози маросимӣ) - ро меомӯзанд ва падидоҳои оинҳои мушаҳҳасро дар шароити муайянӣ таърихӣ бозсозӣ менамояд.

Дар тафовут аз ихтисоси 24.00.01, таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 07.00.06 ашёи алоҳидай ба бозёфтҳои маҷмӯӣ, инчунин ёдгориҳои бостоншиносиро ҳамчун падидоҳои раванди инкишофи тамаддун дар шароити мушаҳҳаси таърихӣ меомӯзанд.

Дар тафовут аз ихтисоси 24.00.03, таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 07.00.06 ба омӯзиши ҳусусиятҳои хоси бозёфтҳо, ёдгориҳои бостоншиносӣ, нигоҳдорӣ ва тағсирни таърихии онҳо равона шудаанд.

Паспорт специальности 07.00.06

(Утвержден решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 27 сентября 2017 года № 4/1)

Шифр специальности:

07.00.06 – Археология

I. Отрасль науки:

Исторические науки

II. Формула специальности

Археология – область исторической науки, изучающая проблемы истории по материальным и письменным источникам со времени первоначального заселения до XIX века в контексте всемирно-исторического процесса и на основе современного уровня исторических интерпретаций материалов археологических исследований.

III. Области исследования

1. Археологические памятники и материалы по письменным источникам и археологическим исследованиям.
2. Исторические процессы социально-экономического развития, видов хозяйственной деятельности, проблемы политической истории по письменным и археологическим материалам, проблемы исторической периодизации и классификации памятников.
3. Процессы формирования археологических культур и этнических общностей и их взаимодействие и влияние.
4. Развитие древней техники и усовершенствование технологий, освоение новых материалов, применение новых технических средств и методик в изучении археологических материалов.
5. Развитие духовной культуры и идеологических представлений, погребальные объекты.
6. Методика полевых и камеральных исследований, исторической интерпретации археологических материалов.
7. История археологии.
8. Археология в музейной и туристической сферах.
9. Проблемы сохранения археологических памятников.

IV. Смежные специальности

- 07.00.02 – Отечественная история
- 07.00.03 – Всеобщая история
- 07.00.07 – Этнография, этнология, антропология

- 07.00.10 – История науки и техники
- 09.00.14 – Философия религии и религиоведение
- 24.00.01 – Теория и история культуры
- 24.00.03 – Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов

V. Разграничения со смежными специальностями

Разграничение специальности 07.00.06 со смежными специальностями проводится по основным источникам исследований и характеру решаемых проблем, специфике работы с источниками и интерпретации основных материалов исследования. Основным источником для специальности 07.00.06 являются археологические памятники, вещественный материал, выявленный в ходе их исследования специфическими методами и интерпретация полученных результатов.

В отличие от специальностей 07.00.02 и 07.00.03, по специальности 07.00.06 изучается преимущественно материальная культура на основе вещественных источников, причем реконструируется, прежде всего, доисторическая эпоха, а также отдельные аспекты развития истории материальной и духовной культуры позднейшего времени с привлечением письменных источников.

В отличие от специальности 07.00.07, исследования по специальности 07.00.06 касаются материальной и духовной культуры древнего населения.

В отличие от специальности 07.00.10, История науки и техники специальностью 07.00.06 изучается на археологических материалах с использованием методов технических наук.

В отличие от специальности 09.00.14, исследования по специальности 07.00.06 изучают материальные артефакты проявления религиозных воззрений (сооружения, в том числе погребальные объекты; культовые изделия и принадлежности) и реконструируют проявления конкретных культов в определенных исторических условиях.

В отличие от специальности 24.00.01, исследования по специальности 07.00.06 изучают отдельные предметы и комплексы находок, памятники археологии как проявления процесса развития цивилизации в конкретных исторических условиях.

В отличие от специальности 24.00.03, исследования по специальности 07.00.06 касаются изучения характерных черт артефактов, памятников археологии, обеспечения их сохранности и историческую интерпретацию.

Шиносномаи ихтисоси 07.00.07

(Бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 сентябри соли 2017 № 4/Імасдиқ шудааст).

Рамзи ихтисос:

07.00.07- Мардумшиносӣ, этнология ва антропология

I. Соҳаи илм:

Илмҳои таърих.

II. Шарҳи ихтисос :

- Мардумшиносӣ, этнология ва антропология – соҳаи илме мебошад, ки ба омӯзиши этносҳо, равандҳои ташаккул ва таҳаввулоти онҳо, тарзҳои фаъолияти ҳаётӣ, анъанаҳои этнофарҳангӣ, муносибатҳои байниэтникӣ (байнимиилӣ) дар ҳамаи марҳилаҳои таъриҳӣ машғул аст.

III. Соҳаҳои таҳқиқот:

Проблемаҳои умуминазариявии мардумшиносӣ, этнологӣ ва антропология. Таърихнигории илм, равияҳо ва мактабҳо. Этногенез ва таърихи этникӣ, равандҳои муосири этноиҷтимоӣ. Таърихи фарҳанги моддӣ (меъмории халқӣ ва ташкили муҳити зиндагӣ, либосҳои анъанавӣ, таомҳои анъанавии халқӣ). Зироаткории анъанавӣ, чорводорӣ, қасбҳо ва ҳунарҳо. Таърихи фарҳанги маънавӣ ва иҷтимоӣ (донишҳои халқӣ, эътиқодот, маросимҳо ва одатҳо, ҷаҳонбинӣ, ташкилотҳои иҷтимоӣ). Этнологияи (мардумшиносии) ҷуғрофӣ ва ҳаритаҳои таъриҳӣ-мардумшиносӣ. Шаклҳои анъанавӣ ва муосири оила ва муносибатҳои оилавӣ. Масъалаҳои инкишофи этнофарҳангии ҷамъияти тоҷикон. Таъриҳ ва фарҳанги гурӯҳҳои этникии Тоҷикистон, муносибати байниэтникӣ ва тамосҳо. Таърихи этноконфессиалий ва муносибатҳои муосири байниконфессиалий. Антропологияи этникӣ дар қаринаиэтногенези тоҷикон. Методҳо, методика ва техникии таҳқиқоти этнологӣ. Мутобиқшавии этнофарҳангии муҳочирон.

IV. Ихтисосҳои мӯчовир

03.03.02 – Антропология

07.00.06 – Бостоншиносӣ

07.00.09 – Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таъриҳӣ

07.00.02 – Таърихи ватанӣ

07.00.03 – Таърихи умумӣ

10.01.09 – Фолклоршиносӣ

17.00.04 – Санъати тасвирӣ, ороишӣ-амалӣ ва меъморӣ

24.00.03 – Осорхонашиносӣ, нигоҳдошт ва тармими объектҳои таърихӣ-фарҳангӣ

V. Ҳудудгузорӣ бо ихтисосҳои мучовир

Дар тафовут аз ихтисоси 03.03.02, ки дар доираи он равандҳои биологии ташаккули навъҳои антропологии аҳолӣ, тағиیرёбандагии замонӣ ва фазоии онҳо омӯхта мешавад, таҳқиқот дар ихтисоси 07.00.07 ба омӯзиши равандҳои этнофарҳангии ташаккули халқҳо, ҳудудҳои этникии онҳо, фарҳангӣ анъанавӣ, забон ва ҳудогоҳии этникӣ ва ба дараҷаи камтар ба навъҳои анропологӣ равона шудаанд.

Дар тафовут аз ихтисоси 07.00.06, ки дар доираи он фарҳангӣ моддӣ ва маънавии аҳолии бостонӣ омӯхта мешавад, таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 07.00.07 ба омӯзиши халқҳои имрӯза, пайдоиш ва инкишофи онҳо, анъанаҳои этнофарҳангӣ ва муносибатҳои байниэтникӣ равона шудаанд.

Дар тафовут аз ихтисоси 07.00.09, ки дар доираи он раванди инкишофи илмҳои таърих ва андухташавии донишҳои таърихӣ ва консепсияҳоро меомӯзанд, инчунин назария ва амалияи истифодаи илмии сарчашмаҳои ҳаттии таърихири таҳия меқунанд, таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 07.00.07 ба омӯзиши таърихнигории соҳаҳои мушахҳаси таҳқиқоти ихтисоси мазкур мансуб мебошад.

Дар тафовут аз ихтисосҳои 07.00.02 ва 07.00.03, ки дар доираи онҳо равандҳои инкишофи чомеа, таърихи иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳарбӣ, таърихи умумии фарҳангӣ халқҳоро меомӯзанд, таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 07.00.07 ба омӯзиши шаклҳои анъанавии фарҳанг, ташакkul ва инкишофи халқҳо, нишонаҳои муайянкунандаи этникӣ, инчунин, муносибатҳои байниҳамдигарии миллӣ даҳл дорад.

Дар тафовут аз ихтисоси 10.01.09, ки таҳқиқоти он, асосан ба омӯзиши шаклҳои шафоҳӣ-назмии фолклор, нигоҳ доштан ва инкишоф додани онҳо равона шудааст, таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 07.00.07 шаклҳои анъанавӣ-маросимии ин соҳаи фарҳангӣ маънавии халқро меомӯзад.

Дар тафовут аз ихтисоси 17.00.04, ки ҳамаи намудҳо ва шаклҳои санъати тасвирӣ, ороишӣ-амалиро меомӯзад, ихтисоси 07.00.07 ба омӯзиши шаклҳо ва намудҳои анъанавии санъатҳо ва ҳунарҳои

ороишӣ-амалӣ (кулолгарӣ, бофандагӣ, кандакории чӯб, бӯрёбоғӣ, сӯзанидӯзӣ ва гайра), инчунин меъмории мардумӣ равона шудааст.

Дар тафовут аз ихтисоси 24.00.03, ки дар доираи он таъриҳ, назария ва амалияни кори осорхонаро меомӯзанд, таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 07.00.07 ба омӯзиши масъалаҳои мардумшиносии осорхонашиносӣ марбут мебошад.

Паспорт специальности 07.00.07

(Утвержден решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 27 сентября 2017 года № 4/1)

Шифр специальности:

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология

I.Отрасль науки:

Исторические науки

II. Формула специальности

Этнография, этнология и антропология – область науки, занимающаяся изучением этносов, процессов их формирования и эволюции, способов жизнедеятельности и образа жизни, их этнокультурных традиций, межэтнических (межнациональных) взаимоотношений на всех исторических этапах.

III. Области исследования

Общетеоретические проблемы этнографии, этнологии и антропологии. Историография науки, направления и школы. Этногенез и этническая история, современные этносоциальные процессы. История материальной культуры (народное зодчество и организация жилой среды, традиционный костюм, традиции народной кулинарии). Традиционное земледелие, животноводство, промыслы и ремесла. История духовной и социальной культуры (народные знания, верования, обычаи и обряды, мировоззрение и этническое самосознание, социальные организации). Ареальная этнология (этнография) и историко-этнографические атласы. Традиционные и современные формы семьи и семейных отношений. Проблемы этнокультурного развития таджикской диаспоры. История и культура этнических групп Таджикистана, межэтнические отношения и контакты. Этноконфессиональная история и современные межконфессиональные отношения. Этническая антропология в контексте этногенеза таджиков. Методы, методики и техника этнологических исследований. Этнографические объекты в музейной и туристической деятельности. Этнокультурная адаптация мигрантов.

IV. Смежные специальности

03.03.02 –Антropология

07.00.06 –Археология

07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования
07.00.02 – Отечественная история
07.00.03 – Всеобщая история
10.01.09 – Фольклористика
17.00.04 – Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура
24.00.03 – Музееоведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов.

V. Разграничение со смежными специальностями

В отличие от специальности 03.03.02, в рамках которой изучают биологические процессы формирования антропологических типов населения, их временной и пространственной изменчивости, исследования по специальности 07.00.07 касаются изучения этнокультурных процессов формирования народов, их этнической территории, традиционной культуры, языка, этнического самосознания и в меньшей степени – антропологических типов.

В отличие от специальности 07.00.06, в рамках которой изучают материальную и духовную культуру древнего населения, исследования по специальности 07.00.07 касаются изучения современных народов, их происхождения и развития, этнокультурных традиций и межэтнических отношений.

В отличие от специальности 07.00.09, в рамках которой изучают процесс развития исторической науки и накопление исторических знаний и концепций, а также разрабатывают теорию и практику научного использования письменных исторических источников, исследования по специальности 07.00.07 касаются изучения историографии по конкретным областям исследования данной специальности.

В отличие от специальностей 07.00.02 и 07.00.03, в рамках которых изучают процессы развития обществ, социально-экономической, политической, военной истории, общей истории культуры народов, исследования по специальности 07.00.07 касаются изучения традиционных форм культуры, формирования и развития народов, их этноопределяющих признаков, а также национальных взаимоотношений.

В отличие от специальности 10.01.09, исследования которой направлены на изучение, главным образом, устно-поэтических форм фольклора, на их сохранение и развитие, исследования по специальности 07.00.07 касаются изучения обрядово-ритуальных форм этой сферы духовной культуры народа.

В отличие от специальности 17.00.04, изучающей все виды и формы изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, исследования по специальности 07.00.07 направлены на изучение традиционных форм и видов декоративно-прикладного искусства и ремесла (гончарство, ткачество, резьба по дереву, плетение, вышивка и т.д.), а также народного зодчества.

В отличие от специальности 24.00.03, в рамках которой изучают историю, теорию и практику музейного дела, исследования по специальности 07.00.07 касаются изучения проблем этнографического музееведения.

Шиносномаи ихтисоси 07.00.09

(Бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон аз 27 сентябри соли 2017 № 4/1 тасдиқ шудааст).

Рамзи ихтисос:

07.00.09 - Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ

I. Соҳаи илм:

Илмҳои таърих

II. Шарҳи ихтисос:

Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ – соҳаи илмҳои таърих, ки ба таҳқиқи раванди андухташавии донишҳои таърихӣ ва ҳолати имрӯзаи онҳо дар иртибот бо таҳаввулоти ҷамъиятӣ; инкишоф додани заманаи назариявӣ ва методологии илм, ки ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли масъалаҳои маърифати таърихӣ, таҳияи назария, методҳо ва амалияи омӯзиш ва истифодаи сарчашмаҳои таърихӣ, инчунин такмил додани соҳтори ташкилии илм машғул аст.

III. Соҳаҳои таҳқиқот:

1. Таърихи илми таърих. Инкишофи афкори таърихӣ, равияҳо ва мактабҳо, функцияҳои ташкилӣ ва иҷтимоии илм дар марҳилаҳои муайяни таърихӣ. Консепсияҳои таърихи ҷаҳонӣ ва ватанӣ. Хотираи таърихии инсоният.

2. Сарчашмашиносӣ. Назария, таърих ва методҳои таҳқиқоти сарчашмашиносӣ. Таснифот ва гурӯҳбандии сарчашмаҳо. Сарчашмаҳо роҷеъ ба Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ. Муҳити нави иттилоотӣ ва шаклҳои нави сарчашмаҳои таърихӣ. Нарратология.

3. Табииати маърифати таърихӣ. Таърих ва замони муосир. Функцияи иҷтимоии илми таърих. Вижагии маърифати таърихӣ. Фан ва соҳтори таҳқиқоти таърихӣ. Мақулаҳои илми таърих.

4. Усул (принсипҳо) ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ. Усули таҳқиқоти таърихӣ Равишҳои танзим ва асосноккунии донишҳои таърихӣ. Шаклҳои шафоҳӣ-мантиқӣ ва аломатӣ-намодии пешниҳоди донишҳо Методҳои таърихии умумиилмӣ ва маҳсус. Равияи инноватсионӣ ва методҳои илми таърих, технологияҳои иттилоотӣ. Методҳои байнифанӣ ва методҳои илмҳои мучовир.

IV. Ихтисосҳои мучовир

- 05.25.02 – Хуҷҷатнигорӣ, ҳуҷҷатшиносӣ, бойгонишиносӣ
- 07.00.02 – Таърихи ватанӣ
- 07.00.03 – Таърихи умумӣ
- 07.00.15 – Таърихи муносабатҳои байналмилалӣ ва сиёсати хориҷӣ
- 07.00.06 – Бостоншиносӣ
- 07.00.07 – Мардумшиносӣ, этнология ва антропология
- 07.00.10 – Таърихи илм ва техника
- 24.00.01 – Назария ва таърихи фарҳанг

V. Ҳудудгузорӣ бо ихтисосҳои мучовир

Дар тафовут аз ихтисоси 05.25.02, ки шомили таҳқиқот дар соҳаҳои коркард, баҳисобигирӣ, нигоҳдорӣ, ҷустуҷӯ, истифодаи ҳуҷҷатҳои муассисавӣ ва бойгонӣ, гурӯҳбандӣ, тасниф, ҳаммонандкунонӣ, стандартикунонии онҳо, инчуниин машғул ба масъалаҳои татбиқи ҳуқуқи шаҳрвандон, ташкилотҳои илмӣ ва ғайра ба дарёғти иттилоот, таҳқиқоти қонуниятҳои эҷоди ҳуҷҷатҳо ҳамчун ҳомилони иттилоот мебошад, таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 07.00.09 ба шаклҳо ва муҳтавои сарчашмаҳо дар ретроспективаи таъриҳӣ, равшанӣ андохтан ба табииати гносеологии сарчашмаҳо, арзиши маърифатии онҳо, методҳо ва методикаҳои кор бо сарчашмаҳои таъриҳӣ марбут мебошад.

Дар тафовут аз ихтисосҳои 07.00.02, 07.00.03 ва 07.00.15, ки таҳқиқоти онҳо ба омӯзиши мавзӯҳҳои мушахҳаси таъриҳӣ бо ҷалби сарчашмаҳои саҳҳи бостонӣ, ба баррасии ҷанбаҳои таърихнигории масъалаҳои илмии гузошташуда равона гардидаанд, таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 07.00.09 дар соҳаи омӯзиши инкишофи таъриҳ ҳамчун илм дар иртибот бо таҳавулоти ҷамъиятӣ, таҳияи назария ва амалияи истифодабарии сарчашмаҳои таъриҳӣ, инчуниин маҷмӯи усул (принсипҳо) ва методҳо, ки барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли масъалаҳои маърифати таъриҳӣ равона гардидаанд, роҳандозӣ мешаванд.

Дар тафовут аз ихтисоси 07.00.06, ки масъалаҳои мушахҳаси таъриҳро дар асоси сарчашмаҳои моддӣ ва ҳаттии бостоншиносӣ меомӯзанд, таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 07.00.09 ба омӯзиши концепсияҳои илмии таъриҳӣ, таҳияи назария ва амалияи истифодаи сарчашмаҳои таъриҳӣ, бештар сарчашмаҳои ҳаттӣ равона шудаанд.

Дар тафовут аз ихтисоси 07.00.07, ки ҳалқҳо-этносҳо, ташаккул ва инкишофи онҳо, равишҳои фаъолияти ҳаётӣ, анъанаҳои

этнофарҳангӣ ва муносибатҳои байниҳамдигарии миллиро меомӯзад, таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 07.00.09 ба омӯзиши консепсияҳои илмии таърихии инкишофи ҳалқҳои алоҳида ва умуман чомеа равона шудаанд.

Дар тафовут аз ихтисоси 07.00.10, ки қонуниятҳои умумии инкишофи илм ва техникаро баррасӣ менамояд, таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 07.00.09 ба омӯзиши раванди инкишофи илми таърих ва такмилдиҳии соҳтори ташкилии он дар иртибот бо таҳаввулоти ҷамъиятӣ, сахми мактабҳои алоҳида илмӣ ва шахсиятҳо дар ғанигардонии ганчинаи донишҳои таърихӣ машғул аст.

Дар тафовут аз ихтисоси 24.00.01, ки равандҳои этнофарҳангӣ, этноконфессиалий ва таърихи фарҳанги ҳалқҳо, шаклҳои мушаҳҳаси ҳастии фарҳангии инсон, ташаккул ва таҳаввули консепсияҳои фалсафӣ-антропологӣ ва фарҳангшиносиро меомӯзад, ихтисоси 07.00.09 ба таҳқиқи раванди ташаккул, инкишоф ва ҳолати қунунии донишҳои таърихӣ дар робита бо таҳаввули иҷтимоӣ, коркарди маҷмӯӣ усул ва методҳое, ки барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва ҳалли масъалаҳои маърифати таърихӣ равона гардидаанд, тавсифномаи сарчашмаҳо оид ба таърихи ватанӣ ва хориҷӣ, инчунин, ҷанбаҳои алоҳидаи фарҳанги ҳалқҳоро аз дидгоҳи таҳаввулӣ машғул мебошад.

Паспорт специальности 07.00.09

(Утвержден решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 27 сентября 2017 года № 4/1)

Шифр специальности:

07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования

I.Отрасль науки:

Исторические науки

II. Формула специальности

Историография, источниковедение и методы исторического исследования – область исторической науки, занимающаяся исследованием процесса накопления исторических знаний и ее современного состояния в связи с общественной эволюцией; развития теоретико-методологической базы науки, обеспечивающей достижение целей и решение задач исторического познания; разработкой теории, методики и практики изучения и использования исторических источников, а также совершенствования организационной структуры науки.

III. Области исследований

1. История исторической науки. Развитие исторической мысли, направления и школы, организация и социальные функции науки в определенные исторические периоды. Концепции всемирной и отечественной истории. Историческая память человечества.

2. Источниковедение. Теория, история и методы источниковедческого исследования. Классификация и систематизация источников. Источники по истории Таджикистан и зарубежных стран. Новая информационная среда и новые типы исторических источников. Нarrатология.

3. Природа исторического познания. История и современность. Социальные функции исторической науки. Специфика исторического познания. Предмет и структура исторического исследования. Категории исторической науки.

4. Принципы и методы исторического исследования. Принципы исторического исследования. Способы построения и обоснования исторического знания. Вербально-логические и знаково-символьные формы представления знания. Общенаучные и специальные исторические методы. Инновационные направления и методы

исторической науки, информационные технологии.
Междисциплинарные методы и методы смежных наук.

IV. Смежные специальности

- 05.25.02–Документалистика, документоведение, архивоведение
 - 07.00.02 – Отечественная история
 - 07.00.03 – Всеобщая история
 - 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики
 - 07.00.06 – Археология
 - 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология
 - 07.00.10 – История науки и техники
 - 24.00.01 – Теория и история культуры

V Разграничения со специальностью 07.00.09

В отличие от специальности 05.25.02, включающей исследования в области обработки, учёта, хранения, поиска, использования учрежденческой и архивной документации, её систематизации, унификации, стандартизации, а также занимающейся вопросами реализации прав граждан, научных и других организаций на получение информации; исследованием закономерностей создания документов как носителей информации, исследования по специальности 07.00.09 касаются формы и содержания источников в исторической ретроспективе, выяснения гносеологической природы источников, их познавательной ценности, методов и методик работы с историческими источниками.

В отличие от специальностей 07.00.02, 07.00.03 и 07.00.15, исследования по которым направлены на изучение конкретных исторических тем с привлечением аутентичных источников о прошлом, с рассмотрением историографических аспектов поставленных научных проблем, исследования по специальности 07.00.09 ведутся в сфере изучения развития истории как науки в связи с общественной эволюцией, разработки теории и практики использования исторических источников, а также совокупности принципов и методов, направленных на достижение целей и задач исторического познания.

В отличие от специальности 07.00.06, изучающей конкретные проблемы истории по материальным и письменным археологическим источникам, исследования по специальности 07.00.09 направлены на изучение научных исторических концепций, разработки теории и практики использования исторических источников, преимущественно письменных источников.

В отличие от специальности 07.00.07, изучающей народы-этносы, их формирование и развитие, способы жизнедеятельности и образ жизни, этнокультурные традиции и национальные взаимоотношения, исследования по специальности 07.00.09 направлены на изучение научных исторических концепций развития отдельных народов и общества в целом.

В отличие от специальности 07.00.10, рассматривающей общие закономерности развития науки и техники, исследования по специальности 07.00.09 занимаются изучением процесса развития исторической науки и совершенствования ее организационных структур в связи с общественной эволюцией, вклада отдельных научных школ и персоналий в арсенал исторических знаний.

В отличие от специальности 24.00.01, изучающей социокультурные, этноконфессиональные процессы, историю культуры народов, конкретных форм культурного бытия человека, формирования и эволюции философско-антропологических и культурологических концепций, специальность 07.00.09 занимается исследованием процесса становления, развития и современного состояния исторических знаний в связи с общественной эволюцией, разработкой совокупности принципов и методов, направленных на достижение целей и решение задач исторического познания, характеристикой источников по отечественной и зарубежной истории, а также отдельных аспектов культуры народов под эволюционным углом зрения.

ШИНОСНОМАҲОИ СОҲАИ ИЛМҲОИ ИҚТИСОДӢ

Шиносномаи иҳтиисоси 08.00.01

(Бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 ноябри соли 2017 № 6/6 тасдиқ шудааст).

I. Рамзи иҳтиисос:

08.00.01- Назарияи иқтисодӣ

II. Шарҳи иҳтиисос:

Ошкор намудани робитаҳои тақроршаванда ва устувор дар зухурот ва равандҳои иқтисодию иҷтимоӣ, тавсифи соҳтории онҳо, қонуниятҳои амалкард ва тамоюли рушди муносибатҳои иқтисодӣ, дар ин асос маънидод намудани далелҳои мавҷуда ва раванди фаъолияти иқтисодӣ-иҷтимоӣ, дарк ва пешбинии ҳолатҳои ҳочагидорӣ, ошкорнамоӣ ва идроки далелҳои нав ва идроки далелҳои қаблан маълумбуда, равандҳо ва тамоюлоти тавсифкунандаи ташаккул, таҳаввулот ва дигаргуншавии низомҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва ниҳодҳо, иқтисоди минтақавӣ ва миллӣ дар ретроспективаи таъриҳӣ, таҳлили самтҳо ва марҳилаҳои рушди афкори иқтисодӣ дар иртибот бо шароити иқтисодӣ-иҷтимоии марҳилаҳои мувофиқаткунанда ба вижагиҳои ҳалқҳо ва мамлакатҳои гуногун.

Муносибатҳои воқеии иқтисодӣ ва равандҳои хусусияти муҳимдошта барои шароити типологии яксон (низомҳои иқтисодӣ, марҳилаҳои инкишофи онҳо, тарзи истеҳсолот, амсилаи механизми ҳочагидорӣ, ҳолатҳои таъриҳӣ ва і); таҷриба ва натиҷаи фаъолияти иқтисодӣ дар доираи низомҳои иқтисодӣ-иҷтимоии гуногун, тамаддун, давлат, минтақа, соҳаҳо ва самти ҳочагӣ; таълимот ё афкори ошкоркунандаи мазмун ва хусусиятҳои муносибатҳои иқтисодӣ, равандҳо ва қонуниятҳои тараққиётӣ иқтисодӣ.

III. Соҳаҳои таҳқиқот:

1. Иқтисоди сиёсӣ

1.1. Сохтор ва қонуниятҳои инкишофи муносибатҳои иқтисодӣ; моликият дар системаи муносибатҳои иқтисодӣ; манфиатҳои иқтисодӣ; давраҳои истеҳсолоти ҷамъиятӣ, сохторҳои моддӣ-шайъӣ ва арзишии он; такрористеҳсоли сармояи ҷамъиятӣ ва инфиродӣ; самаранокии истеҳсолоти ҷамъиятӣ; амали ҳамзамони қувваҳои истеҳсолкунанда, шаклҳои иқтисодӣ, методҳои хочагидорӣ ва сохтори ниҳодӣ; таъсири равандҳои нави технологӣ ба равандҳои ташаккул ва фаъолияти сохторҳои иқтисодӣ ва ниҳодҳо; омилҳои инноватсионии дигаргуншавии иҷтимоӣ-иқтисодӣ; назарияи механизми хочагидорӣ ва инкишофи он: усул (принципҳо), тамоюлҳо ва вижагиҳо; қонуниятҳои таҳаввулоти низомҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ; гуманизатсияи инкишофи иқтисодӣ; назарияи иқтисодиёти «иттилоотӣ», «баъдисаноатӣ» ва «иқтисоди ба маориф асосёфта»; таркиб, сохтор ва динамикаи сарвати миллӣ; иқтисодиёти заҳираҳо (бозори сармоя, меҳнат ва молия); нақш ва вазифаи давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар амалкарди системаҳои иқтисодӣ; назарияи бахши хусусӣ дар иқтисодиёт; қонуниятҳои ҷаҳонишавии (глобализатсия) иқтисодиёти ҷаҳон ва таъсири он ба фаъолияти системаҳои иқтисодии миллӣ-давлатӣ; ташаккули сиёсати иқтисодии (стратегия) давлат; масъалаҳои назариявии амнияти иқтисодӣ.

1.2. Назарияи микроиқтисод: назарияи тақозои истеъмолӣ; назарияи фирма; назарияи ташкилии бозорҳо; назарияи рақобат ва танзими зиддиинхисорӣ; назарияи мувозинати умумии иқтисодӣ; назарияи иқтисодиёти некуаҳволӣ; алоқамандии некуаҳволии инфиродӣ ва ҷамъиятӣ.

1.3. Назарияи макроиқтисод: назарияи инкишофи иқтисодӣ; назарияи даври корӣ ва буҳронҳо; назарияи пул; назарияи таваррум, назарияи ҳисобдории миллӣ; назарияи идоракунии системаҳои иқтисодӣ. Ҷанбаҳои иқтисодии пешрафти илмӣ-техникӣ ва таъсири онҳо ба равандҳои макроиқтисодӣ.

1.4. Назарияи иқтисодии ниҳодӣ ва таҳаввулотӣ: назарияи ҳуқуки моликият; назарияи ҳарочотҳои транзакционӣ; назарияи ниҳодии фирма; назарияи иқтисодиёти гузаранда ва дигаргуншавии (трансформатсия) системаҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ; интихоби иҷтимоӣ-иқтисодӣ. Инкишофи ниҳодҳои механизми хочагидорӣ дар ҷомеаи баъдисаноатӣ.

2. Таърихи иқтисодиёт

2.1. Тамоюлҳои умумӣ ва қонуниятҳои иқтисодии таърихи инсоният (марҳилабандии таърихи иқтисод, вижагиҳо ва зинаҳои марҳилаҳои алоҳидаи иқтисодӣ, даврӣ будани равандҳои иқтисодӣ, маҳдудияти давлатӣ ва минтақавии онҳо ё ҷаҳонишавӣ).

2.2. Таърихи ташаккул ва инкишофи системаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва тамаддунҳо, типологияи онҳо ва таҳлили муқоисавӣ-таърихӣ.

2.3. Қонуниятҳо, вижагиҳо, марҳилаҳои инкишофи давлатҳи алоҳида ва минтақаҳо, омилҳои муайянқунандай хусусияти инкишофи онҳо. Таҳлили таърихӣ-муқоисавии тараққиёти давлатҳои гуногун.

2.4. Таърихи таҷриба ва методи дигаргунсозии системаи иқтисодӣ (марҳилаҳои таҳаввулоти система, давраҳои гузариш, табаддулоти иҷтимоӣ, ислоҳоти иқтисодӣ).

2.5. Таърихи ниҳодҳои иқтисодӣ (моликият, бозор, оила, давлат, соҳибкорӣ ва рӯ).

2.6. Таърихи инкишофи соҳаҳои гуногуни фаъолияти ҳочагидорӣ ва мұчтамаи иқтисоди миллӣ.

2.7. Таърихи асосҳои иқтисодӣ, истеҳсолӣ-техникӣ ва технологӣ.

2.8. Иқтисодиёти таърихнигорӣ (историография).

3. Таърихи афкори иқтисодӣ

3.1. Ташаккули илми иқтисодӣ, пайдоиши мактабҳои илмии классикӣ ва дигар мактабҳо.

3.2. Марксизм ва таҳаввулоти он. Тағриқасозии таълимоти марксистӣ. Дигаргуншавии мусосири иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва хусусиятҳои зухуроти он дар равияни неомарксизм.

3.3. Маргинализм ва таҳаввулоти он. Пайдоиши равияни неоклассикӣ.

3.4. Мактабҳои иҷтимоӣ, таърихӣ ва гайра.

3.5. Кейнсгарӣ ва таҳаввулоти он. Неокейнсгарӣ.

3.6. Институтсионализм ва неоинститутсионализм.

3.7. Неолиберализм ва монетаризм.

3.8. Пайдоиши мактабҳои нави равияҳои афкори иқтисодӣ дар шароити сармоядорӣ.

3.9. Самти таъсири мутақобила ва ҳамbastagии равияҳои гуногун ва мактабҳои афкори иқтисодӣ.

3.10. Тахқиқ ва арзёбии концепсияҳо ва амсилаҳои ислоҳоти иқтисодӣ дар мамлакатҳои тараққикарда ва рӯ ба тараққии ҷаҳон.

3.11. Мактаби тоҷикии афкори иқтисодӣ: Вижагиҳои мактаби иқтисодии Тоҷикистон ва таъсири он ба ҳусусиятҳои асосии афкори иқтисодӣ; раванди пайдоиш, ташаккул ва зинаҳои рушди афкори иқтисодӣ дар Тоҷикистон; Пешгӯии концептуалӣ-ҷаҳонбинӣ оид дурнамои иҷтимоӣ-иқтисодии тараққиёти Тоҷикистон; Омезиши ҷанбаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии тараққиёт дар мактаби афкори иқтисодии тоҷикӣ. Самтҳои асосии инкишофи афкори иқтисодии тоҷик дар шароити муосир, ҳусусиятҳои он, зиддият, муборизаи равияҳо, мутаносибии он бо сомти инкишофи афкори иқтисодии муосир; Ҳусусиятҳои дигаргуншавии марксизм дар афкори иқтисодии шӯравӣ; муқоисаи афкори иқтисодии тоҷик ва илми ҷаҳонӣ; Таҳаввулот, тафриқасозӣ ва эҳёшавии афкори иқтисодии тоҷик (шӯравӣ); Пайдоиши равияҳои нави афкори иқтисодӣ дар марҳилаи пасошӯравӣ (давраи истиқлолияти давлатӣ), таснифоти онҳо ва муқоиса бо афкори иқтисодии хориҷӣ; проблемаҳои синтез дар назарияи иқтисодии муосир ва тамоюли тараққиёти ҷаҳон ва вижагии Тоҷикистон.

4. Методологияи илмҳои иқтисодӣ

4.1. Заминаҳои фалсафӣ, ахлоқӣ ва методологии назарияҳои иқтисодӣ.

4.2. Таҳаввулоти парадигмаҳои назарияи иқтисодӣ.

4.3. Иртиботи байнифаний дар илми иқтисодӣ.

4.4. Усул (принципҳо) ва методҳои таҳқиқоти иқтисодӣ-назарияӣ.

4.5. Стандартҳои илмият ва меъёрҳои баҳодиҳии донишҳои иқтисодӣ.

4.6. Ташаккули мактабҳои илмӣ дар назарияи иқтисодӣ.

4.7. Методологияи таҳқиқоти таъриҳӣ-иқтисодӣ.

4.8. Коркарди методологияи таҳқиқоти таърихи афкори иқтисодӣ.

ПАСПОРТА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Паспорт специальности 08.00.01

(Утвержден решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 30 ноября 2017 года, № 6/6)

Шифр специальности:

08.00.01 - Экономическая теория

Содержание исследований: выявление устойчивых, повторяющихся связей в социально-экономических явлениях и процессах, их структурных характеристик, закономерностей функционирования и тенденций развития экономических отношений, объяснение на этой основе существующих фактов и процессов социально-экономической деятельности, понимание и предвидение хозяйственно-политических событий; выявление и осмысление новых, а также переосмысление ранее известных фактов, процессов и тенденций, характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию социально-экономических систем и институтов, национальных и региональных экономик в исторической ретроспективе; анализ направлений и этапов развития экономической мысли во взаимосвязи с социально-экономическими условиями соответствующих периодов и особенностями различных стран и народов.

Объект исследований: реальные экономические связи и процессы, имеющие общезначимый характер для типологически однородных условий (экономических систем, этапов их развития, способов производства, моделей хозяйственного механизма, исторических ситуаций и т.д.); опыт и результаты экономической деятельности в рамках различных социально-экономических систем, цивилизаций, государств, регионов, отраслей и сфер хозяйства; учения и теории, раскрывающие содержание и основные черты экономических отношений, процессов и закономерностей экономического развития.

Области исследований:

1. Политическая экономия:

1.1.Структура и закономерности развития экономических отношений; собственность в системе экономических отношений; экономические интересы; фазы общественного воспроизводства,

взаимосвязь его материально-вещественных и стоимостных факторов; воспроизведение общественного и индивидуального капитала; эффективность общественного производства; взаимодействие производительных сил, экономических форм, методов хозяйствования и институциональных структур; воздействие новых технологических укладов на процессы формирования и функционирования экономических структур и институтов; инновационные факторы социально-экономической трансформации; теория хозяйственного механизма и его развитие: принципы, особенности, тенденции; закономерности эволюции социально-экономических систем; гуманизация экономического роста; теория «информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знаниях»; состав, структура и динамика национального богатства; экономика ресурсов (рынков капиталов, труда и финансов); роль и функции государства и гражданского общества в функционировании экономических систем; теория частного сектора в экономике; закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование национально-государственных экономических систем; формирование экономической политики (стратегии) государства; теоретические проблемы экономической безопасности.

1.2. Микроэкономическая теория: теория потребительского спроса; теория фирмы; теория организации рынков; теория конкуренции и антимонопольного регулирования; теория общего экономического равновесия; теории экономики благосостояния; взаимозависимость общественного и личного благосостояния.

1.3. Макроэкономическая теория: теория экономического роста; теория деловых циклов и кризисов; теория денег; теория инфляции; теория национального счетоводства; теория управления экономическими системами. Экономические аспекты научно-технического прогресса и его влияние на макроэкономические процессы.

1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория: теория прав собственности; теория транзакционных издержек; институциональная теория фирмы; эволюционная теория экономической динамики; теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем; социально-экономические альтернативы. Развитие институтов хозяйственного механизма в постиндустриальном обществе.

2. *Экономическая история.*

2.1. Общие тенденции и закономерности экономической истории человечества (периодизация экономической истории, особенности и этапы отдельных исторических эпох, цикличность экономических процессов, их страновая и региональная ограниченность или глобализация).

2.2. История становления и развития социально-экономических систем и цивилизаций, их типология и сравнительно-исторический анализ.

2.3. Закономерности, особенности, этапы развития отдельных стран и регионов, факторы, обусловливающие специфику их развития. Сравнительно-исторический анализ развития различных стран.

2.4. История опыта и способов трансформации экономических систем (этапов эволюции систем, переходных эпох, социальных революций, экономических реформ).

2.5. История экономических институтов (собственности, рынка, семьи, государства, предпринимательства и др.).

2.6. История развития различных сфер хозяйственной деятельности и народнохозяйственных комплексов.

2.7. История производственно-технических и технологических основ экономики.

2.8. Экономическая историография.

3. *История экономической мысли.*

3.1.Становление экономической науки, возникновение классических и других основных научных школ.

3.2.Марксизм, его эволюция, дифференциация марксистских течений. Современная социально-экономическая трансформация и особенности ее отражения в неомарксизме.

3.3.Маржинализм и его эволюция. Возникновение неоклассических направлений.

3.4. Социальная, историческая и другие научные школы.

3.5. Кейнсианство и его эволюция, неокейнсианство.

3.6. Институционализм и неоинституциализм.

3.7. Неолиберализм и монетаризм.

3.8. Возникновение новых школ и направлений экономической мысли в условиях капитализма.

3.9.Направления взаимовлияния и интеграции различных направлений и школ экономической мысли.

3.10.Исследование и оценка концепций и моделей прорывных экономических реформ в отдельных развитых и развивающихся странах мира.

3.11. Таджикская школа экономической мысли: особенности Таджикистана и их воздействие на основные черты экономической мысли; процесс возникновения, становления и этапы развития экономической мысли в Таджикистане; общее и особенное по сравнению с зарубежными школами экономической мысли; концептуально-мировоззренческие представления о социально-экономических перспективах развития Таджикистана; синтез экономических и социальных аспектов развития в таджикской школе экономической мысли; основные направления развития таджикской экономической мысли в современный период, ее черты, противоречия, борьба направлений, соотношение с линиями развития современной экономической мысли; особенности трансформации марксизма в советской экономической мысли; сопоставление таджикской экономической мысли с мировой наукой; эволюция, дифференциация и перерождение таджикской (советской) экономической мысли; возникновение новых направлений экономической мысли в постсоветский этап (период государственной независимости), их классификация, сопоставление с зарубежной экономической мыслью; проблемы синтеза в современных экономических теориях тенденций мирового развития и своеобразия Таджикистана.

4. Методология экономической науки:

4.1. Философские, этические и методологические предпосылки экономических теорий.

4.2. Эволюция парадигмы экономической теории.

4.3. Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке.

4.4. Принципы и методы экономико-теоретических исследований.

4.5. Стандарты научности и критерии оценки экономических знаний.

4.6. Формирование научных школ в экономической теории.

4.7. Методология историко-экономических исследований.

4.8. Разработка методологии исследования истории экономической мысли.

Шиносномаи ихтисоси 08.00.05

(Бо қарори Раёсати комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 сентябри соли 2017 № 4/Імасдиқ шудааст).

I. Рамзи ихтисос:

08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракуни хоҷагии халқ

II. Муҳтавои ихтисос: Муҳтавои ихтисоси 08.00.05-ро таҳқиқи системаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ, пайдоиш, ташаккул ва рушди онҳоро танҳо аз ҷанбаи идоракунӣ ташкил медиҳад.

Ба қисмҳои таркибии асосии ин ихтисос дохил мешавад: муқаррароти назариявӣ ва методологӣ, методҳо ва равишҳои идоракуни системоҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ; ҷанбаҳои ниҳодӣ ва инфрасоҳтории рушди ин системаҳо; ҷанбаҳои гуногуни омӯзиши субъектҳои идоракуни системоҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ (давлатӣ, фаромилӣ, минтақавӣ, соҳторҳои идоракуни корпоративӣ ва менечерон инчунин субъектҳои идоракунӣ).

Объекти таҳқиқи ихтисоси 08.00.05 - системаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодии дорои миқёс, сатҳ, соҳаи амал ва шакли моликияти гуногун мебошад.

Мавриди таҳқиқи ихтисоси зикршударо муносибатҳои иқтисодӣ ва идоракуние ташкил медиҳад, ки дар раванди ташаккул, рушд ва ҳаробшавии системаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба миён меоянд.

III. Соҳаҳои таҳқиқот:

1. Иқтисодиёт, ташкил ва идоракуни корхонаҳо, соҳаҳо, мұчтамаъҳо (тибқи соҳаҳо ва самтҳои фаъолият)

1.1. Саноат

Муҳтавои таҳқиқоти ихтисос: муносибатҳои иқтисодие, ки дар раванди инкишофи мұчтамаи саноатии иқтисоди милли ба вучуд меоянд: методҳо, механизмҳо, афзорҳо ва технологияҳои идоракуни системоҳои иқтисодӣ ва ниҳодии дигаргуниҳо бо дарназардошти тамоюлҳои байналмилалӣ намудани истеҳсолот ва ҷаҳонишавии равандҳои иқтисодӣ дар соҳаҳои саноат.

Объекти таҳқиқот: корхонаҳои саноатӣ (ташкилот), системаҳои соҳавӣ, корпоративӣ ва шабакавии иқтисодӣ, ки дар натиҷаи дигаргуниҳои ниҳодӣ дар ҳалқаҳои аввалия ва агрегиришудаи саноатӣ (иттиходияҳои мошинсозӣ, сўзишворӣ-энергетикӣ, нафту

химия ва дигар иттиҳодияҳои иқтисодиёти миллӣ) ба вуҷуд омадаанд.

1.1.1. Асосҳои назариявӣ-молиявии иқтисодиёт ва идоракунии системаҳои иқтисодӣ дар саноат.

1.1.2. Корхонаҳо (ташкилот) ва муҳити беруна.

1.1.3. Мутамарказкунӣ, маҳсусгардонӣ, кооператсиякунӣ, омехтакунинии истеҳсолот, ташаккули кластерҳо ва таъсири онҳо ба самаранокии хочагидорӣ.

1.1.4. Самаранокии амалкарди корхонаҳо (ташкилот).

1.1.5. Амалкарди ташкилот (корхонаҳо) дар муҳити бозор.

1.1.6. Рушди корхонаҳо (ташкилот).

1.1.7. Ташаккули механизмҳои тараққиёти устувори иқтисодиёти соҳаҳо, мұчтамаъҳо ва корхонаҳои саноатӣ.

1.1.8. Механизмҳои ташаккули иттиҳодияҳои корпоративӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти ҷаҳонишавии иқтисодиёти ҷаҳонӣ.

1.1.9. Афзорҳои доҳили фирмавӣ ва банақшагирии стратегӣ дар корхонаҳо, соҳаҳо ва мұчтамаъҳои саноатӣ.

1.1.10. Ҳамоҳангсозии (гармонизатсия) сиёсати саноатӣ ва тиҷоратӣ бо дарназардошти амнияти иқтисодӣ.

1.1.11. Идоракунии давлатии дигаргунсозиҳои соҳторӣ дар хочагии халқ.

1.1.12. Механизмҳои тағири шакли моликияти (хусусигардонӣ, милликунӣ, ҳамгарӣ, файриинҳисорисозӣ ва ғайра) ташкилоти хочагидорӣ.

1.1.13. Ташаккули шаклҳои ташкилӣ-хуқуқии хочагидорӣ дар ташкилоти корпоративӣ.

1.1.14. Амалкарди бозорҳои молии дорои рақобати маҳдуд ва рушдёftа дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва тиҷорати озод.

1.1.15. Фаъолияти тиҷоратии берунаи корхонаҳо дар шароити либерализатсияи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ.

1.1.16. Арзёбӣ ва суғуртаи таваккалҳои субъектҳои хочагидорӣ.

1.1.17. Шароит ва афзорҳои бунёди корхонаҳои трансмиллӣ, роҳҳои мутобиқшавии онҳо бо шароити хочагидорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

1.1.18. Афзорҳо ва методҳои менечменти корхонаҳои саноатӣ, соҳаҳо ва мұчтамаъҳо.

1.1.19. Асосҳои назарияйӣ ва методологии самаранокии тараққиёти корхонаҳо, соҳаҳо ва мұchtамаъҳои хоҷагии ҳалқ.

1.1.20. Сиёсати саноатӣ дар микро ва макросатҳҳо.

1.1.21. Асосҳои назарияйӣ ва методологии мониторинги тараққиёти системаҳои иқтисодии хоҷагии ҳалқ.

1.1.22. Проблемаҳои беҳтар намудани амнияти энергетикӣ ва тараққиёти иқтисодии устувори мұchtамаи сўзишворӣ-энергетикӣ (МСЭ). Самаранокии энергетикӣ.

1.1.23. Равишҳои методологӣ ва методии ҳалли проблемаҳо дар соҳаи иқтисодиёт, ташкили идоракуни иттиҳодияҳо ва корхонаҳои мұchtамаи сузишворӣ-энергетикӣ (МСЭ).

1.1.24. Ҳолати кунунӣ ва рушди минбаъдаи соҳаҳои сўзишворӣ-энергетикӣ, мошинасозӣ ва металлургӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

1.1.25. Ҳолати кунунӣ ва самтҳои асосии сиёсати инвеститсионӣ дар мұchtамаъҳои сўзишворӣ-энергетикӣ, мошинасозӣ ва металлургӣ.

1.1.26. Сиёсати тарофай дар соҳаҳои мұchtамаи сўзишворӣ-энергетикӣ. Равишҳои методологӣ ва методии ҳалли проблемаҳо дар соҳаҳои иқтисодиёт, ташкил ва идоракуни корхонаҳо ва иттиҳодияҳои мұchtамаи сўзишворӣ-энергетикӣ.

1.1.27. Равишҳои методологӣ ва методии ҳалли проблемаҳо дар соҳаҳои иқтисодиёт, ташкил ва идоракуни корхонаҳо ва иттиҳодияҳои мұchtамаи мошинсозӣ.

1.1.28. Проблемаҳои реструктурикунии иттиҳодияҳо ва корхонаҳои саноатӣ.

1.1.29. Проблемаҳои методологии иқтисодиёти саноат ҳамчун илм.

1.1.30. Идоракуни барномаҳои истехсолӣ дар шароити гуногуни хоҷагидорӣ.

1.2. Мұchtамаи агросаноатӣ ва кишиоварзӣ

Мұхтавои иҳтиноси мазкур: асосҳои назарияйӣ, методологӣ ва ниҳодии рушди мұchtамаи агросаноатӣ ва асоси он – баҳши аграрӣ ҳамчун системаи мураккаби иҷтимоиву иқтисодӣ ва экологӣ ба ҳисоб меравад.

Объекти таҳқиқот: ниҳодҳои ташкилӣ- ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ - иқтисодии танзими МАС, асосноккунии назария ва амалияи қабули қарорҳои иқтисодӣ оид ба баланд бардоштани истифодаи самаранокии захираҳои молиявию истехсолӣ дар истехсолот ва инчунин низоми муносибатҳои истехсолӣ, ки дар байни коргарони

муассиса ташаккул меёбанд ва муносибатҳои истеҳсолии ташкилот бо субъектҳои мухити беруна.

1.2.1. Муқаддимаи назария ва амалияи иқтисод ва идоракунии муассисаҳои МАС.

1.2.2. Асосҳои илмии ташкил ва амалкарди муассисаҳои МАС.

1.2.3. Ниҳодисозии мухити иқтисодии фаъолияти соҳибкорӣ дар МАС.

1.2.4. Методологияи муайян намудани арзиши амволи ташкилоти (муассисаҳои) МАС.

1.2.5. Арзёбии арзиши ташкилоти (муассисаҳои) МАС.

1.2.6. Захираҳои заминии ташкилоти (муассисаҳои) МАС ва истифодаи самараноки онҳо.

1.2.7. Фондҳои асосии ташкилоти (муассисаҳои) МАС ва истифодаи самараноки онҳо..

1.2.8. Дороиҳои ғайримоддии ташкилоти (муассисаҳои) МАС ва истифодаи самараноки онҳо.

1.2.9. Воситаҳои гардишии ташкилоти (муассисаҳои) МАС ва истифодаи самараноки онҳо.

1.2.10. Захираҳои меҳнатии ташкилоти (муассисаҳои) МАС ва истифодаи самараноки онҳо.

1.2.11. Арзиши аслии молҳо ва хизматрасониҳои ташкилот (муассисаҳои) МАС.

1.2.12. Методология ва афзорҳои муайян намудани нарҳҳо ба маҳсулоти аграрӣ ва хизматрасониҳои кишоварзӣ.

1.2.13. Методологияи арзёбии самараноки амалкарди ташкилот (муассисаҳо).

1.2.14. Банақшагирӣ ва пешӯии фаъолияти ташкилоти (муассисаҳои) МАС.

1.2.15. Фаъолияти сармоягузорӣ ва инноватсионии ташкилоти (муассисаҳои) МАС.

1.2.16. Концепсияи менечменти аграрӣ ва баланд бардоштани самараноки он дар МАС.

1.2.17. Логистика дар ташкилоти (муассисаҳои) МАС.

1.2.18. Сифат ва рақобатпазирии маҳсулоти ташкилоти (муассисаҳои) МАС.

1.2.19. Фаъолияти иқтисодии берунаи ташкилоти (муассисаҳои) МАС.

1.2.20. Таваккалҳо дар фаъолияти ташкилоти (муассисаҳои) МАС.

1.2.21. Фаъолияти экологии ташкилоти (муассисаҳои) МАС.

- 1.2.22. Мұчтамаъҳои саноатӣ, кишоварзӣ ва сохтори он.
 - 1.2.23. Асосҳои амнияти озукавории кишвар ва роҳҳои ҳалли он.
- Ҳолат ва методҳои идоракунӣ.
- 1.2.24. Иқтисоди зермуҷтамаъҳои маҳсулотӣ дар зироаткорӣ.
 - 1.2.25. Иқтисоди зермуҷтамаъҳои маҳсулотӣ дар чорводорӣ.
 - 1.2.26. Асосҳои ташкиливу иқтисодии рушди ташкилот (муассисаҳо) доир ба коркарди маҳсулоти кишоварзӣ.
 - 1.2.27. Иқтисоди ташкилот (муассисаҳо) дар соҳаи ҳизматрасониҳои кишоварзӣ.

1.4. Тиҷорат

Мундариҷаи ин соҳаи таҳқиқот: муносибатҳои иқтисодӣ оид ба амалкарди тиҷорат ҳамчун соҳаи вижайи иқтисодиёт ва шаклҳои ташкили мубодилаи мол, қонуниятҳо ва проблемаҳои инқишифи он.

Объекти таҳқиқ: намудҳо, шаклҳо ва равишиҳои амалисозии фаъолияти тиҷорат, унсурҳои инфрасохтори тиҷорат, ниҳодҳои иқтисодӣ ва технологияи идоракунии равандҳои мубодила дар шароити ҷаҳонишавии бозори молҳо, шаклҳои ҳамгирии рушди соҳибкории тиҷоратӣ.

1.4.1. Таҳияи стратегияи рушди бозори истеъмолӣ бо дарназардошти қарорҳои мусоиди инноватсионӣ, технологӣ ва илмӣ-техникӣ оид ба таъмини самаранокии аҳолӣ бо молҳо.

1.4.2. Пешгӯии тавозунҳои захираҳои мол, даромад ва ҳароҷоти пулӣ, бозорҳои молӣ барои марҳилаҳои миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат.

1.4.3. Таҳқиқи вазъи талаботи бозорҳои молӣ.

1.4.4. Истифодаи нишондиҳандаҳои бучетӣ барои арзёбии муҳочирияти тиҷорат ва таъмини якмароми молҳо ва ҳизматрасониҳои тиҷоратӣ дар мамлакат.

1.4.5. Нигоҳ доштани тавозуни талабот ва пешниҳод дар бозори истеъмолӣ.

1.4.6. Рушди инфрасохтори бозори истеъмолӣ.

1.4.7. Арзёбии тамоюлот ва қонуниятҳои рушди гардиши мол.

1.4.8. Асосноккунии шаклҳои самараноки ҳамкории қархонаҳои тиҷоратӣ бо ҳамшарикон оид ба бизнес.

1.4.9. Арзёбии иқтиидори захиравии тиҷорат ва самаранокии истифодаи захираҳои он.

1.4.10. Ҳароҷот ва натиҷаҳои фаъолияти тиҷорат.

1.4.11. Маблағгузории рушди тиҷорат

1.4.12. Сармоягузорӣ ба тиҷорат ва самаранокии он.

1.4.13. Мутобиқсозии манфиатҳои иқтисодии тичорат бо муассисаҳои молиявӣ – бучетӣ.

1.4.14. Ташкили савдои чакана ва яклухт.

1.4.15. Вижагӣ ва функцияҳои фаъолияти миёнаравӣ.

1.4.16. Рушди инфрасохтори тичорат: тичорати озмунӣ, фаъолияти ярмаркавӣ ва намоишгоҳӣ, тичорати бирҷавӣ ва электронӣ.

1.4.17. Ташкил ва самаранокии фаъолияти тичорати фирмавӣ, шабакаҳои тичорат, корхонаҳои тичорати иҷтимоӣ.

1.4.18. Муҳтаво, проблемаҳо, дурнамои такмили фаъолияти тичорати беруни корхонаҳои тичоратӣ, афзорҳои амалисозии он.

1.4.19. Таҳияи системаи чорабиниҳои танзими давлатӣ ва ҳавасмандгардонии равандҳои тичорат.

1.4.20. Дастигирӣ ва рушди тичорати корпоративӣ ва тичорати баҳши хусусии соҳибкорӣ дардеҳот.

1.4.21. Таъмини бехатарӣ ва сифати молҳо.

1.4.22. Ҳалли проблемаҳои баланд бардоштани рақобатпазирии корхонаҳои тичоратӣ.

1.4.23. Менечмент ҳамчун захираи корхонаҳои тичорат, таркиб, сохтор ва пайдарҳамии таҳияи системаи идоракунӣ.

1.4.24. Ҳадафгузорӣ дар менечменти корхонаҳои тичорат. Банақшагирии стратегӣ ва фаврӣ, намудҳои он ва ҷараёни банақшагирий.

1.4.25. Муҳтаво, пайдарҳамӣ ва афзорҳои кори ташкилӣ дар тичорат.

1.4.26. Сохторкунии равандҳои технологӣ дар корхонаҳои тичорат.

1.4.27. Ҳавасмандгардонӣ ва афзорҳои ҳавасмандгардонии рафтори ташкилии ҳайати шахсии корхонаҳои тичорат.

1.4.28. Ташкили намуди зарурии назорат дар корхонаҳои тичорат.

1.4.29. Мавқеъ ва нақши иттилоот дар идоракунӣ. Ҳаҷми иттилоот ҳамчун меъёри муташаккилии корхонаҳои тичорат.

1.4.30. Иртиботот: аҳамият дар идоракунии корхонаҳои тичорат, ташкили раванди иртибототӣ дар гурӯҳ.

1.4.31. Раванди қабули қарорҳо, объект ва субъектҳои он дар корхонаҳои тичорат.

1.4.32. Ошкорсозӣ, ҳаммонандкунӣ ва таснифи проблемаҳои корхонаҳои тичорат. Асосноккунии интихоб ҳангоми қабули

қарорхой идоракунй ва хүчтэгүзөрий он. Мувофиқакунй ва амалисозий қарор.

1.4.33. Таъиноти арзёбии ҳайати шахсий ва методхой рохандозий он. Андозагирии нишонахой мубрам ҳамчун маҷмӯи корхой мустақил ҳангоми арзёбии ҳайати шахсий.

1.4.34. Ташкили кори хадамоти идоракуний ҳайати шахсий: эхтиёчмандй, ташкил ва афзорхо.

1.4.35. Таъмини фарҳанг ва сифати хизматрасоний дар тичорат дар сатҳи таҷрибаи пешқадам.

1.7. Соҳаи хизматрасонӣ

Муҳтавои таҳқиқоти ихтиносси мазкур: тамоюлоти рушди соҳаи хизматрасоний, идоракуний соҳаи хизматрасоний; муайян кардани шаклҳои илман асосноки ташкилӣ-иқтисодии фаъолият, механизмҳои хочагидории ташкилот ва баҳшҳои соҳаи хизматрасоний.

Объекти таҳқиқот: баҳшҳо ва шаклҳои ташкилӣ-хуқуқии ташкилоти соҳаи хизматрасоний, аз чумла инфрасоҳтори истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ, хизматрасонии майшӣ, хизматрасонии иртибототӣ, тайёр кардани кадрҳо (корхонаҳои хусусии тичоратӣ, муассисаҳои ғайритичоратӣ, ташкилоти ҷамъиятӣ, иттифоқҳо, ассотсиатсияҳо, мақомоти минтақавӣ ва маҳаллии идоракуний соҳаҳо ва мұчтамаъҳо, созмонҳои байналмилалӣ ва гайра).

1.7.1. Ташаккул ва рушди бозорҳои хизматрасонии соҳавӣ, минтақавӣ ва умумимилий. Нақш ва мавқеи соҳаи хизматрасоний дар иқтисодиёти миллий.

1.7.2. Самаранокии иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сифати хизматрасоний дар корхонаҳои соҳаи хизматрасоний.

1.7.3. Таъмини ташкилӣ-иқтисодии стандартҳо барои хизматрасоний ба аҳолӣ.

1.7.4. Омилҳои таъсиррасон ба ҷойгиршавӣ ва самаранокии фаъолияти корхонаҳои тичоратӣ.

1.7.5. Механизми идоракунии бозори меҳнати ҷавонон.

1.7.6. Механизми баланд бардоштани рақобатпазирии корхонаҳои соҳаи хизматрасоний.

1.7.7. Тамоюлоти муосири рушди шаклҳои ташкилӣ-хуқуқии хочагидорӣ дар соҳаи хизматрасоний.

1.7.8. Баланд бардоштани самаранокии истифодаи афзорҳои бозорӣ дар соҳаи хизматрасоний.

1.7.9. Асосҳои иқтисодии амалкард ва дастгирии давлатии

ташкилоти ғайритиҷоратӣ дар соҳаи хизматрасонӣ.

1.7.10. Хизматрасонии бизнеси меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо, корхонаҳои ҳӯроки умумӣ, хизматрасонии фаврӣ, хизматрасонии канорироҳӣ ва дигар хизматрасониҳои меҳмондорӣ.

2. Идоракунни инноватсияҳо

Муҳтавои таҳқиқоти иҳтиносси мазкур: ошкорсозӣ, таҳлил ва ҳаллу фасли проблемаҳои рушди инноватсионии иқтисодиёт, идоракунни ченакҳои асосии равандҳои инноватсионӣ дар иқтисодиёти мусоир, навсозии илмӣ-техникӣ ва ташкилии системаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, инчунин методҳо ва афзорҳи арзёбии натиҷаҳои фаъолияти инноватсионӣ.

Объекти таҳқиқ: равандҳои иқтисодии ташаккулёбӣ ва ташкилшавии амалкарди босамари соҳаи инноватсионӣ дар ҳоҷагии ҳалқ, ки маҷмӯи инноватсияҳои дар минтақаҳо, соҳаҳо ва корхонаҳо дар натиҷаи фаъолияти инноватсионӣ таъсисшаванда ва азхудашавандаро истисно мекунад; механизмҳои таъмини маблағузорӣ, иттилоотӣ ва ташкилии он; методҳо ва афзори асосноккунии самтҳо ва арзёбии фаъолияти инноватсионии системаҳои ҳоҷагидорӣ.

2.1. Рушди нуктаҳои назариявӣ ва методологиии фаъолияти инноватсионӣ; такмили шаклҳо ва методҳои таҳқиқи равандҳои инноватсионӣ дар системаҳои иқтисодӣ.

2.2. Коркарди методологияҳо ва методҳои арзёбӣ, таҳлил, амсиласозӣ ва пешгӯйии равандҳои инноватсионӣ дар системаҳои иқтисодӣ.

2.3. Ташаккули муҳити инноватсионӣ ҳамчун муҳимтарин шарти амалисозии инноватсияҳои самаранок. Муайян кардани равишҳо, шаклҳо ва тарзҳои фароҳамоварии шароити муносиб барои амалисозии фаъолияти инноватсионӣ. Роҳҳои беҳсозии иқлими инноватсионӣ.

2.4. Таҳқиқи равандҳои ҳамгироӣ дар муҳити инноватсионӣ. Консепсияҳои навсозӣ ва шаклҳои татбиқи онҳо дар амал.

2.5. Вижагиҳои таъсис ва таҳқиқи системаҳои миллии инноватсионӣ: усули (принципҳои) соҳт ва инкишоф, сохтор ва функсияҳо, арзёбии самаранокӣ.

2.6. Коркарди методҳо ва механизмҳои ҳамгироии илмии мактабҳои олӣ бо низоми миллии инноватсионӣ ва раванди ҷаҳонии инноватсионӣ. Рушди методҳо ва шаклҳои тиҷоратикунioni инноватсияҳои мактабҳои олӣ дар корхонаҳои хурди инноватсионӣ.

2.7. Вижагиҳо ва проблемаҳои таъсиси корхонаҳои хурди инноватсионӣ дар заминаи ташкилоти буҷетии илмӣ ва таълимӣ.

2.8. Таҳқиқи даври ҳаётии инноватсиояҳо: ченакҳои давр, афзор ва технологияҳои идоракуни ченакҳои даври ҳаётӣ, рушди мутавозини даврҳои инноватсионӣ ва маблағгузорӣ дар системаҳои иқтисодӣ.

2.9. Арзёбии иқтидори инноватсионӣ дар системаҳои иқтисодӣ.

2.10. Арзёбии фаъолнокии инноватсионии субъектҳои хочагидор бо мақсади таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва болоравии арзиши онҳо.

2.11. Муайянсозии самтҳо, шаклҳо ва тарзҳои рушди дурнамои инфрасоҳтори инноватсионӣ. Усули (принсипҳои) лоиҳакашиӣ ва ташкили амалкарди соҳторҳои инноватсионӣ дар микро-, мезо-, ва макросатҳо.

2.12. Таҳқиқи шаклу тарзҳои ташкил ва ҳавасмандгардонии фаъолияти инноватсионӣ, равишҳои мусоир нисбат ба ташаккули стратегияҳои инноватсионӣ.

2.13. Коркард ва такмили шаклҳо, соҳтор ва системаҳои ниҳодии идоракуни фаъолияти инноватсионӣ. Арзёбии самаранокии фаъолияти инноватсионӣ.

2.14. Рушди назария ва методологияи ташаккул, идоракунӣ ва арзёбии самаранокии амалкарди бозори инноватсиояҳо. Методҳо ва технологияҳои баровардани маҳсулоти инноватсионӣ ба бозор, такмили стратегияҳои тичоратикуни инноватсиояҳо.

2.15. Таҳқиқоти самтҳо ва воситаҳои рушди тарзи нави технологийи системаҳои иқтисодӣ.

2.16. Таъмини рушди мутавозини фаъолияти инноватсионӣ ва маблағгузории системаҳои иқтисодӣ.

2.17. Инкишофи назария, методология ва методҳои маблағгузории венчурӣ барои навсозии илмӣ-техникӣ ва ташкилии системаҳои хочагидорӣ.

2.18. Коркарди стратегия ва мукаррапоти концептуалии сиёсати самараноки инноватсионӣ ва маблағгузории системаҳои иқтисодӣ бо дарназардошти таҷрибаи андӯхташудаи ҷаҳонӣ.

2.19. Такмили тарзҳо ва шаклҳои маблағгузории фаъолияти инноватсионӣ бодарназардошти густариши имкониятҳои ҷалби сармояи ҳусусӣ ва ҳориҷӣ, аз ҷумла амалисозии маблағгузориҳои муштарақ ба барномаҳо ва лоиҳаҳои инноватсионӣ.

2.20. Коркарди методҳои инноватсионии маблағгузории тақрористеҳсолкунни оддӣ ва васеи сармояи асосӣ, таҳқиқи тамоюлоти тафйири сохтори мұchtамаи амволӣ дар системаҳои иқтисодии фаъоли инноватсионӣ.

2.21. Такмили сохторҳои тақрористеҳсолкунӣ ва технологияи маблағгузориҳо бо мақсади баланд бардоштани самаранокии сармояи асосӣ.

2.22. Коркарди методологияи идоракунии лоиҳавии рушди инноватсионии системаҳои хоҷагидорӣ.

2.23. Назария, методология ва методҳои баҳодиҳии самаранокии барномаҳо ва лоиҳаҳои инноватсионӣ ва маблағгузорӣ.

2.24. Рушди методологияи идоракунии сифат ва рақобатпазирии лоиҳаҳои инноватсионӣ.

2.25. Идоракунии стратегии лоиҳаҳои инноватсионӣ. Консепсияҳо ва механизмҳои идоракунии стратегии ченакҳои лоиҳаҳои инноватсионӣ ва сохтори маблағгузории онҳо.

2.26. Коркарди методологияи идоракунии моликияти зеҳнӣ ва методҳои арзёбии арзиши қисми зеҳнии маҳсулоти инноватсионӣ.

2.27. Сохтор, ҳаммонандкунӣ ва идораи таваккалҳои фаъолияти инноватсионӣ дар зинаҳои гуногуни даври ҳаётии инноватсияҳо.

2.28. Назария, методология ва методҳои таъминоти иттилоотии фаъолияти инноватсионӣ.

2.29. Такмили методологияи идоракунии сармояи инсонӣ ба манфиатҳои рушди инноватсионӣ.

3. Иқтисодиёти минтақавӣ

Муҳтавои таҳқиқоти иқтисоси мазкур: қонуниятҳо ва вижагиҳои амалкарди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун системаи минтақаҳои ҳамкориқунанда (минтақаҳои иқтисодӣ, ноҳияҳои калони иқтисодӣ, кластерҳои иқтисодӣ, агломератсияи шаҳрӣ ва дигар ташкилоти ҳудудии иқтисодӣ); тақсимоти дурусти ҳудудии захираҳои иқтисодӣ; тафриқабандӣ ва ҳамгироии иқтисодӣ дар ҳудуди миллӣ; коркарди самтҳои ояндадори рушди иқтисодиёти минтақаҳои алоҳида ҳамчун унсурҳои сохтории иқтисодиёти миллӣ; сиёсати иқтисодии минтақавӣ ва механизмҳои амалисозии он.

Объекти таҳқиқот: системаи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷанбаи ҳудуди ҳамчун шабакаи минтақаҳо ва мақроминтақаҳои дар ҳамкорибӯда, механизмҳои танзими рушди иқтисодио иҷтимоии ҳудудӣ дар сатҳи миллӣ, байниминтақавӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ; назарияи иқтисодиёти ҳудудӣ ва минтақавӣ,

методҳои таҳқиқоти системаҳои ҳудудии иқтисодӣ ва таъсири мутақобилаи онҳо; инфрасохтори байниминтақавӣ ва минтақавии истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва ниҳодӣ; захираҳои табиӣ ва иқтисодӣ ва истифодаи самараноки онҳо.

3.1. Инкишофи назарияҳои иқтисодиёти маконӣ ва минтақавӣ; усулҳо ва фишангҳои тадқиқотҳои иқтисодии маконӣ; эконометрикаи қаламравӣ; ташхиси низомии мушкилотҳо ва ҳолатҳои минтақавӣ.

3.2. Тақсимоти қаламравии захираҳои иқтисодӣ; ҷиҳатҳои назариявӣ, методӣ ва амалии ҷойгиркунии корхонаҳо, фирмаҳои бизнеси хурд ва миёна, кластерҳои иқтисодӣ, корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, ҳоҷагиҳои хонавода.

3.3. Ташкили маконии иқтисодиёти миллӣ; таъсисёбӣ, фаъолият ва таҷдиди кластерҳои иқтисодӣ ва дигар низомҳои маконии маҳдудшуда.

3.4. Муаммои ноҳиябандии иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат аз рӯи нишондодҳои моддӣ ва ғайримоддӣ; ноҳиябандии минтақаҳо ва таъсисёии муниципалий аз рӯи минтақаҳои хизматрасонӣ; мутобиқати тақсимоти маъмурӣ-минтақавии мамлакат ба шароитҳои нави иқтисодӣ.

3.5. Дигаргуниҳои қаламравӣ-минтақавӣ; муаммоҳои таъсисёбии мухити ягонаи иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; фарқгузории минтақавии иҷтимоӣ-иқтисодӣ; ҳамгироии маконӣ ва дезинтегратсияи мамлакат.

3.6. Иқтисодиёти қаламравӣ. Ҳусусиятҳои маконии таъсисёбии низоми инноватсионии миллӣ. Муаммоҳои таъсисёбии зерсохторҳои инноватсионии минтақавӣ. Лоиҳаҳои инвеститсионии минтақавӣ: мақсад, объектҳо, захираҳо ва самаранокӣ.

3.7. Бозорҳои локалӣ, таъсисёбии онҳо, фаъолият ва баҳамалоқамандӣ; савдои байниминтақавӣ. Назарияи нави географияи иқтисодӣ.

3.8. Нақши омилҳои институтсионалий дар тараққиёти низомҳои иқтисодии минтақавӣ. Ҳусусиятҳои минтақавии дигаргуншавии муносибатҳои моликиятӣ, таъсири онҳо ба соҳтор ва самаранокии фаъолият ва инкишофи низомҳои иқтисодии минтақавӣ.

3.9. Баҳодиҳии нақши минтақаҳо дар иқтисодиёти миллӣ (нишондодҳо, усулҳо, методологияи таҳлил); маҳсусгардонии истеҳсолии минтақаҳо; соҳтори иқтисодӣ аз ҷиҳати макон,

қонуниятҳои дигаргуншавии он; сиёсати сохторӣ ва азnavсозии сохторӣ.

3.10. Хусусиятҳои минтақавии тараққиёти иҷтимоӣ-иктисодӣ; намудҳои минтақаҳо (инкшофёftа ва бӯхронӣ, донорҳо ва ретсипиентҳо, мономаҳсулотӣ ва диверсификатсияшуда, бо агломератсияҳои калони шаҳрӣ ва бе чунин таъсисёбӣҳо ва гайра); муаммоҳои методии таснифот ва тадқиқоти амалии хусусиятҳои тараққиёти намудҳои гуногуни минтақаҳо.

3.11. Фишангҳои мӯътадилгардонии басташавии маконӣ (трансфертҳои давлатӣ, фондҳои инвеститсионӣ, фондҳои дастирии минтақавӣ, низоми андоз ва гайраҳо), самаранокии истифодаи онҳо. Муаммоҳои тараққиёти мувозинати минтақаҳо; мониторинги тараққиёти иқтисодӣ ва иҷтимоии минтақаҳо.

3.12. Фишангҳои коркарди дурнамои тараққиёти низомҳои иҷтимоӣ-иктисодии маконӣ. Пешғӯикунӣ, форсайт, банақшагирии индикативӣ, барномаҳо, банақшагирии бучетӣ, ки ба натиҷа нигаронида шудаанд, барномаҳои мақсаднок, нақшаҳои стратегӣ.

3.13. Сиёсати иҷтимоӣ-иктисодии минтақавӣ; таҳлили хусусиятҳо ва баҳодиҳии самаранокии сиёсати иқтисодии минтақавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, минтақаҳо ва мунитисипалитетҳо.

3.14. Идоракунии иқтисодиёти минтақавӣ. Шаклҳо ва механизмҳои ҳамкории ҳокимияти ҷумҳурияйӣ ва маҳаллӣ, сохторҳои бизнес ва сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ. Вазифаҳо ва механизмҳои идоракунӣ. Асосноккунии методӣ, коркарди схемаҳои ташкилӣ ва механизмҳои идоракунии минтақаҳо, баҳодиҳии самаранокии онҳо.

3.15. Мақсадҳо ва механизмҳои сиёсати давлатии тараққиёти минтақаҳо. Шаклҳо ва механизмҳои баҳамтаъсиррасонии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ҳалли масъалаҳои асосии тараққиёти иҷтимоӣ-иктисодӣ. Муаммоҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии идоракунии маҳаллӣ.

3.16. Коркарди методологии таҳлил ва методикаи баҳодиҳии фаъолияти сохторҳои корпоративӣ, бизнеси хурду миёна, корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ва ташкилотҳои ғайритичоратӣ дар минтақаҳо ва ноҳияҳои маъмурӣ. Муаммоҳои истифодабарии оқилонаи дороиҳои моддӣ ва ғайримоддии минтақаҳо – захираҳои табииӣ, базаи моддӣ-техникӣ, сармояи инсонӣ ва ғайраҳо.

- 3.17. Мұхити маҳсуси иқтисодй-хуқуқии тараққиёти маҳаллй ва минтақавй. Минтақаҳои иқтисодй, марказҳои саноатй ва дигар “нуқтаҳои” минтақавии тараққиёти саноатй ва инноватсионй.
- 3.18. Ташкил ва баҳодиҳии самаранокии фаъолияти мақомоти ҳокимияти идоракунй дар вилоятҳои Ҷумхурии Тоҷикистон ва дар ноҳияҳои маъмурӣ; истифодаи чунин баҳодиҳӣ дар низоми идоракунй ва назорати давлатӣ.
- 3.19. Истифодаи самараноки омилҳои истеҳсолот дар тараққиёти иқтисодиёти минтақаҳо. Қонуниятҳо ва хусусиятҳои ташкил ва идоракунии соҳторҳои иқтисодй дар минтақаҳо. Афзалиятҳои мутлақ ва нисбии кластерҳои иқтисодии минтақавй.
- 3.20. Инфрасоҳтори истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва бозорӣ дар минтақаҳо. Принципҳо, хусусиятҳо ва механизми ташкилий-иқтисодии тараққиёти соҳаҳои ёрирасон дар минтақаҳо.
- 3.21. Хусусиятҳои минтақавии амалигардонии сиёсати буҷетӣ-андозӣ. Инкишофи муносибатҳои пулию қарзӣ ва буҷетӣ-андозӣ дар минтақаҳо (категория, методология, усуљҳо, механизмҳо ва фишангҳо).
- 3.22. Инкишофи бозори минтақавии меҳнат. Иқтиидори меҳнатӣ дар минтақаҳо ва хусусиятҳои идоракунии он. Муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ дар минтақаҳо. Хусусиятҳои ҷойгиркуни минтақавии иқтиидори меҳнатӣ.
- 3.23. Механизми маконии инкишофи бизнеси хурд ва соҳибкории хусусӣ дар сатҳи мезоиқтисодй. Муаммоҳои баланд намудани самаранокии соҳибкории хурду миёна дар минтақаҳо. Стратегияи тараққиёт ва таъсисёбии низоми соҳибкорӣ дар баҳшҳо ва соҳаҳои иқтисодиёти минтақавй.
- 3.24. Таракқиёти комплекси агросаноатй дар минтақаҳо, хусусиятҳои минтақавй ва маконии инкишофи хоҷагии қишлоқ.
- 3.25. Таъминоти инвеститсионии минтақаҳо. Танзими инвеститсияҳо дар минтақаҳо. Лоиҳаҳои инвеститсионии қаламравӣ. Мұхити инвеститсионӣ бо дарназардошти воҳидҳои минтақавий-маконӣ. Баланд намудани диққатчалбунии инвеститсионӣ ва истифодаи самараноки лоиҳаҳои инвеститсионӣ дар минтақаҳо.

5. Иқтисодиёти меҳнат

Мұхтавои таҳқиқоти ихтисоси мазкур: илми иқтисодиёт, ки ба таҳқиқоти тамоюолот ва қонуниятҳои фаъолияти меңнатии одамон; муносибатҳои ичтимоию меңнатай; тақрористеҳсолқунни захираҳои меңнатай ва қувваи корй; механизмҳои ҳуқуқиву ташкилӣ ва ичтимоию иқтисодии идоракунни меңнат бахшида шудааст.

Объекти таҳқиқот: кормандони кироя, коллективҳои меңнатай ва корфармоён, бозори меңнат, шуғл ва бекорй; ташкил ва меңнати меъёришуда; даромадҳо ва музди кор дар чумхурӣ, минтақаҳо, соҳаҳо ва дар корхонаҳои ҳамаи шаклҳои ташкилию ҳуқуқӣ; меъёрҳои пешрафтаи байналмилалӣ ва стандартҳо (меъёрҳо) дар соҳаи иқтисодиёти меңнат ва муносибатҳои ичтимоию меңнатай.

5.1. Асосҳои назариявӣ ва методологии иқтисодиёти меңнат; назария ва консепсияи рушди муносибатҳои ичтимоию меңнатай (назарияи шуғл, бозори меңнат, идоракунни меңнат ва ғайраҳо).

5.2. Меңнат ҳамчун омили таҳаввули иқтисодиёт.

5.3. Проблемаҳои назариявию методологӣ дар соҳаи меңнат ва муносибатҳои ичтимоию меңнатай.

5.4. Системаи муносибатҳои «инсон-истеҳсолот» (намудҳо, мұхтаво, тақсимот, кооператсия, маҳсусгардонии меңнат ва ғайра); қонуниятҳо ва тамоюлоти нави ташаккул, тақсимот, мубодила ва истифодаи қувваи корй; механизмҳои баланд бардоштани самаранокии онҳо дар иқтисодиёти бозории ичтимоӣ; роҳҳои истифодаи самараноки ҷойҳои кории амалкунанда ва нав.

5.5. Бозори меңнат, амалкард, рушди соҳтор ва сегментшавии он (байналмилалӣ, миллӣ, минтақавӣ, дохили фирмавӣ ва ғайра); шуғли аҳолӣ (ташаккули шаклҳо ва намудҳо); бекорӣ (намудҳо ва шаклҳои асосӣ, оқибатҳои ичтимоию иқтисодӣ, роҳҳои паст намудани бекорӣ).

5.6. Ҳавасмандгардонӣ ва музди кори кормандон; ташкили музди кор ва таъмини робитаи мутақобилаи он бо таҳассуси ҳайати шахсӣ ва натиҷанокии истеҳсолот; функсияи тақрористеҳсолқунӣ ва ҳавасмандқунни (мотивизатсияи) музди кор.

5.7. Проблемаҳои сифати қувваи корӣ, омодасозӣ ва ташаккули салоҳияти таҳассусӣ, бозомӯзӣ ва баланд бардоштани таҳассуси кадрҳо; ташаккули қобилияти рақобатпазирии кормандон; самтгирии таҳассусии аҳолӣ; зудамалии кадрҳо.

5.8. Меъёргирӣ, ташкил ва гуманизатсияи меңнат, вижагиҳои онҳо дар бахшҳои мұхталифи фаъолият ва гурӯҳҳои кормандон.

5.9. Ҳосилнокӣ ва самаранокии меңнат, таҳаввули меъёрҳо, методҳои андозагирии омилҳо ва захираҳои болобарӣ, барномаҳои идоракунни ҳосилнокии меңнат.

5.10. Шароит, хифозат ва бехатарии меҳнат.

5.11. Муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ: система, сохтор, намудҳо, субъектҳо, механизмҳои танзим. Муносибатҳои байналмиллалии меҳнатӣ ва нақши созмонҳои байналмиллалии меҳнат. Танзими муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ, ҷанбаҳои ҷумҳурияйӣ, минтақавӣ ва корпоративӣ; таъсири фаъоли муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ дар рушди иқтисодиёт ва соҳаҳои он.

5.12. Проблемаҳои таъминоти иҷтимоӣ, суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, навъҳо ва шаклҳои таъминот; системаи нафақавӣ ва дурнамои рушди он.

5.13. Сиёсати иҷтимоӣ, стратегия ва афзалиятҳои он; вазъи иҷтимоии заҳматкашон, гурӯҳҳои иҷтимоӣ-касбӣ ва иҷтимоӣ-худудии онҳо; рушди иҷтимоии низоми хоҷагидорӣ ва амнияти иҷтимоӣ.

5.14. Тазодҳо дар соҳаи иҷтимоию меҳнатӣ: роҳҳои пешгирий ва ҳаллу фасли онҳо.

5.15. Шароит ва омилҳои афзоиши самаранокии иқтисодиёти меҳнат-ҳадафҳо, вазифаҳо, методҳо, усул (принципҳо), таҳаввули равишҳо.

5.16. Махсусият ва проблемаҳои рушди меҳнати хонагӣ ва иқтисодиёти оилавӣ.

5.17. Сифат ва сатҳи зиндагии аҳолӣ - масъалаҳои методологӣ, назария ва амалия, роҳҳои баланд бардоштани онҳо. Даромадҳо ва истеъмолот, пасандозҳо ва андухтҳои аҳолӣ.

5.18. Шуғл ва намудҳои он. Вижагиҳои соҳавии меҳнат. Шуғли ғайрирасмӣ ва роҳҳои бартараф намудани он.

5.19. Таҷрибаи кишварҳои ҳориҷӣ дар танзими муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ ва дурнамои истифодаи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

5.20. Бекорӣ, навъҳо ва роҳҳои коҳиш додани он.

6. Иқтисодиёти нуфус ва демография

Муҳтавои соҳаи таҳқиқот: аввалан, иқтисодиёти нуфус ҳамчун муҳимтарин самти илми иқтисодӣ мебошад, ки қонуниятҳои таъсири иқтисодиётро ба тақрористеҳсоли аҳолӣ умуман ва ба равандҳои чудогонаи он (таваллудшавӣ, фавт, муҳочират), нуфус ҳамчун субъект ва объекти муносибатҳои иқтисодӣ, ҳадаф ва меъёри рушди захираҳои инсонӣ, солимии ҷисмонӣ, маънавӣ, руҳонӣ ва иқтидори зеҳнӣ, сониян, демография ҳамчун илми мустақил, ки қонуниятҳои тақрористеҳсолкунии табии ва муҳочирати аҳолӣ ва таъсири онҳоро ба иқтисодиёт (демографияи иқтисодӣ) дар

марҳалаҳои гуногуни таърихии рушди чомеа, инчунин шумораи аҳолӣ, намудҳо ва таркиб ва рафтори демографии онро меомӯзад.

Объекти таҳқиқот: аҳолӣ, нуфус.

6.1. Мақула ва мағҳуми иқтисодиёти нуфус; функсияи нуфус, манфиатҳои иқтисодии он; аҳолӣ ҳамчун захираи иқтисодӣ, ҷойгоҳи он дар чомеаи мусир; ҳочагии хонавода ҳамчун субъекти ҳочагидор, гендер ҳамчун мақулаи иқтисодӣ.

6.2. Рушди иқтисодиёт ва аҳолӣ, робитаи мутақобилаи онҳо; рафтори иқтисодии аҳолӣ, диференсиатсияи (тафриқаи) демографӣ; рушди устувори иқтисодӣ ва динамикаи шумораи аҳолӣ.

6.3. Соҳторҳои демографӣ ва самаранокии истеҳсолоти ҷамъиятӣ; иқтидори меҳнатӣ; самаранокии иқтисодиёти наслҳо; рушди иқтисодӣ дар шароити бухрони демографӣ.

6.4. Моҳият ва соҳтори сифати аҳолӣ, тафриқаи он аз рӯйи навъҳои сокинон ва гурӯҳҳои иҷтимоию демографӣ; фаъолияти ҳаётии аҳолӣ, шароит ва шаклҳои он; тағйироти сифатии манғии замони мусир ҳамчун муҳимтарин тавсифи бухрони демографӣ.

6.5. Соҳтори синнусолию ҷинсии аҳолӣ ва рушди иҷтимоию иқтисодӣ; пиршавии аҳолӣ ва омилҳо ва оқибатҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва демографии он.

6.6. Динамика, вижагиҳои таъриҳӣ ва этно-ҳудудии тақрористеҳсолкуни аҳолӣ, таъсири мутақобилаи ҷузъҳои таркибии он, таҳаввули навъҳои (типҳои) гуногуни тақрористеҳсолкуни аҳолӣ; гузариши демографӣ, вижагиҳои кунуни он.

6.7. Таваллудшавӣ ва сернаслӣ, динамикаи сатҳ ва тақвими таваллуд; тафриқаи этно-минтақавии таваллудшавӣ ва омилҳои иҷтимоию демографии он; таваллудшавӣ бо ақди никоҳ ва ғайриникоҳ; омилҳои иқтисодии динамикаи таваллуд; гузариши наталистӣ.

6.8. Давомнокии зиндагии аҳолӣ, омилҳои дараҷа ва динамикаи он; гузариши эпидемиологӣ, таҳаввули соҳтори сабабҳои фавт ва тағйироти речайи фавт; фавти синнусолӣ ва ҷинсӣ ва тафриқаи иҷтимоию иқтисодии фавт ва давомнокии ҳаёт.

6.9. Тандурустии аҳолӣ, мағҳум ва методҳои андозагириӣ, сатҳ ва динамикаи беморшавӣ ва маъюбшавӣ, таъсири онҳо ба миқёси иқтидорҳои талафоти меҳнат ва насловарӣ; методҳои демографии омӯзиши солимии ҷисмонӣ ва равонӣ, консепсияи мусири ҳифзи саломатӣ.

6.10. Функцияҳои демографии оила; ақди никоҳ ва талоқ (чудошавӣ); таҳаввули таърихии шаклҳои муносабатҳои никоҳию оилавӣ ва таъсири онҳо ба таваллуд ва фавт; ҷанбаҳои гендерии муносабатҳои никоҳию оилавӣ.

6.11. Муҳоцирати аҳолӣ, таснифоти он (навъҳо, намудҳо, шаклҳо) ва методҳои андозагирӣ; равишҳои иқтисодӣ ва демографӣ дар омӯзиши муҳоцирати аҳолӣ, ташаккул ва рушди назарияи муҳоцират; муҳоцират дар назария ва консепсияҳои гузариши демографӣ; равандҳои муҳоциратӣ, омилҳои онҳо; оқибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва демографӣ; колонизатсия ва муҳоцирати аҳолӣ дар таърихи ватаниву хориҷӣ ва таъсири он ба ҷойиршавии аҳолӣ, динамика ва тағйироти соҳтори этникӣ, генетикӣ ва демографӣ; муҳоцирати бебозгашт ҳамчун раванди демографӣ.

6.12. Муҳоцирати байналмилалӣ; эмигратсия ва таъсири он ба рушди демографии мамалакатҳои эмигратсия, ба тағйироти иқтидорҳои меҳнатӣ, илмӣ-техникӣ ва зеҳнӣ; иммигратсия, сабабҳо ва нақши он дар рушди сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва демографии мамлакатҳои қабулкунанда; шаклҳои ғайрирасмӣ ва муҳоцирати маҷбурий; сифати дугонаи сиёсати муҳоцирати муосир.

6.13. Қонуниятҳои муосири муҳоцирати ҷаҳонӣ; нақши муҳоцират дар ташаккул ва рушди бозорҳои ҷаҳонӣ ва миллии меҳнат; муҳоцирати доҳилӣ ва паҳншавии аҳолӣ; шаҳришавӣ ва тақрористехсолкуни аҳолӣ; ғунҷоши демографии ҳудудҳо.

6.14. Идоракунии равандҳои демографӣ (пешӯии демографӣ ва сиёсат); сиёсати демографӣ, таносуби он бо сиёсати иҷтимоӣ ва оилавӣ; ҳадафҳо, усул (принципҳо), самтҳои амалисозӣ ва самаранокии он.

6.15. Фарҳанг ва ё рафтори демографӣ, намудҳои он, (насловарӣ, ҳуднигоҳдорӣ, издивоҷӣ (матrimonиалиӣ) ва муҳоциратӣ), соҳтор ва танзимкунандаҳо; методҳои таҳқиқоти рафтори амалӣ ва лоиҳавии аҳолӣ.

6.16. Асосҳои методологӣ ва методҳои таҳлили демографӣ ва пешӯии динамика ва таркиби аҳолӣ; методҳои таҳлили минтақавии равандҳои демографӣ ва муҳоциратӣ.

6.17. Таърихи афкори демографӣ; консепсияҳои муосири ватаний ва хориҷии нуфуси аҳолӣ, сифати он, тақрористехсолкуни табий ва муҳоцират.

6.18. Проблемаҳои заминаҳои иттилоотӣ-демографӣ (баҳисобигрии чории омории таваллудшавӣ, фавт, никоҳ ва

муҳочират; таҳқиқоти интихобии рафтори иҷтимоӣ, аз ҷумла демографӣ ва муҳочиратӣ дар бахшҳои такрористехсолшавӣ ва ҷойивазкунии маконӣ, вазъи иҷтимоию иқтисодӣ ва сифати аҳолӣ); таърихи барӯйхатгирии аҳолӣ, барномаҳои онҳо; хонавода ҳамчун категорияи баҳисобигирӣ; арзёбии сифат ва пуррагии маълумоти барӯйхатгирий ва далелҳои баҳисобигирии ҷории аҳолӣ.

7. Иқтисодиёти истифодабарии табиат

Муҳтавои таҳқиқоти ихтисоси мазкур: ҳалли проблемаҳои тақмили механизми ташкилию иқтисодии истифодаи табиат ва ҳифзи муҳити зист, ки таъмини бехатарии экологии чомеа ва рушди устувори иҷтимоӣ-иқтисодиро таъмин менамояд.

Объекти таҳқиқот: истифодаи табиат ҳамчун самти бисёрфункционалии фаъолияти ҳаматарафаи инсон бо муҳити табиӣ дар сатҳҳои ҷаҳонӣ, миллӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ.

7.1. Рушди иқтисодиёти истифодаи табиат дар системаи илмҳои иқтисодӣ.

7.2. Ҷанбаҳои назариявии иқтисодиёти истифодабарии табиат.

7.3. Шароит ва захираҳои табиат ҳамчун омили рушди иқтисодиёт.

7.4. Сиёсати экологӣ ва муносибатҳои ниҳодӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва истифодаи табиат.

7.5. Арзёбии иқтисодии захираҳои табиат.

7.6. Арзёбии иқтисодии ҳасорат аз таъсири антропогенӣ ба муҳити табиӣ.

7.7. Ҳароҷоти ҳифзи табиат ва самаранокии истифодаи табиат.

7.8. Ҳавасмандкунии иқтисодии истифодаи самараноки табиат ва фаъолияти ҳифзи табиат.

7.9. Самтҳои афзалиятноки маблагузории тадбирҳои соҳаи экологӣ.

7.10. Ташаккули ниҳодҳои бозории танзими экологию иқтисодӣ.

7.11. Асосҳои концептуалии менечменти экологӣ.

7.12. Стандартҳои байналмилалии ИСО ва истифодаи онҳо дар ташкили системаи менечменти экологӣ.

7.13. Ташкили системаи менечменти экологӣ.

8. Иқтисодиёти соҳибкорӣ

Муҳтавои соҳаи таҳқиқоти ихтисоси мазкур: муносибатҳои иқтисодӣ, ки дар заминай инноватсионӣ ва таваккал бо мақсади ба даст овардани даромади соҳибкорӣ пайдо мешаванд; назарияи

ташаккул, қонуниятхо ва тамоюли рушд, шаклҳо, методҳо, механизмҳо, шароити амалкарди соҳибкорӣ ҳамчун муҳимтарин захира ва сарчашмаи рушди иқтисодиёт.

Объекти таҳқиқ: фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳама шаклҳои ташкилии он, бизнес-равандҳо ва муҳити рушди соҳибкорӣ.

- 8.1. Рушди назария ва методологияи соҳибкорӣ.
- 8.2. Марҳилаҳои асосии рушди соҳибкорӣ.
- 8.3. Пешгӯии тамоюлҳои рушди соҳибкорӣ.
- 8.4. Таҳқиқоти раванди соҳибкорӣ дар ягонагӣ бо унсурҳои асосии он: шахсӣ, иқтисодӣ, ташкилӣ-идоракунӣ.
- 8.5. Ташаккул ва рушди шаклҳои соҳибкорӣ.
- 8.6. Инфрасоҳтори соҳибкорӣ.
- 8.7. Системаи ҳамкории соҳторҳои соҳибкории калон ва хурд, ташаккул ва рушди бизнеси шабакавӣ.
- 8.8. Ташкил ва идоракуни соҳибкории муштарак.
- 8.9. Ҳолат ва дурнамои системаҳои байналмилалӣ, миллӣ ва минтақавии соҳибкорӣ, робитаи онҳо.
- 8.10. Стратегияҳои соҳибкорӣ.
- 8.11. Соҳтори идоракуни ташкилоти соҳибкорӣ.
- 8.12. Технологияи раванди таҳия ва қабули қарори идоракунӣ дар соҳторҳои соҳибкорӣ.
- 8.13. Ташаккул ва рушди муҳити мусоиди соҳибкорӣ.
- 8.14. Ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкорӣ.
- 8.15. Фарҳанги ташкилӣ дар системаи соҳибкорӣ.
- 8.16. Маблағгузории фаъолияти соҳибкорӣ.
- 8.17. Ҳамкории соҳторҳои ҳокимияти давлатӣ ва баҳши соҳибкорӣ.
- 8.18. Системаи менечменти таваккал дар соҳаи соҳибкорӣ.
- 8.19. Арзёбии самаранокии фаъолияти соҳибкорӣ.

10. Менечмент

Муҳтавои соҳаҳои таҳқиқот: ошкорсозӣ, таҳлил ва ҳалли проблемаҳои ташаккул ва инкишофи назария ва амалияи идоракуни ташкилот ҳамчун системаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ бо мақсади қашфи робитаҳои устувор ва қонуниятҳое, ки табиат ва муҳтавои ҳамин проблемаҳо, мантиқ ва механизми ҳалли онҳоро муайян мекунанд. Аз ҷумла, таҳқиқи тамоюлот ва қонуниятҳо дар соҳаи менечменти умумӣ ва стратегӣ, менечменти инноватсионӣ, идоракуни ҳайати шахсӣ, системаҳои муосири истеҳсолӣ.

Объекти таҳқиқот: системаи мақомот ва ніходхой идоракунии оммавӣ, шаклҳои ташкилию ҳуқуқии ташкилоти тичоратӣ ва файритичоратӣ (аз ҷумла, виртуалӣ) новобаста аз шакли моликият, зерсохторҳои алоҳидай ҳамин ташкилот ва равандҳои алоҳидай, ки дар доҳили ташкилот ҷараён доранд, ҳайати шахсии ташкилот, инчунин иттиҳодияи ташкилот (ассосиатсияҳо, иттиҳодияҳо, гурӯҳҳои молиявию саноатӣ, шабакаҳо ва ғайра) ва қонуниятҳои амалкарди онҳо бо дарназардошти таъсири омилҳои муҳити берунӣ.

10.1. Коркарди проблемаҳои илми идоракунӣ ва методҳои маърифати он. Ақидаҳои назариявӣ нисбат ба табиат, моҳият ва инкишофи идоракунӣ. Самтҳои мусоиди коркардҳои назариявиу методологӣ дар соҳаи идоракунӣ. Асосҳои фанӣ ва байнифанни идоракунӣ.

10.2. Моҳият, соҳтор ва вижагиҳои фарқунандаи системаи идоракунии оммавӣ, тамоюлҳои асосӣ ва самтҳои инкишофи он дар шароити кунунӣ. Усули (принципҳои) ташкил, захираҳо ва раванди идоракунии оммавӣ.

10.3. Идоракунии оммавӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва ташаккули ҷомеаи информацоионӣ. Вижагии миллии ташкили системаи идоракунии оммавӣ. Ислоҳот дар низоми идоракунии оммавӣ.

10.4. Сиёсати давлатӣ, механизмҳо, методҳо ва технологияҳои таҳия ва татбиқи он. Стратегия ва тактика дар амалисозии сиёсати давлатӣ.

10.5. Вижагиҳои коркард ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар баҳшҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ. Робитаҳои бевосита ва бавоситаи сиёсати давлатӣ, механизмҳо, методҳо ва технологияҳои таҳия ва татбиқи онҳо. Инкишофи шаклҳои ҳамкории давлат ва баҳши хусусӣ. Идоракунии амволи давлатӣ.

10.6. Идоракунӣ аз рӯйи натиҷаҳо. Системаи масъулият дар баҳши идоракунии оммавӣ.

10.7. Таъминоти иттилоотии системаи идоракунии оммавӣ. «демократияи электронӣ», «давлати электронӣ», «хукумати электронӣ» ва технологияҳои маъмуригардонии электронӣ.

10.8. Идоракунии системаҳои иқтисодӣ, усул(принципҳо), шаклҳо ва методҳои амалисозии он. Вобастагии идоракунӣ аз хислат ва ҳолати системаи иқтисодӣ. Идоракунии тағиирот дар

системаҳои иқтисодӣ. Назария ва амалияи идоракунии сохторҳои интегратсионӣ ва равандҳои интегратсияи бизнес.

10.9. Ташкилот ҳамчун объекти идоракунӣ. Асосҳои назарияйӣ-методии идоракунии ташкилот. Таркиби функционалии идоракунӣ. Сохтори идоракунии ташкилот. Ҷанбаҳои дарозмуҳлат, миёнамуҳлат ва қӯтоҳмуҳлати идоракунии ташкилот, идоракунии чорӣ. Идоракунии ташкилот аз рӯи даврҳои ҳаёти он.

10.10. Лоиҳакашии системаи идоракунии ташкилот. Шаклҳои нави амалкард ва инкишофи системаи идоракунии ташкилот. Системаҳои иттилоотӣ дар идоракунии ташкилот. Сифати идоракунии ташкилот. Методологияи инкишофи бизнес-равандҳо. Инкишофи методология ва методҳои идоракунии системаи инноватсионии корпоративӣ.

10.11. Ҷараёни идоракунии ташкилот, зерсистемаҳо ва функцияҳои алоҳидай он. Ҳадафмуайянкунӣ ва банақшагирӣ дар идоракунии ташкилот. Назорат, мониторинг и бенчмаркинг. Механизмҳо ва методҳои қабул ва амалисозии қарорҳои идоракунӣ. Идоракунии лоиҳаҳо. Идоракунии донишҳо. Менечменти таваккал. Идоракунии истеҳсолот. Системаҳои муосири истеҳсолӣ.

10.12. Арзёбии идоракунии ташкилот ҳамчун системаи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ. Меъёри арзёбии самаранокии идоракунӣ. Методҳо ва нишондиҳандаҳои арзёбии натиҷабаҳшии идоракунӣ.

10.13. Рафтори ташкилӣ, ҷанбаҳои иҷтимоию равоншиносии идоракунӣ. Гурӯҳ ва рафтори гурӯҳ дар раванди идоракунӣ. Назарияҳои муосири тимсозӣ, муносибатҳои байнигурӯҳӣ дар раванди идоракунӣ.

10.14. Фарҳанги ташкилӣ. Таъсири фарҳанги ташкилӣ ба рафтори иқтисодиву иҷтимоии инсонҳо. Омилҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодии инкишофи фарҳанги ташкилӣ. Масоили методологии таҳқиқи фарҳанги ташкилӣ.

10.15. Менечменти стратегӣ, методҳо ва шаклҳои амалисозии он. Муҳити доҳилӣ ва берунии ташкилот. Раванд ва методҳои коркард ва татбиқи стратегия. Инкишофи шаклҳои стратегии ҳамшарикӣ. Муҳтаво ва методҳои назорати стратегӣ. Стратегияҳои корпоративӣ, муносибсозии андозаи ширкат ва ҳамгириони амудӣ, стратегияҳои гуногунсозӣ (диверсификациатсия). Ташаккул ва идоракунии занҷираҳои оғаридани арзиш. Рақобатпазирии бизнес.

Ташкил ва нигаҳдории салоҳиятҳои калидӣ. Захираҳои стратегӣ ва қобилиятҳои ташкилотии ширкат. Системаи мутавозини нишондиҳандаҳо ҳамчун афзори татбиқи стратегияи ширкат. Раванди бунёди системаи мутавозини нишондиҳандаҳо (СМН). Бартарият ва норасоиҳои истифодаи СМН дар шароити Тоҷикистон.

10.16. Идоракунии ташкилот дар қаринаи бизнеси байналмилалӣ. Ташкил ва идоракунии ширкати байналмилалӣ. Бизнес-стратегияҳои байналмилалӣ. Паймонҳои байналмилалӣ ва шабакаҳои ширкатҳо. Якҷояшавӣ ва фурӯбарӣ дар бизнеси байналмилалӣ.

10.17. Идоракунии корпоративӣ. Шакл ва методҳои назорати корпоративӣ. Идоракунии арзиши ширкат. Нақш ва таъсири стейкхолдерҳо ба ташкилот. Рисолати (миссияи) ташкилот. Масъулияти иҷтимоии корпоративӣ. Масъулияти иҷтимоӣ ва экологии бизнес.

10.18. Пешқадамӣ дар ташкилот. Навъҳо ва амсилаҳои пешқадамӣ. Диалектикаи алоқамандии пешқадам ва пайравон. Идоракунии низоъҳо. Намудҳои низоъ дар равандҳои идоракунии ташкилот, шакл ва методҳои рафъи онҳо. Роҳҳо ва методҳои пешгирии низоъҳои меҳнатӣ ва ҳалли онҳо.

10.19. Кадрҳои идоракунӣ: нақш ва мақоми онҳо дар системаи идоракунӣ. Ташаккул, омодасозӣ ва инкишофи кадрҳои идоракунӣ. Идоракунии карера ва пешравии касбӣ-вазифавии кадрҳо. Методҳои ҳавасмандгардонии менечерони зинаи олий.

10.20. Идоракунии захираҳои инсонӣ ҳамчун намуди вижайи фаъолияти касбӣ: мақсад, усул(принципҳо), таҳаввулоти равишҳо. Моҳияти масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии идоракунии ҳайати корхонаҳо ва ташкилот. Салоҳиятнокии ҳайати шахсӣ ва салоҳиятнокии ташкилот. Сиёсати кадрӣ: таҳия ва татбиқ. Инноватсия ва ташкили фаъолияти меҳнатӣ ва идоракунии ҳайати шахсӣ. Ташкил ва амалисозии корҳо оид ба идоракунии ҳайати шахсӣ.

10.21. Самаранокии меҳнати ҳайати шахсӣ. Робитаи мутақобилаи самаранокии идоракунӣ бо натиҷабаҳшии меҳнати ҳар як корманд. Арзёбиии ҳайати шахсӣ аз рӯйи натиҷаҳои меҳнати ў. Ташкили мониторинги иҷтимоӣ-меҳнатӣ, гузаронидани таҳлили нишондиҳандаҳои меҳнатӣ. Контроллинг ва аудити ҳайати шахсӣ,

банақшагирй ва ояндабинии инкишоф. Бүчетикунонии харочот барои ҳайати шахсӣ.

10.22. Инкишофи иҷтимоӣ ва ҳамшарикии иҷтимоӣ ҳамчун самтҳои калидии танзими муносибатҳои иҷтимоӣ-мехнатӣ ва иҷтимоӣ-иктисодӣ дар ҳоҷагии бозорӣ. Муносибатҳои меҳнатӣ ва танзими онҳо тавассути шарикӣ иҷтимоӣ (созишномаҳои генералӣ, соҳавӣ, минтақавӣ ва шартномаҳои колективӣ); механизмҳои танзими муносибатҳои меҳнатӣ ҳангоми шаклҳои гуногуни моликият; ангезаҳо ва ҳавасмандӣ ба меҳнат, робитаи он бо рафтори меҳнатии коргарон, қаноатмандӣ аз меҳнат.

10.23. Ҷанбаҳои байналмилалӣ дар соҳаи идоракунии ҳайати шахсӣ. Проблемаҳои ҳамкориҳои фарофарҳангӣ ва идоракунии коллективҳои фарофарҳангӣ. Фаъолияти ташкилоти байналмилалӣ оид ба масъалаҳои идоракунии ҳайати шахсӣ.

10.24. Таърихи афкори идоракунӣ. Ташаккул ва инкишофи ақидаҳо нисбат ба идоракунӣ дар доираи мактабҳои алоҳидаи илмӣ. Робитаи мутақобили байни инкишофи идроки назариявии идоракунӣ ва равандҳое, ки дар системаҳои иктиносӣ ҷараён доранд.

10.25. Инкишофи таърихии системаи идоракунӣ. Мантиқи инкишофи системаи идоракунӣ, омилҳои муайянкунандай тағиирот ва самтҳои таҳаввулоти системаи идоракунӣ. Таҳлили муқоисавии системаҳои идоракунӣ дар муҳити гуногуни иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва сиёсӣ. Таҷрибаи таърихии инкишофи системаи идоракунӣ дар қишиварҳои алоҳида.

10.26. Машварати идоракунӣ. Нақш ва мақоми машварати идоракунӣ дар таҷрибаи инкишофи системаҳои идоракунӣ. Таркиб, шакл ва методҳои машварати идоракунӣ. Ташаккул ва инкишофи кадрҳои машварати идоракунӣ.

10.27. Назария ва амалияи идоракунии ташкилоти ғайритичоратӣ.

10.28. Назария ва амалияи идоракунии зиддибуҳронии ташкилот. Инкишофи амсилаҳои идоракунии зиддибуҳронӣ.

12. Амнияти иктиносӣ

Муҳтавои иҳтисоси мазкур: арзёбии ҳолати муосир ва пешӯии таъминоти амнияти иктиносӣ, коркарди механизҳои таъминкунандай он.

Объекти таҳқиқот: системаи иктиносӣ ва тағиироти ниҳодӣ, ки баланд бардоштани сатҳи амнияти иктиносидро таъмин менамояд.

- 12.1. Назарияи амнияти иқтисодӣ (мақула, методология, методҳо, механизмҳо ва афзорҳо).
- 12.2. Амнияти иқтисодӣ дар системаи амнияти миллӣ.
- 12.3. Типологияи амнияти иқтисодӣ; муҳимтарин аломатҳои тасниф (соҳавӣ, функционалӣ, ниҳодӣ, минтақавӣ) ва афзорҳои танзими он.
- 12.4. Таҳияи методҳои нав ва мутобиқгардонии методҳои мавҷуда, механизмҳо ва афзорҳои баланд бардоштани амнияти иқтисодӣ.
- 12.5. Нишондиҳандаҳои аввалияи амнияти иқтисодӣ ва методҳои муайян намудани онҳо.
- 12.6. Самтҳои концептуалӣ ва стратегии баланд бардоштани амнияти иқтисодӣ, меъёрҳои амнияти иқтисодӣ.
- 12.7. Таснифи таҳдидҳо ба амнияти иқтисодӣ дар соҳаҳои иқтисодиёт (истеҳсолӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ, тиҷорати берунӣ, ҳарбӣ-саноатӣ ва ғайра).
- 12.8. Механизмҳои номувозинати системаи иқтисодӣ, ки амнияти онро табоҳ мекунад ва роҳҳои бартараф кардани онҳо.
- 12.9. Таъмини робитаҳои мутақобилаи амнияти иқтисодӣ ва ҳарбӣ.
- 12.10. Механизмҳои афзорҳои ташкили системаи самараноки амнияти иқтисодӣ.
- 12.11. Амнияти иқтисодӣ дар сатҳи макро-мезо ва микро, механизмҳои робитаҳои онҳо.
- 12.12. Механизмҳои пайдоиши ҳолатҳои бӯхронӣ, ки сатҳи амнияти иқтисодиро коҳиш медиҳад ва тадбирҳои пешгирии онҳо.
- 12.13. Захираҳои корпоративии таъиноти стратегӣ ва амнияти иқтисодӣ (сармояи асосӣ ва гардон, захираҳои инсонӣ, иқтидори пешрафти илмӣ-техникӣ, таъминоти иттилоотӣ ва ҳуқуқӣ).
- 12.14. Проблемаҳои криминалишавии чомеа ва барҳам додани иқтисоди соягӣ(пинҳонӣ) (афзорҳо, методҳо, механизмҳо).
- 12.15. Механизмҳои ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар соҳаи иқтисодиёт ва баланд бардоштани "захираи истеҳком"-и нишондиҳандаҳои аввалияи (пороговых) амнияти иқтисодӣ.
- 12.16. Сиёсати сохторӣ ва амнияти иқтисодӣ (методология, методҳо, механизмҳо ва афзорҳо).
- 12.17. Ҷанбаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии амнияти иқтисодӣ (назарияи методологӣ ва амалия).
- 12.18. Ислоҳоти монополияҳои табиий ва амнияти иқтисодӣ.

12.19. Манфиатҳои миллии мамлакат дар соҳаи иқтисодиёт ва назардошти онҳо дар раванди ташаккули сиёсати иқтисодии давлат ва таҳияи дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии он.

12.20. Вазифаи давлат оид ба ҳифзи манфиатҳои миллии кишвар дар соҳаи иқтисодиёт дар шароити иқтисоди бозорӣ.

12.21. Рушди методологияи таҳияи доктринаи амнияти иқтисодӣ дар соҳаҳои алоҳида (озуқа, энергетика, ҳарбӣ-саноатӣ ва ф.).

12.22. Методологияи мониторинги омилҳое, ки ба амнияти иқтисодӣ таҳдид менамоянд.

12.23. Муаммоҳои ҳамгирои Тоҷикистон дар хочагии ҷаҳонӣ ва амнияти иқтисодии он.

12.24. Ҷанбаҳои ташкилӣ-методологӣ ва методии таъмини амнияти иқтисодӣ.

12.25. Ташкили оқилонаи инфрасоҳтори системаи идоракунии давлатӣ ва амнияти иқтисодӣ.

12.26. Таҷрибаи хориҷии баланд бардоштани амнияти иқтисодӣ (методҳо, механизмҳо, афзорҳо ва мутобиқшавии онҳо дар шароити Тоҷикистон)

12.27. Амсилаҳои рушди амнияти иқтисодии давлат, ҷомеа ва минтақа.

14. Заминсозӣ

Муҳтавои соҳаҳои таҳқиқот: асосҳои назариявӣ, методологӣ, ниҳодӣ-иқтисодии заминсозӣ; ташкил ва гузаронидани корҳои лоиҳавӣ оид ба муносибгардонии заминсозӣ; методологияи пешбинии истифодаи захираҳои замин; асосноккунӣ ва тартиб додани нақшаҳои заминсозии воҳидҳои маъмурӣ-худудӣ, нақшай минтақавии истифода ва ҳифзи захираҳои замин, ҳудуди маҳсуси танзими давлатӣ, лоиҳаҳои заминсозии байниҳоҷагӣ ва доҳилиҳоҷагӣ, лоиҳаҳои дар амал татбиқшаванда вобаста бо ташкили истифода, ҳифз ва беҳдошти замин; вижагиҳои минтақавӣ ва ҷанбаҳои маҳсуси лоиҳакашии заминсозӣ; иқтисоди заминсозӣ.

Объекти таҳқиқот: захираҳои замини Ҷумҳурии Тоҷикистон; маҷмӯи воситаҳои ташкилӣ-иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ оид ба истифодаи замин бо субъектҳои шакли моликияташон гуногун, идораи захираҳои замин, баланд бардоштани ҳосилнокии хок ва ҳифзи замин.

14.1. Захираҳои замини Ҷумҳурии Тоҷикистон.

14.2. Асосҳои назариявии заминсозӣ ва лоиҳакашии заминсозӣ.

14.3. Пешгӯй ва банақшагирии истифода ва ҳифзи захираҳои замин.

14.4. Моҳият ва вазифаҳои заминсозии байниҳоҷагӣ.

14.5. Ташкили заминистифодабарии ташкилоти кишоварзӣ.

14.6. Ташкили заминистифодабарии таъиноти файрикишоварзӣ.

14.7. Муқаррар кардан ва тағиیر додани ҳудуди шаҳр (дехот), ҳудудҳои аҳолинишини дехот ва ташкили заминистифодабарӣ.

14.8. Заминсозии дохилиҳоҷагии корхонаҳои кишоварзӣ, ҳоҷагиҳои дехқонӣ (фермерӣ).

14.9. Ташкили заминистифодабарӣ ва киштгардонҳо.

14.10. Методикаи тартиб ва асосноккунии лоиҳаҳои корӣ.

14.11. Самаранокии заминсозии байниҳоҷагӣ ва дохилиҳоҷагӣ.

14.12. Муносибгардонии заминистифодабарии корхонаҳои кишоварзӣ.

14.13. Вижагиҳои заминсозӣ дар минтақаҳои паҳншавии фарсоиши хок.

14.14. Ташкили истифодаи заминҳои аз радиатсия ифлосшуда.

14.15. Ташкили ҳудудҳо дар асоси ландшафтӣ.

14.16. Кадастри давлатии замин ва мониторинги заминҳо.

14.17. Арзёбии кадастрии захираҳои замин.

14.18. Идоракуни замини воҳидҳои маъмурӣ-ҳудудии гуногун.

14.19. Банақшагирӣ ва ташкили корҳои заминсозӣ ва кадастрӣ.

14.20. Қонунгузории муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба заминистифодабарӣ.

14.21. Назорати давлатии истифода ва ҳифзи захираҳои замин, тартиби амалисозии он.

15. Истироҳат ва сайёҳӣ

Муҳтавои соҳаҳои таҳқиқоти ихтисоси мазкур: равандҳои рушди истироҳат ва сайёҳӣ, механизмҳои амалкарди мұchtамаи байнисоҳавии сайёҳӣ-истироҳатӣ.

Объекти таҳқиқот: истироҳат, сайёҳӣ, мұchtамаи сайёҳӣ-истироҳатии байнисоҳавӣ, индустрияи сайёҳӣ.

15.1. Методологияи таҳқиқоти илмии сайёҳӣ ва истироҳат.

15.2. Сайёҳӣ ҳамчун соҳаи ҳоҷагӣ, намуди фаъолияти истироҳатӣ ва шакли муҳочириати аҳолӣ.

- 15.3. Функцияҳои иқтисодӣ-иҷтимоии сайёҳӣ ва истироҳат, самаранокии иқтисодии он.
- 15.4. Таснифоти фаъолияти истироҳатӣ ва сайёҳӣ.
- 15.5. Омилҳои рушди иқтисодӣ-иҷтимоии сайёҳӣ: тавлидӣ ва татбикӣ.
- 15.6. Сохтори мұchtамаи байнисоҳавии сайёҳӣ-истироҳатӣ.
- 15.7. Захираҳои сайёҳӣ-истироҳатӣ, баҳисобигирии кадастрии онҳо.
- 15.8. Рентаи сайёҳӣ, арзёбии иқтисодии захираҳои сайёҳӣ-истироҳатӣ.
- 15.9. Системаи идоракунии мұchtамаи сайёҳӣ-истироҳатии Тоҷикистон.
- 15.10. Самтҳои афзалиятноки мұchtамаи сайёҳӣ-истироҳатии Тоҷикистон.
- 15.11. Ташкили ҳудудии мұchtамаи сайёҳӣ-истироҳатӣ.
- 15.12. Сохтори ҳудудии сайёҳӣ-истироҳатӣ.
- 15.13. Хочагиҳои осоишӣ-истироҳатии Тоҷикистон.
- 15.14. Проблемаҳои ҳамоҳангсозии системаҳои сайёҳии солимгардонӣ.
- 15.15. Дастргирии давлатӣ ва ҳудташкилии агросайёҳии ҷамъияти дар Тоҷикистон.
- 15.16. Системаи сайёҳии экскурсионӣ-маърифатӣ; идоракунӣ, ташкил ва асосноккунии иқтисодии хатсайрҳо, маҳдудиятҳои захиравӣ.
- 15.17. Вазъият ва дурнамои рушди хочагиҳои меҳмонхонаҳои Тоҷикистон.
- 15.18. Сайёҳии экологӣ.
- 15.19. Иқтисодиёти сайёҳии байналмилалӣ.
- 15.20. Амсилаҳои байналмилалии рақобатпазирии мұchtамаи сайёҳӣ-истироҳатии Тоҷикистон.

IV.Иҳтисосҳои мучовир

- 08.00.01 – Назарияи иқтисодӣ (назарияи умумии иқтисодӣ);
08.00.10 – Молия;
- 08.00.12 – Ҳисоби муҳосибӣ, аудит ва омор;
- 08.00.13 – Методҳои математикӣ ва инструменталии иқтисодиёт;
- 08.00.14 – Иқтисодиёти ҷаҳон.

V.Ҳудудгузорӣ бо иҳтисосҳои мучовир:

Дар тағовут аз иҳтисоси 08.00.01 таҳқиқот аз рӯи иҳтисоси 08.00.05 ба омӯхтани вижагии амалкарди системаи иқтисодӣ дар

самти макро, меза ва микро бо дарназардошти چанбаҳои соҳавиу минтақавӣ, равона карда шудааст.

Таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 дар тафовут аз ихтисоси 08.00.10 дар он мебошад, ки дар онҳо проблемаҳои танзими фаъолияти иқтисодӣ дар масъалаҳои маблағузорӣ, муомилоти пулӣ ва қарзӣ, унсурҳои таркибии системаи ягонаи танзими иқтисодиёти миллӣ аст, ба таври маҷмӯй баррасӣ мегардад.

Ихтисоси 08.00.05 аз ихтисоси 08.00.12 бо он фарқ мекунад, ки дар доираи он маълумоти ҳисобдорӣ ва оморӣ иттилооти аввалия барои ошкор намудани қонуниятиҳои амалкарди иқтисодиёти миллӣ дар сатҳи гуногун ва соҳаҳои муҳталиф мебошад.

Дар тафовут аз ихтисоси 08.00.13 таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 коркарди нави методҳои математикӣ ва афзории омӯзиши иқтисодиро дар назар надорад, балки методҳои математикӣ ва афзории қаблан коркардашударо барои расидан ба мақсадҳои гузашташуда истифода мебаранд.

Дар тафовут аз ихтисоси 08.00.14 ихтисоси 08.00.05 چанбаҳои фаъолияти иқтисодии берунаро аз нуқтаи назари арзёбии таъсири системаи иқтисодӣ ба самаранокии амалкарди иқтисодиёти миллиро баррасӣ мекунад.

Ҳудудгузорӣ бо соҳаҳои илми мучовир:

Дар тафовут аз ихтисоси 05.02.22 – Ташкили истеҳсолот (илмҳои иқтисодӣ) таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракуни хоҷагии ҳалқ چанбаҳои иқтисодиёт ва идоракуни фаъолияти иқтисодии намояндагон дар сатҳи макро, мезо ва микро-ро аммо на самаранокии иқтисодии равандҳои технологи мушаххасро меомӯзад.,

Дар тафовут аз ихтисоси 05.18.15 – Технология ва молшиносии маҳсулоти ҳӯроквории функционалий ва таъиноти маҳсус, технологияи маҳсулоти ҳӯроквории ҳамагонӣ (илмҳои иқтисодӣ) таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракуни хоҷагии ҳалқ چанбаҳои иқтисодиёт ва идоракуни фаъолияти ташкилоти бахши ҳӯроки умумӣ ҳамчун намояндагони иқтисодӣ (субъектҳои муносибатҳои иқтисодӣ, иштирокдорон дар истеҳсолот, тақсимот, мубодила ва истеъмоли неъматҳои иқтисодӣ), аммо на چанбаҳои молшиносии бахши ҳӯроки умумиро. меомӯзад

Дар тафовут аз ихтисоси 14.04.03 – Ташкили фаъолияти фармасевтӣ (илмҳои иқтисодӣ) ихтисоси 08.00.05 – Иқтисод ва идоракуни хоҷагии ҳалқ масъалаҳои иқтисодиёт ва идоракуни

фаъолияти ташкилоти соҳаҳои фармасевтиро дар сатҳи мезо ва микро, аммо на самаранокии иқтисодии ташкили технологияи фармасевтиро таҳқиқ менамояд.

Паспорт специальности 08.00.05

(Утвержден решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 28 сентября 2017 года № 4/1)

I. Шифр специальности:

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

II. Содержание данной специальности: Содержание специальности 08.00.05 составляет исследование экономических и социально-экономических систем, их генезиса, формирования и развития исключительно в управлении аспекте.

К основным составным частям данной специальности относятся: теоретические и методологические положения, методы и способы управления экономическими и социально-экономическими

системами; институциональные и инфраструктурные аспекты развития этих систем; различные аспекты изучения субъектов управления экономическими и социально-экономическими системами (государственных, транснациональных, региональных, корпоративных управленческих структур, а также менеджеров как субъектов управления).

Объектом исследования специальности 08.00.05 являются экономические и социально-экономические системы различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности.

Предметом исследования данной специальности являются экономические и управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, развития и разрушения экономических и социально-экономических систем.

III. Области исследований

1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (по отраслям и направлениям деятельности)

1.1 Промышленность

Содержание области исследования: экономические отношения, возникающие в процессе развития промышленного комплекса национальной экономики; методы, механизмы, инструменты и технологии управления экономическими системами и институциональными преобразованиями с учетом тенденций интернационализации производства и глобализации экономических процессов в отраслях промышленности.

Объект исследования: промышленные предприятия (организации), отраслевые, корпоративные и сетевые экономические системы, сложившиеся в результате институциональных преобразований в первичных и агрегированных звеньях промышленности (объединения машиностроительного, топливно-энергетического, нефтехимического и других комплексов национальной экономики).

1.1.1. Теоретико-методологические основы экономики и управления экономическими системами в промышленности.

1.1.2. Предприятие (организация) и внешняя среда.

1.1.3. Концентрация, специализация, кооперирование, комбинирование производства, формирование кластеров, их влияние на эффективность хозяйствования.

1.1.4. Эффективность функционирования предприятий (организаций).

1.1.5.Функционирование организации (предприятия) в рыночной среде.

1.1.6. Развитие предприятия (организации).

1.1.7.Формирование механизмов устойчивого развития экономики отраслей, комплексов и промышленных предприятий.

1.1.8. Механизмы формирования корпоративных образований в экономике Республики Таджикистан с учетом глобализации мировой экономики.

1.1.9.Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования в промышленных предприятиях, отраслях и комплексах.

1.1.10.Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом экономической безопасности.

1.1.11.Государственное управление структурными преобразованиями в народном хозяйстве.

1.1.12.Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, интеграция, демонополизация и др.) хозяйственных образований.

1.1.13.Формирование организационно-правовых форм хозяйствования в корпоративных образованиях.

1.1.14.Функционирование товарных рынков с ограниченной и развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли.

1.1.15.Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности.

1.1.16. Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов.

1.1.17.Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, механизмы их адаптации к условиям хозяйствования Республики Таджикистан.

1.1.18.Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов.

1.1.19.Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства.

1.1.20.Промышленная политика на макро- и микроуровне.

1.1.21.Теоретические и методологические основы мониторинга развития экономических систем народного хозяйства.

1.1.22.Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически устойчивого развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Энергоэффективность.

1.1.23.Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации и управления

объединениями и предприятиями топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

1.1.24. Современное состояние и дальнейшее развитие отраслей топливно-энергетического, машиностроительного, металлургического комплексов в Республике Таджикистан.

1.1.25. Современное состояние и основные направления инвестиционной политики в топливно-энергетическом, машиностроительном и металлургическом комплексах.

1.1.26. Тарифная политика в отраслях топливно-энергетического комплекса. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации и управления предприятиями и объединениями топливно-энергетического комплекса.

1.1.27. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации и управления предприятиями и объединениями машиностроительного комплекса.

1.1.28. Проблемы реструктуризации объединений и предприятий промышленности.

1.1.29. Методологические проблемы экономики промышленности как науки.

1.1.30. Управление производственными программами в различных условиях хозяйствования.

1.2. Агропромышленный комплекс и сельское хозяйство

Содержание данной области исследования: теоретические, методологические и институционально-экономические основы развития агропромышленного комплекса и его ядра - аграрного сектора как сложной социально-экономической, экологической системы.

Объект исследования: организационно-правовые, социально-экономические институты, инструменты регулирования АПК, теории и практика обоснования и принятия экономических решений по повышению эффективности использования инвестиционных, производственных, финансовых ресурсов в производстве, а также системы производственных отношений, которые формируются между работниками организаций и производственных отношений организаций с субъектами внешней среды.

1.2.1. Введение в теорию и практику экономики и управления организациями АПК.

1.2.2. Научные основы создания и функционирования организаций АПК.

1.2.3. Институционализация экономической среды предпринимательской деятельности в АПК.

1.2.4. Методология определения стоимости имущества организаций (предприятия) АПК.

1.2.5. Оценка стоимости организаций (предприятия) АПК.

1.2.6. Земельные ресурсы организаций (предприятий) АПК и эффективность их использования.

1.2.7. Основные фонды организаций (предприятий) АПК и эффективность их использования.

1.2.8. Нематериальные активы организаций (предприятий) АПК и эффективность их использования.

1.2.9. Оборотные средства организаций (предприятий) АПК и эффективность их использования.

1.2.10. Трудовые ресурсы организаций (предприятий) АПК и эффективность их использования.

1.2.11. Себестоимость товаров и услуг организаций (предприятия).

1.2.12. Методология и инструменты определения цен на аграрную продукцию и агроуслуги.

1.2.13. Методология оценки эффективности функционирования организаций (предприятий) АПК.

1.2.14. Планирование и прогнозирование деятельности организаций (предприятия) АПК.

1.2.15. Инвестиционная и инновационная деятельность организаций (предприятий) АПК.

1.2.16. Концепция аграрного менеджмента и повышение его эффективности в АПК.

1.2.17. Логистика в организациях (предприятиях) АПК.

1.2.18. Качество и конкурентоспособность продукции организаций (предприятий) АПК.

1.2.19. Внешнеэкономическая деятельность организаций (предприятий) АПК.

1.2.20. Риски в деятельности организаций (предприятий) АПК.

1.2.21. Экологическая деятельность организаций (предприятий) АПК.

1.2.22. Промышленные, сельскохозяйственные комплексы и их структура.

1.2.23. Основы продовольственной безопасности страны и пути ее решения. Состояние и методы управления.

1.2.24. Экономика продуктовых подкомплексов в растениеводстве.

1.2.25. Экономика продуктовых подкомплексов в животноводстве.

1.2.26. Организационно-экономические основы развития организаций (предприятий) по переработке сельскохозяйственной продукции.

1.2.27. Экономика организаций (предприятий) в сфере сельскохозяйственных услуг.

1.4 Торговля

Содержание этой области исследования: экономические отношения, сопровождающие функционирование торговли как специфической отрасли экономики и формы организации товарного обмена, закономерности и проблемы ее развития.

Объект исследования: современные виды, формы, способы осуществления торговой деятельности, элементы инфраструктуры торговли, экономические институты и технологии управления процессами обмена в условиях интернационализации рынка товаров, интеграционные формы развития торгового бизнеса.

1.4.1. Разработка стратегии развития потребительского рынка с учетом современных инновационных, технологических и научно-технических решений по эффективному обеспечению населения товарами.

1.4.2. Прогнозирование балансов товарных ресурсов, денежных доходов и расходов, товарных рынков на среднесрочный и долгосрочный период.

1.4.3. Исследование конъюнктуры товарных рынков.

1.4.4. Использование бюджетных данных для оценки торговой миграции и оценки равномерного обеспечения по стране товарами и торговыми услугами.

1.4.5. Поддержание равновесия баланса спроса и предложения на потребительском рынке.

1.4.6. Развитие инфраструктуры потребительского рынка.

1.4.7. Оценка тенденций и закономерностей развития товарооборота.

1.4.8. Обоснование эффективных форм взаимодействий торговых организаций с партнерами по бизнесу.

1.4.9. Оценка ресурсного потенциала торговли и эффективности использования ее ресурсов.

1.4.10. Затраты и результаты торговой деятельности.

1.4.11. Финансирование развития торговли.

1.4.12. Инвестиции в торговлю и их эффективность.

1.4.13.Согласование экономических интересов торговли с финансово-бюджетными учреждениями.

1.4.14. Организация розничной и оптовой торговли.

1.4.15. Специфика и функции посреднической деятельности.

1.4.16. Развитие инфраструктуры торговли: конкурсные торги, ярмарочная и выставочная деятельность, биржевая и электронная торговля.

1.4.17. Организация и эффективность деятельности фирменной торговли, торговых цепей, социальных торговых предприятий.

1.4.18. Содержание, проблемы, перспективы совершенствования внешнеторговой деятельности торговых организаций, инструменты ее осуществления.

1.4.19. Разработка системы мер государственного регулирования и стимулирования торговых процессов.

1.4.20.Поддержка и развитие корпоративной торговли и торговли частного бизнеса сельской местности.

1.4.21.Обеспечение безопасности и качества товаров.

1.4.22.Решение проблем повышения конкурентоспособности торговых организаций.

1.4.23.Менеджмент как ресурс организаций торговли, состав, структура и последовательность построения системы управления.

1.4.24.Целеполагание в менеджменте организаций торговли. Стратегическое и оперативное планирование, его типы и процедура планирования.

1.4.25.Содержание, последовательность и инструменты организационной работы в торговле.

1.4.26.Структуризация технологических процессов в организациях торговли.

1.4.27.Мотивация и инструменты мотивации желаемого организационного поведения персонала организаций торговли.

1.4.28.Организация необходимого типа контроля в организациях торговли.

1.4.29.Место и роль информации в управлении. Количество информации как мера организованности организаций торговли.

1.4.30.Коммуникация: значение в управлении организаций торговли, организация коммуникационного процесса в группе.

1.4.31.Процесс принятия решений в целом, его объекты и субъекты в организациях торговли.

1.4.32.Обнаружение, идентификация и классификация проблем торговой организации. Обоснование выбора при принятии

управленческих решений и их документирование. Согласование и реализация решения.

1.4.33. Назначение оценки персонала и методы ее проведения. Измерение актуальных признаков как самостоятельный комплекс работ при оценке персонала.

1.4.34. Организация работы службы управления персоналом по полному циклу: потребность, организация и инструменты.

1.4.35. Обеспечение культуры и качества обслуживания в торговле на уровне передового опыта.

1.7 Сфера услуг

Содержание этой области исследования: тенденции развития сферы услуг,

управление сферой услуг; определение научно-обоснованных организационно-экономических форм деятельности, хозяйственного механизма функционирования организаций и отраслей сферы услуг.

Объект исследования: отрасли и организационно-правовые формы организаций сферы услуг, включая производственную и социальную инфраструктуру, бытовое обслуживание, коммуникационные услуги, подготовку кадров (коммерческие частные предприятия, некоммерческие учреждения, общественные организации, союзы, ассоциации, региональные и местные органы управления отраслями и комплексами, международные организации и союзы и др.)

1.7.1. Формирование и развитие отраслевых, региональных и общенациональных рынков услуг. Роль и место сферы услуг в национальной экономике.

1.7.2. Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания в организациях сферы услуг.

1.7.3. Организационно-экономическое обеспечение стандартов на услуги населению.

1.7.4. Факторы, влияющие на размещение и эффективность деятельности предприятий сферы услуг.

1.7.5. Механизм управления рынком труда молодежи.

1.7.6. Механизм повышения конкурентоспособности предприятий сферы услуг.

1.7.7. Современные тенденции развития организационно-правовых форм хозяйствования в сфере услуг.

1.7.8. Повышение эффективности использования рыночных инструментов в сфере услуг.

1.7.9. Экономические основы функционирования и государственная поддержка некоммерческих организаций в сфере услуг.

1.7.10. Услуги гостиничного и ресторанных бизнеса, предприятий общественного питания, быстрого обслуживания, придорожного сервиса и другие услуги гостеприимства.

2. Управление инновациями

Содержание этой области исследования: выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности.

Объект исследования: экономические процессы формирования и организации эффективного функционирования инновационной сферы народного хозяйства, исключающей совокупность инноваций, создаваемых и осваиваемых регионами, отраслями и предприятиями в результате инновационной деятельности; механизмы ее инвестиционного, информационного и организационного обеспечения; методы и инструменты обоснования направлений и оценки эффективности инновационного развития хозяйственных систем.

2.1. Развитие теоретических и методологических положений инновационной деятельности; совершенствование форм и способов исследования инновационных процессов в экономических системах.

2.2. Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах.

2.3. Формирование инновационной среды как важнейшее условие осуществления эффективных инноваций. Определение подходов, форм и способов создания благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности. Пути улучшения инновационного климата.

2.4. Исследование интеграционных процессов в инновационной среде. Концепции обновлений и формы их практической реализации.

2.5. Особенности создания и исследования национальных инновационных систем: принципы построения и развития, структуры и функции, оценка эффективности.

2.6. Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в национальную инновационную систему и мировой инновационный процесс. Развитие методов и форм коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях.

2.7. Особенности и проблемы формирования малых инновационных предприятий на базе бюджетных научных и учебных организаций.

2.8. Исследование жизненного цикла инноваций: параметры цикла, инструменты и технологии управления параметрами жизненного цикла, сбалансированное развитие инновационного и инвестиционного циклов в экономических системах.

2.9. Оценка инновационного потенциала экономических систем.

2.10. Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в целях обеспечения их устойчивого экономического развития и роста стоимости.

2.11. Определение направлений, форм и способов перспективного развития инновационной инфраструктуры. Принципы проектирования и организации функционирования инновационных инфраструктур на микро-, мезо- и макроуровнях.

2.12. Исследование форм и способов организации и стимулирования инновационной деятельности, современных подходов к формированию инновационных стратегий.

2.13. Разработка и совершенствование институциональных форм, структур и систем управления инновационной деятельностью. Оценка эффективности инновационной деятельности.

2.14. Развитие теории и методологии формирования, управления и оценки эффективности функционирования рынка инноваций. Методы и технологии выведения инновационных продуктов на рынок, совершенствование стратегий коммерциализации инноваций.

2.15. Исследование направлений и средств развития нового технологического уклада экономических систем.

2.16. Обеспечение сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности экономических систем.

2.17. Развитие теории, методологии и методов венчурного инвестирования научно-технического и организационного обновления хозяйственных систем.

2.18. Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной инновационной и инвестиционной политики

экономических систем с учетом накопленного научного мирового опыта.

2.19. Совершенствование способов и форм инвестирования инновационной деятельности с учетом расширения возможностей привлечения частного и иностранного капитала, включая осуществление совместных инвестиций в инновационные программы и проекты.

2.20. Разработка инновационных методов инвестирования простого и расширенного воспроизводства основного капитала, исследование тенденций изменения структуры имущественного комплекса в инновационно активных экономических системах.

2.21. Совершенствование воспроизводственной и технологической структур инвестиционных вложений в целях повышения эффективности основного капитала.

2.22. Разработка методологии проектного управления инновационным развитием хозяйственных систем.

2.23. Теория, методология и методы оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов и программ.

2.24. Развитие методологии управления качеством и конкурентоспособностью инновационных проектов.

2.25. Стратегическое управление инновационными проектами. Концепции и механизмы стратегического управления параметрами инновационного проекта и структурой его инвестирования.

2.26. Разработка методологии управления интеллектуальной собственностью и методов оценки стоимости интеллектуальной составляющей инновационного продукта.

2.27. Структура, идентификация и управление рисками инновационной деятельности на разных стадиях жизненного цикла инноваций.

2.28. Теория, методология и методы информационного обеспечения инновационной деятельности.

2.29. Совершенствование методологии управления человеческим капиталом в интересах инновационного развития.

3. Региональная экономика

Содержание этой области исследования: закономерности и особенности функционирования экономики Республики Таджикистан как системы взаимодействующих регионов (областей, административных районов, городов, свободных экономических зон, экономических кластеров, городских агломераций и других пространственных экономических образований); рациональное пространственное распределение экономических ресурсов; экономическая дифференциация и интеграция в национальном

пространстве; разработка перспективных направлений развития экономики отдельных регионов как структурных элементов национальной экономики; региональная экономическая политика и механизмы ее реализации.

Объект исследования: социально-экономическая система Республики Таджикистан в пространственном аспекте, механизмы регулирования пространственного социально-экономического развития на региональном и местном (муниципальном) уровнях; теория пространственной и региональной экономики, методы исследований пространственных экономических систем и их взаимодействий; межрегиональная и региональная производственная, социальная и институциональная инфраструктура; природные и экономические ресурсы и их эффективное использование.

- 3.1 Развитие теории пространственной и региональной экономики; методы и инструментарий пространственных экономических исследований; проблемы региональных экономических измерений; пространственная эконометрика; системная диагностика региональных проблем и ситуаций.
- 3.2 Пространственное распределение экономических ресурсов; теоретические, методические и прикладные аспекты размещения предприятий, фирм малого и среднего бизнеса, экономических кластеров, предприятий общественного сектора, домохозяйств.
- 3.3 Пространственная организация национальной экономики; формирование, функционирование и модернизация экономических кластеров и других пространственно-локализованных экономических систем.
- 3.4 Проблема социально-экономического районирования страны по материальным и нематериальным критериям; районирование регионов и муниципальных образований по основным сервисным зонам; адаптация административно-территориального деления страны к вызовам новой экономики.
- 3.5 Пространственно-экономические трансформации; проблемы формирования единого экономического пространства в Республике Таджикистан; региональная социально-экономическая дифференциация; пространственная интеграция и дезинтеграция страны.
- 3.6 Пространственная экономика. Пространственные особенности формирования национальной инновационной системы. Проблемы формирования региональных инновационных подсистем. Региональные инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, эффективность.

- 3.7 Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие; межрегиональная торговля. Теория новой экономической географии.
- 3.8 Роль институциональных факторов в развитии региональных экономических систем. Региональные особенности трансформации отношений собственности, их влияние на структуру и эффективность функционирования и развития региональных экономических систем.
- 3.9 Оценка роли региона в национальной экономике (индикаторы, методы, методология анализа); производственная специализация регионов; экономическая структура в пространственном аспекте, закономерности ее трансформации; структурная политика и структурная перестройка.
- 3.10 Региональные особенности социально-экономического развития; типы регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродуктовые и диверсифицированные, с крупными городскими агломерациями и без них и др.), методические проблемы классификации и прикладные исследования особенностей развития различных типов регионов.
- 3.11 Инструменты сглаживания пространственной поляризации (государственные трансферты, инвестфонд, фонд региональной поддержки, налоговая система и др.), эффективность их применения. Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; мониторинг экономического и социального развития регионов.
- 3.12 Инструменты разработки перспектив развития пространственных социально-экономических систем. Прогнозирование, форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное планирование, ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы.
- 3.13 Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и оценка эффективности региональной экономической политики в Республике Таджикистан, регионах и муниципальных образованиях.
- 3.14 Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия республиканской и местной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества. Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности.

- 3.15 Цели и механизмы государственной политики регионального развития. Формы и механизмы взаимодействия регионов Республики Таджикистан при решении ключевых вопросов социально-экономического развития. Экономические и социальные проблемы местного самоуправления.
- 3.16 Разработка методологии анализа и методики оценки функционирования корпоративных структур, малого и среднего бизнеса, предприятий общественного сектора и некоммерческих организаций в регионах и административных районах. Проблемы рационального использования региональных материальных и нематериальных активов – природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого капитала и др.
- 3.17 Особые экономико-правовые режимы регионального и местного развития. Экономические зоны, промышленные центры и иные территориальные «точки» промышленного и инновационного развития.
- 3.18 Организация и оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти в областях Республики Таджикистан и в административных районах; применение таких оценок в системе государственного управления и контроля.
- 3.19 Эффективность использования факторов производства в развитии региональной экономики. Закономерности и особенности организации и управления экономическими структурами в регионах. Абсолютные и относительные преимущества региональных экономических кластеров.
- 3.20 Производственная, социальная и рыночная инфраструктура в регионах. Принципы, особенности и организационно-экономический механизм развития инфраструктурных отраслей в регионах.
- 3.21 Региональные особенности реализации налогово-бюджетной политики. Развитие денежно-кредитных и налогово-бюджетных отношений в регионах (категория, методология, методы, механизмы и инструменты).
- 3.22 Развитие регионального рынка труда. Трудовой потенциал в регионах и особенности их управления. Социально-трудовые отношения в регионах. Особенности регионального размещения трудового потенциала.
- 3.23 Пространственный механизм развития малого бизнеса и частного предпринимательства на мезоуровне. Проблемы повышения эффективности малого и среднего предпринимательства в регионах.

Стратегия развития и формирования системы предпринимательства в секторах и отраслях региональной экономики.

3.24 Развитие агропромышленного комплекса в регионах, пространственные и территориальные особенности развития сельского хозяйства.

3.25 Инвестиционная обеспеченность регионов. Регулирование инвестиций в регионах. Пространственные инвестиционные проекты. Инвестиционный климат в разрезе территориально-пространственных единиц. Повышение привлекательности и эффективности использования инвестиционных проектов в регионах.

5. Экономика труда

Содержание этой области исследования: экономическая наука, посвященная исследованию тенденций и закономерностей трудовой деятельности людей; социально-трудовые отношения; воспроизводство трудовых ресурсов и рабочей силы; правовые, организационные и социально-экономические механизмы управления трудом.

Объект исследования: наемные работники, трудовые коллективы и работодатели; рынок труда, занятость и безработица; организация и нормирование труда; доходы и заработка плата в республике, её регионах, в отраслях и на предприятиях всех организационно-правовых форм; прогрессивные международные нормы и стандарты в области экономики труда и социально-трудовых отношений.

5.1. Теоретические и методологические основы экономики труда; теории и концепции развития социально-трудовых отношений (теории занятости, рынка труда, управления трудом и т.д.).

5.2. Труд как фактор экономической динамики.

5.3. Теоретико-методологические проблемы в сфере труда и социально-трудовых отношений.

5.4. Система отношений «человек-производство» (виды, содержание, разделение, кооперация, специализация труда и т.д.); закономерности и новые тенденции формирования, распределения, обмена и использования рабочей силы; механизмы повышения их эффективности в социальной рыночной экономике; пути

эффективного использования действующих и создания новых рабочих мест.

5.5. Рынок труда, его функционирование и развитие, структура и сегментация (международный, национальные, региональные, внутрифирменные и т.д.); занятость населения (формирование формы и видов); безработица (основные виды и формы, социально-экономические последствия, пути минимизации).

5.6. Стимулирование и оплата труда работников; организация заработной платы и обеспечение её взаимосвязи с квалификацией персонала и результативностью производства; воспроизводственная и мотивационная функция заработной платы.

5.7. Проблемы качества рабочей силы, подготовки, формирования профессиональных компетенций, переподготовки и повышения квалификации кадров; формирование конкурентоспособности работников; профессиональная ориентация населения; мобильность кадров.

5.8. Нормирование, организация и гуманизация труда, их особенности для различных сфер деятельности и категорий работников.

5.9. Производительность и эффективность труда, эволюция критериев, методы измерения, факторы и резервы повышения, программы управления производительностью.

5.10. Условия, охрана и безопасность труда.

5.11. Социально-трудовые отношения: система, структура, виды, субъекты, механизмы регулирования. Международные трудовые отношения и роль Международной организации труда. Регулирование социально-трудовых отношений – республиканский, региональный, муниципальный и корпоративный аспекты; активное влияние социально-трудовых отношений на развитие экономики и её отраслей.

5.12. Проблемы социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты населения, типы и формы обеспечения; пенсионная система и перспективы её развития.

5.13. Социальная политика, её стратегия и приоритеты; социальное положение трудящихся, их социально-профессиональных и социально-территориальных групп; социальное развитие хозяйственных систем и социальная безопасность.

5.14. Противоречия в социально-трудовой сфере: пути их предупреждения и разрешения.

5.15. Условия и факторы роста эффективности экономики труда – цели, функции, методы, принципы, эволюция подходов.

5.16. Специфика и проблемы развития домашнего труда и семейной экономики.

5.17. Качество и уровень жизни населения – вопросы методологии, теории и практики, пути их повышения. Доходы и потребление, сбережения и накопления населения.

5.18. Занятость и её виды. Отраслевые особенности труда. Неформальная занятость и пути ее устранения.

5.19. Зарубежный опыт регулирования социально-трудовых отношений и перспективы его использования в Республике Таджикистан.

5.20. Безработица, виды и пути её преодоления.

6. Экономика народонаселения и демография

Содержание области исследования: во-первых, экономика народонаселения как важнейшее направление экономической науки, изучающее закономерности влияния экономики на воспроизводство населения в целом и его отдельные процессы (рождаемость, смертность, миграция), народонаселение как субъект и объект экономических отношений, как цель и критерий общественного прогресса, экономические концепции и социально-экономические критерии развития человеческих ресурсов, их физического, духовного и психического здоровья, интеллектуального потенциала, во-вторых, демографии как самостоятельной науки, изучающей закономерности естественного воспроизводства и миграции населения, их влияния на экономику (экономическая демография) на разных исторических этапах общественного развития, а также численность населения, его виды и структуры, его демографическое поведение.

Объект исследования: население, народонаселение.

6.1. Категории и понятия экономики народонаселения; функции народонаселения, его экономические интересы; население как экономический ресурс, его место в современном обществе; домохозяйство как хозяйствующий субъект, гендер как экономическая категория.

6.2. Экономическое развитие и население, их взаимосвязь и взаимообусловленность; экономическое поведение населения, его демографическая дифференциация; устойчивое экономическое развитие и динамика численности населения.

6.3. Демографические структуры и эффективность общественного производства; трудовой потенциал; экономическая

эффективность поколений; экономический рост в условиях демографического кризиса.

6.4. Сущность и структура качества населения, его дифференциация по типам поселений и социально-демографическим группам; жизнедеятельность народонаселения, ее условия и формы; современные негативные качественные изменения в населении как важнейшая характеристика демографического кризиса.

6.5. Возрастно-половая структура населения и социально-экономическое развитие; старение населения, его социально-экономические и демографические факторы и последствия.

6.6. Динамика, исторические и этно-территориальные особенности воспроизводства населения, взаимодействие его составляющих, эволюция различных типов воспроизводства населения; демографический переход, его современные особенности.

6.7. Рождаемость и плодовитость, динамика уровня и календаря рождаемости; этно-региональная дифференциация рождаемости и ее социально-демографические факторы; брачная и внебрачная рождаемость; экономические факторы динамики рождаемости; наталистический переход.

6.8. Продолжительность жизни населения, факторы ее уровня и динамики; эпидемиологический переход, эволюция структуры причин смерти и изменение режима смертности; возрастно-половая и социально-экономическая дифференциация смертности и продолжительности жизни.

6.9. Здоровье населения, понятие и методы измерения, уровень и динамика заболеваемости и инвалидизации, их влияние на масштабы потерь трудового и репродуктивного потенциалов; демографические методы изучения физического и психического здоровья и современные концепции охраны здоровья.

6.10. Демографические функции семьи; брачность и разводимость; историческая эволюция форм брачно-семейных отношений и их влияние на рождаемость и смертность; гендерные аспекты брачно-семейных отношений.

6.11. Миграция населения, ее классификация (типы, виды, формы) и методы измерения; экономический и демографический подходы в изучении миграции населения, становление и развитие миграционной теории; миграция в теории и концепциях демографического перехода; миграционные процессы, их факторы, социально-экономические и демографические последствия; колонизации и переселения в отечественной и зарубежной истории,

их влияние на расселение населения, его динамику и изменение этнической, генетической и демографической структур; безвозвратная миграция (переселения) как демографический процесс.

6.12. Международная миграция; эмиграция и ее воздействие на демографическое развитие стран эмиграции, на изменение трудового, научно-технического и интеллектуального потенциалов; иммиграция, ее причины и роль в политическом, социально-экономическом и демографическом развитии принимающих государств; нелегальная и вынужденная формы миграции; двойственный характер современной миграционной политики.

6.13. Современные закономерности мировых миграций; роль миграции в формировании и развитии мирового и национальных рынков труда; внутренние миграции и расселение населения; урбанизация и воспроизводство населения; демографическая емкость территорий.

6.14. Управление демографическими процессами (демографический прогноз и политика); демографическая политика, ее соотношение с социальной и семейной политикой; ее цели, принципы, направления осуществления и эффективность.

6.15. Демографическое поведение, его виды (репродуктивное, самосохранительное, матrimonиальное и миграционное), структура и регуляторы; методы исследования реального и проектного поведения населения.

6.16. Методологические основы и методы демографического анализа и прогнозирования динамики и структуры населения; методы регионального анализа демографических и миграционных процессов.

6.17. История демографической мысли; современные отечественные и зарубежные концепции народонаселения, его качества, естественного воспроизводства и миграции.

6.18. Проблемы информационной базы демографии (текущего статистического учета рождаемости, смертности, брачности и миграции; выборочных обследований социального, в том числе демографического и миграционного, поведения в сферах воспроизводства и пространственных перемещений, социально-экономического положения и качества населения); история переписей населения, их программы; домохозяйство как учетная категория; оценка полноты и качества переписных сведений и данных текущего учета населения.

7. Экономика природопользования

Содержание области исследования: решение проблем совершенствования организационно-экономического механизма природопользования и охраны окружающей среды для обеспечения экологической безопасности общества и устойчивого социально-экономического развития.

Объект исследования: природопользование как многофункциональная сфера деятельности, охватывающая все виды взаимодействий человека с природной средой на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях.

7.1. Развитие экономики природопользования в системе экономических наук.

7.2. Теоретические аспекты экономики природопользования.

7.3. Природные условия и ресурсы как фактор экономического развития.

7.4. Экологическая политика и институциональные отношения в области охраны окружающей среды и природопользования.

7.5. Экономическая оценка природных ресурсов.

7.6. Экономические оценки ущерба от антропогенного воздействия на природную среду.

7.7. Природоохранные затраты и эффективность природопользования.

7.8. Экономическое стимулирование рационального природопользования и природоохранной деятельности.

7.9. Приоритетные направления финансирования мероприятий в экологической сфере.

7.10. Формирование рыночных институтов эколого-экономического регулирования.

7.11. Концептуальные основы экологического менеджмента.

7.12. Международные стандарты ИСО и их использование при организации системы экологического менеджмента.

7.13. Организация системы экологического менеджмента.

8. Экономика предпринимательства

Содержание области исследования: экономические отношения, возникающие на инновационной, рисковой основе с целью получения предпринимательского дохода; теория формирования, закономерности и тенденции развития, формы, методы, механизмы, условия функционирования предпринимательства как важнейшего ресурса и источника развития экономики.

Объект исследования: предпринимательская деятельность во всех ее организационных формах, бизнес-процессы и среда развития предпринимательства.

- 8.1. Развитие теории и методологии предпринимательства.
 - 8.2. Основные этапы развития предпринимательства.
 - 8.3. Прогнозирование тенденций развития предпринимательства.
 - 8.4. Исследование процесса предпринимательства в единстве его основных компонентов: личностного, экономического, организационно-управленческого.
 - 8.5. Становление и развитие форм предпринимательства.
 - 8.6. Инфраструктура предпринимательства.
 - 8.7. Система взаимодействия структур крупного и малого предпринимательства, формирование и развитие сетевого бизнеса.
 - 8.8. Организация и управление совместным предпринимательством.
 - 8.9. Состояние и перспективы международной национальной, региональной систем предпринимательства, их взаимосвязи.
 - 8.10. Стратегии предпринимательства.
 - 8.11. Структура управления предпринимательскими формированиями.
 - 8.12. Технологии процесса разработки и принятия управленческих решений в предпринимательских структурах.
 - 8.13. Формирование и развитие благоприятной предпринимательской среды.
 - 8.14. Мотивация предпринимательской деятельности.
 - 8.15. Организационная культура в системе предпринимательства.
 - 8.16. Финансирование предпринимательской деятельности.
 - 8.17. Взаимодействие властных и предпринимательских структур.
 - 8.18. Система риск-менеджмента в сфере предпринимательства.
 - 8.19. Оценки эффективности предпринимательской деятельности.
- 10. Менеджмент**
- Содержание области исследования:** выявление, анализ и разрешение проблем становления и развития теории и практики управления организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения. В частности, исследование тенденций и закономерностей в области общего и стратегического менеджмента, инновационного менеджмента, управления персоналом, современных производственных систем.

Объект исследования: система органов и институтов публичного управления, организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций (в том числе виртуальные) вне зависимости от формы собственности, отдельные подразделения этих организаций и отдельные процессы, протекающие внутри организаций, персонал организаций, а также объединения организаций (ассоциации, союзы, финансово-промышленные группы, сети и др.) и закономерности их функционирования с учётом влияния внешней среды.

10.1.Разработка проблем науки управления и методов её познания. Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие управления. Современные направления теоретико-методологических разработок в области управления. Предметные и междисциплинарные основания управления.

10.2.Сущность, структура и отличительные особенности системы публичного управления, основные тенденции и направления ее развития в современных условиях. Принципы организации, ресурсы и процесс публичного управления.

10.3.Публичное управление в условиях глобализации и становления информационного общества. Особенности национальной организации системы публичного управления. Реформы в системе публичного управления.

10.4.Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее разработки и реализации. Стратегии и тактики в осуществлении государственной политики.

10.5.Особенности разработки и реализации государственной политики в экономической и социальной сферах. Прямые и обратные связи государственной политики, механизмов, методов и технологий ее разработки и реализации. Развитие форм государственно-частного партнерства. Управление государственным имуществом.

10.6.Управление по результатам. Система ответственности в сфере публичного управления.

10.7.Информационное обеспечение системы публичного управления. «Электронная демократия», «электронное государство», «электронное правительство» и технологии электронного администрирования.

10.8. Управление экономическими системами, принципы, формы и методы его осуществления. Зависимость управления от характера и состояния экономической системы. Управление изменениями в экономических системах. Теория и практика управления

интеграционными образованиями и процессами интеграции бизнеса.

10.9.Организация как объект управления. Теоретико-методические основы управления организацией. Функциональное содержание управления. Структуры управления организацией. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные аспекты управления организацией, текущее управление. Управление организацией по стадиям её жизненного цикла.

10.10.Проектирование систем управления организациями. Новые формы функционирования и развития систем управления организациями. Информационные системы в управлении организациями. Качество управления организацией. Методология развития бизнес-процессов. Развитие методологии и методов управления корпоративной инновационной системой.

10.11.Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и функциями. Целеполагание и планирование в управлении организацией. Контроль, мониторинг и бенчмаркинг. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений. Управление проектом. Управление знаниями. Риск-менеджмент. Управление производством. Современные производственные системы.

10.12.Оценка управления организациями как социальными и экономическими системами. Критерии оценки эффективности управления. Методы и показатели оценки результативности управления.

10.13. Организационное поведение, социально-психологические аспекты управления. Группа и поведение группы в процессе управления. Современные теории командообразования, межгрупповые отношения в процессе управления.

10.14.Организационная культура. Влияние организационной культуры на экономическое и социальное поведение людей. Социокультурные, социально-политические и социально-экономические факторы развития организационной культуры. Методологические вопросы изучения организационной культуры.

10.15.Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления. Внешняя и внутренняя среда организации. Процесс и методы разработки и реализации стратегии. Развитие форм стратегического партнерства. Содержание и методы стратегического контроля. Корпоративные стратегии, оптимизация размера фирмы и вертикальная интеграция, стратегии диверсификации. Формирование и управление цепочками создания

ценности. Конкурентоспособность бизнеса. Создание и удержание ключевых компетенций. Стратегические ресурсы и организационные способности фирмы. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратегии организации. Процесс построения сбалансированной системы показателей (ССП). Преимущества и недостатки применения ССП в условиях Таджикистана.

10.16.Управление организацией в контексте международного бизнеса. Организация и управление международной компанией. Международные бизнес-стратегии. Международные альянсы и сети фирм. Слияния и поглощения в международном бизнесе.

10.17.Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного контроля. Управление стоимостью фирмы. Роль и влияние стейкхолдеров на организацию. Миссия организации. Корпоративная социальная ответственность. Социальная и экологическая ответственность бизнеса.

10.18.Лидерство в организации. Типы и модели лидерства. Диалектика взаимосвязей лидера и последователей. Управление конфликтами. Типы конфликтов в процессах управления организацией, формы и методы их преодоления. Пути и методы предупреждения трудовых конфликтов и их разрешения.

10.19.Кадры управления: роль и место в системе управления. Формирование, подготовка и развитие кадров управления. Управление карьерой и профессионально-должностным продвижениемправленческих кадров. Методы стимулирования менеджеров высшего звена.

10.20.Управление человеческими ресурсами как особый вид профессиональной деятельности: цели, функции, принципы, эволюция подходов. Сущность экономических и социальных задач управления персоналом предприятий и организаций. Компетентность персонала и компетентность организации. Кадровая политика: выработка и реализация. Инновации в организации трудовой деятельности и управлении персоналом. Организация и осуществление работы по управлению персоналом.

10.21.Эффективность труда персонала. Взаимосвязь эффективности управления персоналом с результативностью труда каждого работника. Оценка персонала и результатов его труда. Организация социально-трудового мониторинга, проведение анализа трудовых показателей. Контроллинг и аудит персонала, планирование и прогнозирование развития. Бюджетирование расходов на персонал.

10.22. Социальное развитие и социальное партнёрство как ключевое направление регулирования социально-трудовых и социально-экономических отношений в рыночном хозяйстве. Трудовые отношения и их регулирование посредством социального партнерства (генеральные, отраслевые, территориальные соглашения и коллективные договоры); механизмы регулирования трудовых отношений при различных формах собственности; мотивы и стимулы к труду, их взаимосвязь с трудовым поведением работников, удовлетворенностью трудом.

10.23. Международные аспекты в области управления персоналом. Проблемы кросскультурного взаимодействия и управления кросскультурными коллективами. Деятельность международных организаций по вопросам управления персоналом.

10.24. История управленческой мысли. Зарождение и развитие взглядов на управление в рамках отдельных научных школ. Взаимосвязь между развитием теоретического осмысления управления и процессами, протекающими в экономических системах.

10.25. Историческое развитие систем управления. Логика развития систем управления, факторы, определяющие динамику и направление эволюции систем управления. Сравнительный анализ систем управления в различных социо-культурных и политических средах. Исторический опыт развития систем управления в отдельных странах.

10.26. Управленческое консультирование. Роль и место управленческого консультирования в практике развития систем управления. Содержание, формы и методы управленческого консультирования. Формирование и развитие кадров управленческого консультирования.

10.27. Теория и практика управления некоммерческими организациями.

10.28. Теория и практика антикризисного управления организацией. Развитие моделей антикризисного управления.

12. Экономическая безопасность

Содержание области исследования: оценка современного состояния и

прогнозов обеспечения экономической безопасности; разработка обеспечивающих ее механизмов.

Объект исследования: экономическая система и институциональные преобразования, способствующие повышению уровня экономической безопасности.

12.1. Теория экономической безопасности (категория, методология, методы, механизмы и инструменты).

12.2. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности.

12.3. Типология экономической безопасности; важнейшие классификационные признаки (отраслевые, функциональные, институциональные, региональные) и инструменты регулирования.

12.4. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов повышения экономической безопасности.

12.5. Пороговые значения экономической безопасности и методы их определения.

12.6. Концептуальные и стратегические направления повышения экономической безопасности, критерии экономической безопасности.

12.7. Классификация угроз экономической безопасности по сферам экономики (производственная, социальная, финансовая, внешнеторговая, военно-промышленная и др.).

12.8. Механизмы дисбаланса экономической системы, ухудшающие ее безопасность, и пути их преодоления.

12.9. Обеспечение взаимосвязи экономической и военной безопасности.

12.10. Механизмы и инструменты создания эффективной системы экономической безопасности.

12.11. Макро-, мезо- и микроуровни экономической безопасности и механизмы их взаимосвязи.

12.12. Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень экономической безопасности и меры по их преодолению.

12.13. Корпоративные ресурсы стратегического назначения и экономической безопасности (основной и оборотный капитал, людские ресурсы, потенциал научно-технического прогресса, информационное и правовое обеспечение).

12.14. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики (инструменты, методы, механизмы).

12.15. Механизмы защиты национальных интересов в области экономики и повышения «запаса прочности» пороговых значений экономической безопасности.

12.16. Структурная политика и экономическая безопасность (методология, методы, механизмы, инструменты).

12.17. Социально-экономические аспекты экономической безопасности (теория методология и практика).

12.18. Реформирование естественных монополий и экономическая безопасность.

12.19. Национальные интересы страны в области экономики и их учет при формировании экономической политики государства и разработке прогнозов социально-экономического развития.

12.20. Функция государства по защите национальных интересов страны в области экономики в рыночных условиях.

12.21. Развитие методологии разработки доктрины экономической безопасности по отдельным сферам (продовольственная, энергетическая, военно-промышленная и др.).

12.22. Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности.

12.23. Проблемы интеграции Таджикистана в мировое хозяйство и ее экономическая безопасность.

12.24. Организационно-методологические и методические аспекты обеспечения экономической безопасности.

12.25. Рационализация инфраструктуры системы государственного управления и экономическая безопасность.

12.26. Зарубежный опыт повышения экономической безопасности (методы, механизмы, инструменты и их адаптация к условиям Таджикистана).

12.27. Модели развития экономической безопасности государства, общества и региона.

14. Землеустройство

Содержание области исследования: теоретические, методологические, институционально-экономические основы землеустройства; организация и проведение проектных работ по оптимизации землеустройства; методология прогнозирования использования земельных ресурсов; методики обоснования и составления схем землеустройства административно-территориальных единиц, региональных схем использования и охраны земельных ресурсов, территорий особого государственного регулирования, проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, практикоориентированных проектов, связанных с организацией использования, охраной и улучшением земель; региональные особенности и специальные аспекты землестроительного проектирования; экономика землеустройства.

Объект исследования: земельные ресурсы Республики Таджикистан; совокупность организационно-экономических и социально-правовых инструментов по использованию земель различных форм собственности, управлению земельными ресурсами, повышению почвенного плодородия и охраны земель.

14.1. Земельные ресурсы Республики Таджикистан.

14.2. Теоретические основы землеустройства и землестроительного проектирования.

14.3. Прогнозирование и планирование использования и охраны земельных ресурсов.

14.4. Сущность и задачи межхозяйственного землеустройства.

14.5. Образование землепользований сельскохозяйственных организаций.

14.6. Образование землепользований несельскохозяйственного назначения.

14.7. Установление и изменение городской (поселковой) черты, границы сельских населенных пунктов и организация их земель.

14.8. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств.

14.9. Организация и устройство земель и севооборотов.

14.10. Методика составления и обоснование рабочих проектов.

14.11. Эффективность межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства.

14.12. Оптимизация землепользования сельскохозяйственной организации.

14.13. Особенности землеустройства в районах распространения эрозии почв.

14.14. Организация использования радиоактивно загрязненных земель.

14.15. Организация территории на ландшафтной основе.

14.16. Государственный земельный кадастр и мониторинг земель.

14.17. Кадастровая оценка земельных ресурсов.

14.18. Управление земельными ресурсами различных административно-территориальных единиц.

14.19. Планирование и организация землестроительных и земельно-кадастровых работ.

14.20. Современное законодательство Республики Таджикистан по вопросам землепользования.

14.21. Государственный контроль за использованием и охраной земель, порядок его осуществления.

15. Рекреация и туризм

Содержание области исследования: процессы развития рекреации и туризма; механизмы функционирования межотраслевого туристско-рекреационного комплекса.

Объект исследования: рекреация, туризм, межотраслевой туристско-рекреационный комплекс, туристическая индустрия.

15.1.Методология научных исследований туризма и рекреации.

15.2.Туризм как отрасль хозяйства, вид рекреационной деятельности и форма миграции населения.

15.3.Социально-экономические функции туризма и рекреации, их экономические эффекты.

15.4. Классификация рекреационной деятельности и туризма.

15.5.Социально-экономические факторы развития туризма: генерирующие и реализующие.

15.6.Структура межотраслевого туристско-рекреационного комплекса.

15.7.Туристские и рекреационные ресурсы, их кадастровый учет.

15.8.Туристская рента и экономическая оценка туристско-рекреационных ресурсов.

15.9.Система управления туристско-рекреационным комплексом Таджикистана.

15.10.Приоритетные направления национальной и региональной туристской политики в Республике Таджикистан.

15.11. Территориальная организация туристско-рекреационного комплекса.

15.12. Структура туристско-рекреационного пространства.

15.13. Санаторно-курортное хозяйство Таджикистана.

15.14.Проблемы координации системы оздоровительного туризма.

15.15.Государственная поддержка и общественная самоорганизация агротуризма в Таджикистане.

15.16.Система экскурсионно-познавательного туризма: управление, организация и экономическое обоснование маршрутов, ресурсные ограничения.

15.15.Состояние и перспективы развития гостиничного хозяйства Таджикистана.

15.18. Экологический туризм.

15.19. Экономика международного туризма.

15.20.Модели международной конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Таджикистана.

IV.Смежные специальности:

08.00.01 – Экономическая теория

08.00.10 – Финансы

08.00.12 – Бухгалтерский учет и аудит

08.00.13 – Математические и инструментальные методы

экономики

08.00.14 – Мировая экономика

V. Разграничение со смежными специальностями:

В отличие от специальности 08.00.01 исследования по специальности

08.00.05 направлены на изучение специфики функционирования экономических систем на микро-, мезо- и микроуровнях с учетом отраслевого и региональных аспектов.

Исследования по специальности 08.00.05 отличаются от специальности 08.00.10 тем, что в них комплексно рассматриваются проблемы регулирования экономической деятельности, при которой вопросы финансирования, денежного обращения и кредитования являются составными элементами единой системы регулирования национальной экономики.

Специальность 08.00.05 отличается от специальности 08.00.12 тем, что в её рамках бухгалтерские и статистические данные являются исходной информацией для выявления закономерностей функционирования национальной экономики на разных уровнях и в различных отраслях.

В отличие от специальности 08.00.13 исследования по специальности 08.00.05 не предполагают разработку новых математических и инструментальных методов изучения экономики, а используют уже разработанные математические и инструментальные методы для достижения поставленных целей.

В отличие от специальности 08.00.14 специальность 08.00.05 рассматривает аспекты внешнеэкономической деятельности с точки зрения оценки влияния мировой экономической системы на эффективность функционирования национальной экономики.

Разграничение со смежными отраслями науки

В отличие от специальности 05.02.22 – Организация производства (экономические науки) исследования по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством изучают экономические и управленческие аспекты производственной деятельности экономических агентов на макро-, мезо- и микроуровнях, а не экономическую эффективность конкретных технологических процессов.

В отличие от специальности 05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов, продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания (экономические науки) исследования по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством изучают экономические и управленческие аспекты деятельности организаций сферы общественного питания как экономических агентов (субъекты экономических отношений, принимающие участие в производстве, распределении, обмене и потреблении экономических благ), а не экономическую эффективность технологических процессов и не товароведческие аспекты в сфере общественного питания.

В отличие от специальности 14.04.03 – Организация фармацевтического дела (экономические науки) специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством исследует экономические и управленческие вопросы деятельности организаций фармацевтической отрасли на мезо- и микроуровне, а не экономическую эффективность организации фармацевтических технологий.

Шиносномаи ихтисоси 08.00.10

(Бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 ноябри соли 2017 № 6/6 тасдиқ шудааст).

I. Рамзи ихтисос:

08.00.10-Молия, гардиши пул ва қарз

II. Муҳтавои ихтисос: Муҳтавои асосии ихтисоси мазкур таҳқиқоти илмии бунёдӣ ва амалӣ, коркард ва равандҳои ҷорӣ намудани натиҷаҳои илмӣ дар соҳаи молия, гардиши пул ва муносибатҳои қарзӣ мебошад,

Объекти ихтисоси илмии мазкур молияни давлат, корпоратсияҳо ва корхонаҳо, робитаҳо ва вобастагиҳои байниҳамдигарие, ки дар раванди амалкард ва ҳамкориҳои ҳалқаҳои гуногуни системаи молиявӣ ба вуҷуд меоянд, сохтор ва механизми ҳамкориҳои молияни давлатӣ, ҷамъиятӣ, корпоративӣ; ҷараёнҳои (селаҳои) молиявӣ ва гирдгардиши сармоя; унсурҳои системаи пулию қарзӣ, ҳаракати селаҳои пул дар иқтисодиёт; қонуниятҳои объективии ташаккули системаи муносибатҳои пулию қарзӣ дар микро ва макро сатҳҳо мебошанд.

III. Соҳаҳои таҳқиқот:

Қисми I. Молия

1. Системаи молиявӣ.

1.1. Равандҳои методологию сохтории ташаккули системаи молиявӣ.

1.2. Сохторҳои системаи молиявӣ ва мақомоти идоракунии он.

1.3. Назария ва методологияи таъсири системаи молиявӣ дар натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ.

1.4. Концепсия ва назарияи молия ва истифодаи он дар фаъолияти ниҳодҳои молиявӣ.

1.5. Ниҳодҳои молиявӣ: назария, методология, қоидаҳои рушд ва такмили идоракунӣ.

1.6. Ҷанбаҳои ниҳодии системаи молиявӣ.

1.7. Ҷанбаҳои инфрасохтории системаи молиявӣ.

1.8. Методологияи танзими равандҳои тақрористехсолкуни васеъ;

1.9. Таъминоти молиявии эҳтиёҷоти тақрористехсолкуни васеъ.

1.10. Ҳавасмандгардонии молиявии истифодаи самараноки ҳамаи намудҳои захираҳои иқтисодӣ.

1.11. Вижагиҳо ва пайомадҳои ҷаҳонишавии молиявӣ.

1.12. Генезиси методологӣ, назария ва ташаккули системаи молиявӣ.

2. Молияи давлатӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ.

2.1 . Рушди унсурҳои молияи давлатӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ.

2.2. Танзими молиявии равандҳои иқтисодию иҷтимоӣ.

2.3. Назария, методология ва методикаи банақшагирӣ молиявӣ дар сатҳи давлат ва ташкилоти муниципалӣ.

2.4. Пешгӯйӣ ва банақшагирӣ буҷетио андозӣ дар иқтисоди бозорӣ.

2.5. Танзими андоз дар баҳшҳои иқтисодиёт.

2.6. Назарияи танзими системаи буҷетио андозӣ.

2.7. Асосҳои концептуалии муносибатҳои байнибуҷетӣ ва танзими буҷетӣ.

2.8. Муносибкунонии раванди буҷетӣ: такмили системаи идоракуни даромадҳо ва ҳароҷоти системаи буҷетӣ ва фондҳои мақсадноки давлатӣ.

2.9. Асосҳои назариявӣ, афзалиятҳои сиёсати андозӣ ва сamtҳои асосии ислоҳоти системаи андозӣ.

2.10. Назария ва таҳлили системаи молияи давлатӣ.

2.11. Сиёсати давлатии танзими робитаҳои молиявӣ дар системаи ҷараёнҳои ҷумҳуриявӣ.

2.12. Асосҳои назариявӣ, методӣ ва методологии танзими тавозуни молиявии ҷомеи ҳоҷагии миллӣ ва истифодаи он дар коркарди сиёсати молиявии давлат. Ташаккул ва соҳтори тавозуни пардоҳт.

2.13. Ташаккули хизматрасониҳои давлатӣ.

2.14. Маблағузории равандҳои сармоягузорӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ.

2.15. Равишҳои концептуалии ташаккули муносибатҳои байнибуҷетӣ.

2.16. Сиёсати буҷетио андозии давлат дар иқтисоди бозорӣ.

2.17. Механизмҳои тақсимкунии маблағҳои буҷетӣ.

2.18. Ҳазинадорӣ ва системаи ҳазинадории иҷрошавии буҷет.

2.19. Соҳтори гурӯҳбандии вазифавӣ-иктисодии буҷетӣ.

2.20. Дигаргунсозии системаи буҷетио андозӣ дар давраҳои гуногуни рушди иқтисодиёт: афзорҳо ва амсилаҳои мувоғиқсозӣ.

- 2.21. Асосҳои рушди ниҳодии мониторинг ва назорати молиявии давлатӣ.
- 2.22. Назорати давлатии хуқуқвайронкуниҳои андозӣ.
- 2.23. Сарчашмаҳои маблағгузории касри буҷет ва қарзи давлатӣ, проблемаҳои касри буҷет дар иҷрошавии стратегияи дарозмӯҳлати сиёсати иқтисодӣ.
- 2.24. Консепсия ва таҳлили системавии молияи минтақавӣ ва маҳаллӣ.
- 2.25. Рушди системаи молиявии минтақа, проблемаҳои воридшавии он ба системаи молияи миллӣ ва байнамиллӣ.
- 2.26. Коркарди нақшаи молиявии иҷрои барномаи ҳудудии кафолатҳои давлатӣ.
- 2.27. Иқтидори андозии минтақа ва субъектҳои алоҳида.
- 2.28. Методология ва ҷанбаҳои ташкилӣ-иқтисодии таъмини ҳудмаблағгузории маҳаллӣ.
- 2.29. Самаранокии системаи хизматрасониҳои иҷтимоӣ.
- 2.30. Механизмҳо ва афзорҳои қарзгирии давлатӣ дар бозори молиявии доҳилӣ ва берунӣ; тағйироти речай маблағгузории касри буҷет, таъсири қарзи давлатӣ ба рушди муносибатҳои қарзӣ ва болоравии бахшҳои воқеӣ.
- 3. Молияи субъектҳои ҳочагидорӣ.*
- 3.1. Назария, методология ва асосҳои концептуалии молияи субъектҳои ҳочагидорӣ.
- 3.2. Ҷанбаҳои ташкилӣ-иқтисодии молияи корхонаҳо ва ташкилот.
- 3.3. Қонуниятҳои амалкарди заҳираҳои молиявии субъектҳои ҳочагидор.
- 3.4. Вижагиҳои рушди системаи заҳираҳои молиявии корхонаҳо дар давраҳои гуногуни рушди иқтисодиёт.
- 3.5. Идоракуни молияи субъектҳои ҳочагидорӣ: методология, назария, шакливазкунии назорати корпоративӣ.
- 3.6. Молияи соҳаҳо.
- 3.7. Молияи субъектҳои шаклҳои гуногуни моликият.
- 3.8. Таъмини афзоиши арзиши заҳираҳои молиявӣ.
- 3.9. Самтҳои танзими молияи корпоративӣ, муносибкунонии соҳтори заҳираҳои молиявии корхонаҳои соҳаҳои воқеии иқтисодиёт.
- 3.10. Системаи заҳираҳои молиявии субъектҳои иқтисодиёт.

3.11. Таҳқиқии омилҳои дохилӣ ва берунӣ, таъсири онҳо ба мустаҳкамии молиявии корхонаҳо ва корпоратсияҳо.

3.12. Соҳтор ва робитаи механизмҳои ҳамгироии молияни давлат ва молияни корпоратсияҳо дар шароити бозор.

3.13. Назария, методология, омӯзиши банақшагирии молиявӣ дар сатҳи субъектҳои хочагидор.

3.14. Назария, методология ва методҳои заминавии андозбандии субъектҳои хочагидор.

3.15. Муносибкунонии портфели андозии субъектҳои хочагидор.

3.16. Мониторинги саҳми андозии субъектҳои хочагидор.

3.17. Таҳқиқи вобастагии байни нарҳ ва андозбандӣ.

3.18. Консепсияи машваратҳои андозӣ ва экспертизаи андозӣ.

3.19. Назарияи қабули қарорҳо ва методҳои идоракуни таваккалҳои молиявӣ ва андозӣ.

3.20. Сарчашмаҳои маблағгузории субъектҳои хочагидорӣ, проблемаҳои муносибкунонии соҳтори сармоя.

3.21. Механизми молиявии такрористехсолкунии васеъ, гардиш ва чойивазкунии сармоя.

3.22. Ташак्�кули системаи самараноки молиякунонии лоиҳавӣ ва барномавӣ;

3.23. Самтҳои баромади корхонаҳои ватанӣ ба бозорҳои байналмилалии молиявӣ.

3.24. Усул (принсипҳо), вижагиҳо ва афзорҳои сиёсати истеҳлоқӣ.

3.25. Молияи равандҳои инвеститсионӣ ва инноватсионӣ, афзорҳои молиявии сармоягузорӣ.

3.26. Ҷараёнҳои молиявӣ дар доираи тиҷораткунонии натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ.

3.27. Стратегияи молиявии иттиходияҳо.

3.28. Менечменти молиявӣ.

3.29. Системаи назорати молиявӣ дар идоракуни корхонаҳо: муҳтаво, шаклҳо, методҳо ва афзорҳои амалисозӣ.

3.30. Баҳисобигирии андоз ҳамчун унсури андозбандӣ.

3.31. Ҳисботи молиявӣ дар системаи менечменти молиявӣ.

4. Молияи хочагиҳои хонаводагӣ.

4.1. Асосҳои назариявӣ ва методологии рушди молияни хусусӣ.

4.2. Моҳият ва нақши молияни хочагиҳои хонаводагӣ, робитаи онҳо бо дигар бахшҳои иқтисодиёт ва молия.

4.3. Усули (принципои) методологии муайян намудани даромадҳои пулӣ ва пасандозҳои аҳолӣ ва тафриқаи онҳо аз рӯйи гурӯҳҳои аҳолӣ.

4.4. Стратегияи дигаргунсозии даромадҳои аҳолӣ ва пасандозҳои муташаккил.

4.5. Тамоюлҳои тафриқасозии рафтори пасандозии хочагиҳои хонаводагӣ.

4.6. Арзёбии иқтидори пасандозии хочагиҳои хонаводагӣ.

4.7. Механизми стратегияи инвеститсионии пасандозҳои аҳолӣ.

4.8. Рушди муносибатҳои молиявӣ ва қабули қарорҳои молиявии инвеститсионӣ дар ҳочагии хонаводагӣ.

4.9. Рафтори молиявӣ: вижагиҳои инфиродӣ ва рафтори намунавии одамон ҳангоми қабули қарорҳои характери молиявидошта.

4.10. Проблемаҳои муносибгардонии сохтори захираҳои молиявии хочагиҳои хонаводагӣ.

5. Арзёбӣ ва фаъолияти арзёбӣ.

5.1. Назария, методология ва асосҳои концептуалии ташаккули арзиши объектҳои гуногуни моликият.

5.2. Асосноккунии назариявӣ ва методологии равишҳои арзёбии амвол, сармоя ва сарчашмаҳои ҷалбгардида.

5.3. Назария ва методологияи арзёбии арзиши тиҷорат.

5.4. Рушди методҳои арзёбии таваккалҳо ва таъсири онҳо ба арзиши бозорӣ.

5.5. Арзёбии дороиҳои молиявии корхона: проблемаҳо ва равишҳо.

5.6. Проблемаҳо ва дурнамои арзёбии сармояи зеҳнӣ.

5.7. Асосҳои концептуалии арзёбии рақобатпазирии ширкат.

5.8. Арзёбии арзиши системаи иттилоот ва захираҳо.

5.9. Вижагии арзёбии навовариҳо.

5.10. Дастурбандӣ, стандартикунонӣ ва назорати фаъолияти арзёбӣдар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

5.11. Амалисозии асли (принципи) мустақилий дар фаъолияти арзёбӣ.

6. Бозори қиматҳои қиматнок ва бозори асъор.

6.1. Асосҳои назариявии ташкил ва амалкарди бозори қоғазҳои қиматнок ва баҳшҳои он.

6.2. Муайян намудани шаклҳо ва намудҳои ҳамгирои Ҷумҳурии Тоҷикистон, минтақаҳо ва корпоратсияҳо дар бозори ҷаҳонии қоғазҳои қиматнок.

6.3. Коркарди асосҳои методологӣ ва усули (принципҳои) идоракуни интишор ва азnavтақсими қоғазҳои қиматнок дар миқёси мамлакат ва минтақаҳо.

6.4. Назария ва методологияи проблемаҳои сиёсати портфелий дар соҳаи қоғазҳои қиматнок.

6.5. Концепсия ва механизмҳои амалкарди бозори фондӣ.

6.6. Рушди асосҳои назариявӣ ва амалии сиёсати биржавӣ ва тиҷорат.

6.7. Танзими давлатии бозори фондӣ.

6.8. Методологияи арзёбии даромаднокии афзори молиявӣ.

6.9. Ташаккули бозори асъор, усули(принципҳои) ташкил ва соҳтори он.

6.10. Амсилаи амалкарди бозори асъор.

6.11. Дигаргунсозии ниҳодии бозори асъор ва проблемаҳои фаъолияти ниҳодҳои он.

6.12. Танзими бозори дохилии асъор ва таъсири сиёсати пулӣ-қарзӣ ба устувории қурби асъори миллӣ, раванди долларикунонии бозори дохилӣ ва ҳолати ҳисоббаробаркуни пардохтии системаи иқтисодиёти миллӣ.

6.13. Самтҳои асосии таъсири асъори хориҷӣ ба системаи молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

6.14. Таҳқиқи тамоюлоти рушди системаи асъори ҷаҳонӣ ва дурнамои табдилшавандагии берунии асъори миллӣ.

6.15. Методология ва амалияи муносибатҳои асъорӣ-қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои хориҷӣ.

6.16. Механизм ва проблемаҳои муносибатҳои байнинҳамдигарии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкилоти байналхалқии асъорӣ-қарзӣ.

6.17. Ҳамгирои низоми асъории иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар системаи бозори ҷаҳонӣ.

6.18. Махсусияти амалкард, асосҳои ниҳодӣ ва механизмҳои баҳшҳои гуногуни бозори қоғазҳои қиматнок.

7. Бозори хизматрасонии сугуртавӣ.

7.1. Тамоюлоти ҳозиразамони ташкил ва амалкарди низоми сугурта ва бозори хадамоти сугуртавӣ.

7.2. Асосҳои назарияйӣ ва методологии пешгӯйӣ ва мониторинги рушди суғурта ва бозори хизматрасонии суғуртавӣ.

7.3. Танзими молияйӣ ва андозии рушд ва самаранокии амалкарди суғуртаи ҳатмӣ ва ихтиёри.

7.4. Ташаккули асосҳои назарияйӣ ва методологии намудҳои нави маҳсулоти суғуртавӣ ва системаҳои дастгирии иҷтимоӣ ва ҳифзи аҳолии мамлакат.

7.5. Рушди низоми суғурта ва бозори суғурта дар шароити кунунӣ.

7.6. Проблемаҳои назарияйӣ ва методологии баланд бардоштан ва таъмини рақобатпазирӣи хизматрасонии суғуртавӣ ва ташкилоти он.

7.7. Таъмини устувории молиявии ташкилоти суғуртавӣ.

7.8. Нақши миёнаравон дар суғурта.

7.9. Фаъолияти инвеститсионӣ ва сандуки инвеститсионии ширкатҳои суғуртавӣ.

7.10. Ширкатҳои суғуртавӣ, фондҳои саҳмии инвеститсионӣ ва фондҳои нафақавӣ: такмили методҳои танзими рейтингҳо ва ошкор кардани иттилоот.

7.11. Таҳқиқоти ҳолат ва дурнамои рушди системаи байналмилалӣ ва миллии стандартиқунонии намудҳои гуногуни суғурта.

Қисми 2. Гардиши пулӣ, қарз ва фаъолияти бонкӣ:

8. Системаи пулӣ ва механизми гардиши пулӣ.

8.1. Назария, методология ва асосҳои ташаккули концептуалии амалкарди системаи пулӣ ва механизмҳои гардиши пулӣ.

8.2. Равишҳои методологӣ дар арзёбии функсияҳо, шаклҳои гардиши пулӣ ва таъсири онҳо дар раванди тақористехсолкуни кишварҳои пешрафта ва рушдкунанда.

8.3. Пул дар системаи и муносибатҳои иқтисодӣ. Шаклҳои пул ва пулҳои қалбакӣ. Пулҳои электронӣ: вижагиҳо, идоракунӣ ва дурнамои рушди онҳо.

8.4. Механизми гардиши пули нақдӣ ва ғайринақдӣ

8.5. Равишҳои андозагирии массаи пул: проблемаҳои истифода ва муносибгардонӣ.

8.6. Ташкил ва танзими ҷараёнҳои пулӣ дар иқтисодиёт.

8.7. Эмиссия ва сиёсати зиддигаваррумӣ дар иқтисодиёти бозорӣ.

8.8. Ташкили системаи самараноки пардохтӣ ва афзори ҳаллу фасли буҳрони пардохтӣ.

- 8.9. Методҳо ва механизмҳои таъмини устувории асьори миллӣ.
- 8.10. Проблемаҳои таваррум (дефлятсия) ва бекурбашавии асьори миллӣ.
- 8.11. Ташаккули талабот ба пул ва пешниҳоди пул; тамоюлот ва дурнамои таъмини мувозинати тавозунгардида.
- 8.12. Асосҳои назариявии таҳқиқи равандҳои тавварумӣ дар иқтисодиёт, болоравии даромадҳои воқеӣ ва пулӣ, пасандозҳо ва дигар омилҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ.
- 8.13. Асосҳои интишори пул ва сиёсати эмиссионии БМТ. Иштироки БМТ дар идоракуни қарзи беруна.
- 8.14. Таҳаввулоти пулӣ, хосиятҳои амалкарди тағйирёбандагии пули миллӣ ва вобаста ба тағйирёбии шароити иҷтимоӣ-иқтисодӣ.
- 8.15. Назария ва амалияи танзими пулӣ ва назорати пулӣ.
- 8.16. Таҳқиқи тамоюли рушди системаи асьории ҷаҳонӣ ва дурнамои табдилшавандагии асьори миллӣ.
- 8.17. Ҳамгирои низоми пулӣ ва асьории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар системаи бозори ҷаҳонӣ.
- 8.18. Соҳтор ва проблемаҳои робитаҳои мутақобилаи алоқамандии Тоҷикистон ва ташкилотҳои байналхалқии асьорию-қарзӣ.
- 8.19. Методология ва таҷрибаи муносибатҳои асьорӣ-қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои ИДМ.
9. *Муносибатҳои қарзӣ.*
- 9.1. Назария, методология, консепсияҳо ва базаи усули (принципҳои) асосии қарзӣ ҳамчун ҷанбаҳои падидай системаи қарзӣ.
- 9.2. Стратегияи ҳамгирои иқтисодиёти Тоҷикистон ба системаи муносибатҳои ҳоҷагидории ҷаҳонӣ ва системаи пулию қарзии ҷаҳонӣ.
- 9.3. Инкишофи зерсоҳтори муносибатҳои муосири қарзӣ, шаклҳо ва методҳои пешниҳоди қарз.
- 9.4. Амсиласозии системаи қарзӣ ва механизми қарзӣ.
- 9.5. Соҳтор ва муносибгардонии бозори қарз.
- 9.6. Қонунҳо ва қонуниятҳои рушди соҳаи қарзӣ.
- 9.7. Таҳаввулоти муносибатҳои қарзӣ; қонуниятҳо ва тамоюлоти рушди онҳо, ҳамкории қарз бо гардиши пул, молия, бозори молия, пурӯршавии нуфузи қарз ба истеҳсолот ва фурӯши маҳсулоти ҷамъиятӣ.

9.8. Миёнавровони молиявӣ ва нақши бонкҳо дар ташкилёбии онҳо.

10. *Бонкҳо ва ташкилоти қарзии дигар*

10.1. Ташаккули системаи бонкӣ ва инфрасохтори он дар шароити иқтисоди бозорӣ.

10.2. Проблемаҳои таъмини заминаи ниҳодии тараққиёти бахши бонкӣ ва робитаи он бо БМТ.

10.3. Проблемаҳои таъмини ҳамоҳангии пулию қарзӣ, макросиёсат ва микроравиш нисбат ба рушди системаи бонкӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

10.4. Проблемаҳои таъмини сиёсати мутавозинии сиёсати бонкӣ дар соҳаи сармоягузорӣ, қарздихӣ ва ташаккули пассивҳои бонкӣ дар ҳамаи бахшҳои сарчашмаҳо ва захираҳо.

10.5. Устувории системаи бонкӣи ҔТ ва стратегияи рушди он.

10.6. Рақобати байнибонкӣ.

10.7. Баланд бардоштани самаранокии фаъолияти бонкҳо бо иштироқи давлат, бонкҳо бо иштироқи хориҷиён, инчунин бонкҳои минтақавӣ.

10.8. Сиёсати сармоягузории бонк.

10.9. Махсусияти маблағгузории бонкҳо ба фаъолияти сармоягузорӣ, шумораи корхонаҳои саноатии соҳаҳои гуногун ва шаклҳои ташкилӣ -хуқуқӣ.

10.10. Навовариҳои молиявӣ дар бахши бонкӣ.

10.11. Арзёбии пойгоҳи сармоявии бонк: арзёбии муқоисавии таҷрибаи ватанӣ ва хориҷӣ, роҳҳои инкишоф.

10.12. Мукаммалгардонии низоми идоракуни таваккалҳои бонкҳои ҔТ.

10.13. Проблемаҳои арзёбӣ ва таъмини эътимоднокии бонк.

10.14. Коркарди равишҳои арзёбии сандуқи дороиҳои бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва самтҳои самаранокгардонии сандуқ.

10.15. Коркарди амсилаҳои муайян кардани нарҳҳо ва арзиши аслии ҳадамоти бонкӣ ва амалиёт.

10.16. Системаи мониторинг ва пешгӯйикунии таваккалҳои бонкӣ.

10.17. Амалкарди системаи шӯъбавии бонкҳои тиҷоратӣ.

10.18. Проблемаҳои мувофиқсозии ташаккул ва инкишофи системаи бонкӣи ҔТ.

10.19. Методология ва механизми ташаккул ва истифодаи захираҳои бонкӣ.

10.20. Таъмини молиявии фаъолияти бонкӣ. Маблағгузории хиссавӣ ва қарзии фаъолияти бонкӣ.

10.21. Захираҳои бонкӣ ва ташкилкунии онҳо. Сиёсати бонкӣ дар соҳаи ҷалби воситаҳо. Муаммоҳои истифодаи самараноки захираҳои бонкӣ.

10.22. Маҳсулоти нави бонкӣ: намудҳо, технологияи ташкил, методҳои татбик.

10.23. Проблемаҳои инкишофи созмонҳои ғайрибонкии кредитӣ.

11. Танзими пулию қарзӣ.

11.1. Назария, методология ва концепсияҳои заминавӣ дар соҳаи ташаккӯл ва амалкарди муносибатҳои пулию қарзӣ.

11.2. Вижагиҳои ташаккули сиёсати пулий – қарзии ҶТ ва механизми татбиқи он дар шароити муосир.

11.3. Меъёрҳо ва методҳои баланд бардоштани самаранокии сиёсати пулию-қарзӣ.

11.4. Ҳамгироии низоми пулию қарзии иқтисодиёти Тоҷикистон дар системаи бозори ҷаҳонӣ.

11.5. Афзалияти сиёсати пулию-қарзии муосир ва вокуниши баҳши воқеӣ дар татбиқи он.

11.6. Сиёсати фоизии бонки миллӣ дар амалигардонии самтҳо дар инкишофи муносибатҳои қарзӣ ва болоравии иқтисодӣ, механизми танзими муносибатҳои қарзӣ ва фаъолияти бонкӣ дар бозори молиявӣ ва пулий.

11.7. Методҳои танзими гардиши пулию қарзӣ.

11.8. Танзими давлатии ниҳодҳои қарзию молиявӣ.

11.9. Таҳқиқи таъсири танзими пулию қарзӣ ба равандҳои инноватсионӣ ва сармоягузории иқтисодиёт.

11.10. Стратегия ва тактикаи истифодаи афзорҳои танзими пулию қарзӣ. Системаи назорати бонкӣ ва унсурҳои он.

11.11. Усули (принципҳо) назорати самараноки бонкӣ ва татбиқи онҳо дар ҶТ. Методология ва методикаи амалисозии назорати бонкӣ.

Паспорт специальности 08.00.10

(Утвержден решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 30 ноября 2017 года № 6/6)

Шифр специальности

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

Содержание научной специальности: Основным содержанием Финансы, денежное обращение и кредит являются фундаментальные и прикладные научные исследования, процессы внедрения научных результатов в области финансов, денежного обращения и кредитных отношений.

Объектом данной научной специальности являются финансы государства, корпораций и предприятий; взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе функционирования и взаимодействия различных звеньев финансовой системы; структура механизма финансового взаимодействия государственных, общественных и корпоративных финансов; финансовые потоки и кругооборот капитала; структурные элементы денежно-кредитной системы; движение денежных потоков в экономике; объективные закономерности формирования системы денежно-кредитных отношений на микро- и макроуровне.

Области исследований:

Часть 1. Финансы

1. Финансовая система:

1.1.Методологические и организационные процессы формирования финансовой системы.

1.2.Структуры финансовой системы и органы управления финансовой системой.

1.3.Теория и методология влияния финансовой системы на результаты социально-экономического развития.

1.4.Современные концепции и теории финансов и их использование в деятельности финансовых институтов.

1.5.Финансовые институты: теория, методология, закономерности развития и совершенствование управления.

1.6.Институциональные аспекты финансовой системы.

1.7.Инфраструктурные аспекты финансовой системы.

1.8.Методология финансового регулирования воспроизводственных процессов.

1.9.Финансовое обеспечение потребностей расширенного воспроизводства.

1.10.Финансовое стимулирование эффективного использования всех видов экономических ресурсов.

1.11.Особенности и экономические последствия финансовой глобализации.

1.12.Генезис методологии, теории и организации финансовой системы.

2. Государственные, территориальные и местные финансы:

2.1.Развитие структурных элементов общегосударственных, территориальных и местных финансов.

2.2.Финансовое регулирование экономических и социальных процессов.

2.3.Теория, методология, методика финансового планирования на уровне государства и муниципальных образований.

2.4.Бюджетное и налоговое прогнозирование и планирование в рыночной экономике.

2.5.Налоговое регулирование секторов экономики.

2.6. Теория построения бюджетной и налоговой системы.

2.7.Концептуальные основы межбюджетных отношений и бюджетного регулирования.

2.8.Оптимизация бюджетного процесса: совершенствование системы управления доходами и расходами бюджетной системы и целевых государственных фондов.

2.9.Теоретические основы, приоритеты налоговой политики и основные направления реформирования налоговой системы.

2.10.Теория и системный анализ государственных финансов.

2.11.Государственная политика регулирования финансовых взаимосвязей в системе республиканских потоков.

2.12.Теоретические, методические и методологические основы построения сводного финансового баланса национального хозяйства и его использование при разработке финансовой политики государства. Формирование и структура платежного баланса.

2.13.Формирование государственных услуг.

2.14.Финансирование инвестиционных процессов на республиканском и локальном уровне.

2.15.Концептуальные подходы к формированию межбюджетных отношений.

2.16. Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике.

2.17.Механизмы распределения бюджетных средств.

2.18.Казначейство и казначайская система исполнения бюджетов.

2.19.Функционально-экономическая структура бюджетной классификации.

2.20.Трансформация бюджетно-налоговой системы на разных стадиях экономического развития: инструменты и модели адаптации.

2.21.Институциональные основы развития государственного финансового мониторинга и контроля.

2.22.Государственный контроль налоговых правонарушений.

2.23.Источники финансирования дефицитов бюджетов и государственного долга, проблемы бюджетного дефицита в исполнении долгосрочной стратегии экономической политики.

2.24.Концепция и системный анализ территориальных и локальных финансов.

2.25. Развитие региональной финансовой системы, проблемы ее интеграции в национальную и международную финансовые системы.

2.26.Разработка финансового плана выполнения территориальной программы государственных гарантий.

2.27.Налоговый потенциал региона и отдельных субъектов.

2.28.Методология и организационно-экономические аспекты обеспечения местного самофинансирования.

2.29.Эффективность системы социальных услуг.

2.30.Механизмы и инструменты государственных заимствований на внутреннем и внешнем финансовых рынках; изменения режима кредитования бюджетного дефицита, влияние государственного долга на развитие кредитных отношений и подъем реального сектора.

3. Финансы хозяйствующих субъектов:

3.1.Теория, методология и концептуальные основы финансовых хозяйствующих субъектов.

3.2.Организационно-экономические аспекты финансовых предприятий и организаций.

3.3.Закономерности функционирования финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов.

3.4.Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на различных стадиях экономического развития.

3.5.Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория; трансформация корпоративного контроля.

- 3.6.Отраслевые финансы.
- 3.7.Финансы субъектов различных форм собственности.
- 3.8.Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов.
- 3.9.Направления регулирования корпоративных финансов, оптимизация структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора экономики.
- 3.10.Система финансовых ресурсов экономических субъектов.
- 3.11.Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятий и корпораций.
- 3.12.Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в рыночных условиях.
- 3.13. Теория, методология, методика финансового планирования на уровне хозяйствующих субъектов.
- 3.14.Теория, методология и базовые концепции налогообложения хозяйствующих субъектов.
- 3.15.Оптимизация налогового портфеля хозяйствующих субъектов.
- 3.16. Мониторинг налогового вклада хозяйствующих субъектов.
- 3.17.Исследование зависимости между ценой и налогообложением.
- 3.18.Концепция налогового консультирования и налоговой экспертизы.
- 3.19.Теория принятия решений и методы управления финансовыми и налоговыми рисками.
- 3.20.Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы оптимизации структуры капитала.
- 3.21.Финансовый механизм воспроизводства, обращения и перемещения капитала.
- 3.22.Формирование эффективной системы проектного финансирования.
- 3.23.Направления выхода российских предприятий на международные финансовые рынки.
- 3.24. Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики.
- 3.25.Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый инструментарий инвестирования.
- 3.26.Финансовые потоки в сфере коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
- 3.27.Финансовая стратегия корпораций.
- 3.28.Финансовый менеджмент.

3.29.Система финансового контроля в управлении предприятием: содержание, формы, методы и инструменты реализации.

3.30.Налоговый учет как элемент налогообложения.

3.31.Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента.

4. *Финансы домохозяйств:*

4.1.Теоретические и методологические основы развития частных финансов.

4.2.Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими секторами экономики и финансов.

4.3.Методологические принципы определения денежных доходов и сбережений населения и их дифференциация по группам населения.

4.4.Стратегия трансформации доходов населения в организованные сбережения.

4.5.Тенденции дифференциации сберегательного поведения домашних хозяйств.

4.6.Оценка сберегательного потенциала домашних хозяйств.

4.7.Механизм инвестиционной стратегии сбережений населения.

4.8.Развитие финансовых отношений и принятие финансовых инвестиционных решений в домашнем хозяйстве.

4.9. Поведенческие финансы: личностные особенности и типовое поведение человека при принятии решений финансового характера.

4.10.Проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов домашних хозяйств.

5. *Оценка и оценочная деятельность:*

5.1.Теория, методология и концептуальные основы формирования стоимости различных объектов собственности.

5.2.Теоретическое и методологическое обоснование подходов к оценке имущества, капитала и привлеченных источников.

5.3.Теория и методология оценки стоимости бизнеса.

5.4. Развитие методов оценки рисков и их влияния на рыночную стоимость.

5.5.Оценка финансовых активов предприятия: проблемы и подходы.

5.6.Проблемы и перспективы оценки интеллектуального капитала.

5.7.Концептуальные основы оценки конкурентоспособности фирмы.

5.8. Оценка стоимости информационных систем и ресурсов.

- 5.9. Особенности оценки инноваций.
- 5.10. Регламентация, стандартизация и контроль оценочной деятельности в Республике Таджикистан.
- 5.11. Реализация принципа независимости в оценочной деятельности.
6. *Рынок ценных бумаг и валютный рынок:*
- 6.1. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и его сегментов.
- 6.2. Определение форм и способов интеграции Республики Таджикистан, регионов и корпораций в мировой рынок ценных бумаг.
- 6.3. Разработка методологических основ и принципов управления эмиссией и перераспределения ценных бумаг в масштабах страны и регионов.
- 6.4. Теория и методология проблемы портфельной политики в области ценных бумаг.
- 6.5. Концепции и механизмы функционирования фондового рынка.
- 6.6. Развитие теоретических и практических основ биржевой политики и биржевой торговли.
- 6.7. Государственное регулирование фондового рынка.
- 6.8. Методология оценки доходности финансовых инструментов.
- 6.9. Формирование валютного рынка, принципы организации и структура.
- 6.10. Модели функционирования валютного рынка.
- 6.11. Институциональные преобразования валютного рынка и проблемы деятельности его институтов.
- 6.12. Регулирование внутреннего валютного рынка и влияние денежно-кредитной политики на устойчивость валютного курса рубля, процессы долларизации внутреннего рынка и состояние платежно-расчетной системы национальной экономики.
- 6.13. Основные направления влияния зарубежных валют на финансовую систему Республики Таджикистан.
- 6.14. Исследование тенденций развития мировой валютной системы и перспективы внешней конвертируемости национальной валюты.
- 6.15. Методология и практика валютно-кредитных отношений Республики Таджикистан и иностранных государств.
- 6.16. Механизм и проблемы взаимоотношений Республики Таджикистан и международных валютно-кредитных организаций.

6.17.Интеграция валютной системы экономики Республики Таджикистан в мировую рыночную систему.

6.18.Специфика функционирования, институциональные основы и механизмы различных сегментов рынка ценных бумаг.

7. Рынок страховых услуг:

7.1.Современные тенденции организации и функционирования системы страхования и рынка страховых услуг.

7.2.Теоретические и методологические основы прогнозирования и мониторинга развития страхования и рынка страховых услуг.

7.3.Финансовое и налоговое регулирование развития и эффективного функционирования обязательного и добровольного страхования.

7.4.Формирование теоретических и методологических основ новых видов страховых продуктов и систем социальной поддержки и защиты населения страны.

7.5.Развитие систем страхования и страхового рынка в современных условиях.

7.6.Теоретические и методологические проблемы повышения и обеспечения конкурентоспособности страховых услуг и организаций.

7.7.Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций.

7.8.Роль посредников в страховании.

7.9.Инвестиционная деятельность и инвестиционный портфель страховых компаний.

7.10.Страховые компании, паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды: совершенствование методов составления рейтингов и раскрытия информации.

7.11.Исследование состояния и перспектив развития международной и национальной систем стандартизации различных видов страхования.

Часть 2. Денежное обращение, кредит и банковская деятельность:

8. Денежная система и механизмы денежного обращения:

8.1.Теория, методология и концептуальные основы формирования и функционирования денежной системы и механизмов денежного обращения.

8.2.Методологические подходы к оценке функций, форм обращения денег и их влияния на воспроизводственный процесс развитых и развивающихся стран.

8.3. Деньги в системе экономических отношений. Формы денег и денежные суррогаты. Электронные деньги: специфика, управление, перспективы развития.

8.4. Механизм наличного и безналичного денежного обращения.

8.5. Способы измерения денежной массы: проблемы использования и оптимизация.

8.6. Формирование и регулирование денежных потоков в экономике.

8.7. Эмиссия и антиинфляционная политика в рыночной экономике.

8.8. Формирование эффективной платежной системы и инструменты разрешения платежного кризиса.

8.9. Методы и механизмы обеспечения устойчивости национальной валюты и активизации ее воспроизводственного потенциала.

8.10. Проблемы инфляции (дефляции), обесценения национальной валюты.

8.11. Формирование спроса на деньги и предложения денег: тенденции и перспективы обеспечения необходимого равновесия сбалансированности.

8.12. Теоретические основы исследования инфляционных процессов в экономике, роста реальных и денежных доходов, сбережений и других социально-экономических факторов.

8.13. Основы денежной эмиссии и эмиссионная политика НБ РТ . Участие Национального банка РТ в управлении внешним долгом.

8.14. Эволюция денег, изменчивость функциональных свойств национальных денег и форм в зависимости от изменения социально-экономических условий и среды.

8.15. Теория и практика валютного контроля и валютного регулирования.

8.16. Исследование тенденций развития мировой валютной системы и перспективы внешней конвертируемости таджикской валюты.

8.17. Интеграция денежной и валютной систем таджикской экономики в мировую рыночную систему.

8.18. Механизм и проблемы взаимоотношений Республики Таджикистан и международных валютно-кредитных организаций.

8.19. Методология и практика валютно-кредитных отношений Республики Таджикистан и государств СНГ.

9. Кредитные отношения:

9.1.Теория, методология, концепции и базовые принципы кредитных отношений как аспектов проявления кредитной системы.

9.2.Стратегии интеграции таджикской экономики в систему мирохозяйственных связей, мировую денежно-кредитную систему.

9.3.Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных инструментов, форм и методов кредитования.

9.4.Моделирование кредитных систем и кредитного механизма.

9.5.Структура и оптимизация рынка ссудного.

9.6.Законы и закономерности развития кредитной сферы.

9.7.Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные тенденции их развития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, финансами, финансовым рынком, усиление влияния кредита на производство и реализацию общественного продукта.

9.8.Финансовое посредничество и роль банков в его осуществлении.

10. *Банки и иные кредитные организации:*

10.1.Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях рыночной экономики.

10.2.Проблемы обеспечения институциональной основы развития банковского сектора и его взаимодействия с Центральным Банком РТ .

10.3.Проблемы обеспечения сопряженности денежно-кредитной и банковской макрополитики и микроподхода к развитию банковской системы РТ .

10.4.Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в области инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по всему вектору источников и резервов.

10.5.Устойчивость банковской системы РТ и стратегии ее развития.

10.6.Межбанковская конкуренция.

10.7.Повышение эффективности деятельности банков с государственным участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков.

10.8.Инвестиционная политика банка.

10.9.Специфика финансирование банками инвестиционной деятельности предприятий различных отраслей и организационно-правовых форм.

10.10.Финансовые инновации в банковском секторе.

10.11.Оценка капитальной базы банка: сравнительная оценка отечественной и зарубежной практики, пути развития.

10.12. Совершенствование системы управления рисками банков РТ.

10.13.Проблемы оценки и обеспечения надежности банка.

10.14.Разработка способов оценки портфеля активов российских банков и направлений оптимизации портфеля.

10.15.Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских услуг и операций.

10.16.Система мониторинга и прогнозирования банковских рисков.

10.17.Функционирование филиальных систем коммерческих банков.

10.18.Проблемы адекватности становления и развития банковской системы РТ .

10.19.Методология и механизмы формирования и использования банковских резервов.

10.20.Финансовое обеспечение банковской деятельности. Долевое и долговое финансирование банковской деятельности.

10.21. Банковские ресурсы и их формирование. Политика банка в области привлечения средств. Проблемы эффективного использования банковских ресурсов.

10.22. Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы внедрения.

10.23.Проблемы развития небанковских кредитных организаций.

11. Денежно-кредитное регулирование:

11.1.Теория, методология и базовые концепции в области формирования и функционирования денежно-кредитных отношений.

11.2. Особенности формирования денежно-кредитной политики РТ и механизмов ее реализации в современных условиях.

11.3.Критерии и методы повышения эффективности денежно-кредитной политики.

11.4.Интеграция денежно-кредитной системы экономики Таджикистана в мировую рыночную систему.

11.5.Приоритеты современной денежно-кредитной политики и реакция реального сектора на ее осуществление.

11.6. Процентная политика центрального банка в осуществлении направленности на развитие кредитных отношений и экономический рост, механизмы регулирования кредитных

отношений и банковской деятельности на финансовом и денежном рынках.

11.7.Методы регулирования денежного кредитного обращения.

11.8.Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов.

11.9.Исследование влияния денежно-кредитного регулирования на инновационные и инвестиционные процессы в экономике.

11.10.Стратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитного регулирования. Система банковского надзора и ее элементы.

11.11.Принципы эффективного банковского надзора и их реализация в Республике Таджикистан. Методология и методика осуществления банковского надзора.

Шиносномаи ихтисоси 08.00.14

(Бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 ноябри соли 2017 № 6/6 тасдиқ шудааст).

I. Рамзи ихтисос:

08.00.14 - Иқтисодиёти ҷаҳон

II. Муҳтавои ихтисос: Муҳтавои ихтисоси мазкур дар омӯзиши проблемаҳои муосири иқтисодиёти ҷаҳон, қонуниятҳои байналмилалишавӣ ва ҷаҳонишавии муносибатҳои иқтисодӣ, механизмҳои танзими онҳо дар сатҳҳои миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, инчунин коркарди назария ва методология дар ин соҳаҳо ифода мёбад.

Объекти ихтисос: ҷанбаҳои истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, молиявию асьорӣ, иҷтимоӣ, илмию техникӣ, экологӣ ва дигар равандҳои ҳочагии ҷаҳонӣ ва субъектҳои ин равандҳо-ширкатҳои фаромилӣ, соҳторҳои давлатӣ, созмонҳои байналмилалии давлатӣ ва гайридавлатие, ки фаъолияти иқтисодиёти ҷаҳонро ҳамчун системаи том таъмин мекунанд, ба ҳисоб меравад.

III. Соҳаҳои таҳқиқот:

1. Ҳочагии умумиҷаҳонӣ, соҳтори он, қонуниятҳо ва тамоюлҳои муосири инкишофи он.

2. Назарияҳои инкишофи ҳочагии ҷаҳонӣ ва муносибатҳои иқтисодии байналмилалий. Таҳдил ва арзёбии консепсияҳои муосир.

3. Тақсимоти байналмилалии меҳнат ҳамчун неруи ҳаракатдиҳандай инкишофи робитаҳои умумиҷаҳонии истеҳсолӣ, инвеститсионӣ, молиявию қарзӣ, илмию техникӣ, тиҷоратӣ ва робитаҳои дигар.

4. Байналмилалишавии ҳаёти ҳочагидорӣ. Ҷаҳонишавии фаъолияти иқтисодӣ, омилҳо, марҳилаҳо, самтҳо ва шаклҳои он. Баҳамтаъсиррасонии ҳамгироии минтақавӣ ва ҷаҳонишавии иқтисодиёт.

5. Равандҳои ҳамгироӣ дар минтақаҳои пешрафта ва рӯ ба инкишофи ҷаҳон, қонуниятҳои инкишофи ин равандҳо, арзёбии дурнамои ҳамгироиҳои блокҳои гуногуни тиҷоративу иқтисодӣ, аз ҷумла ҳамгироии иқтисодии Авруосиё.

6. Пайомадҳои ҷаҳонишавӣ барои давлатҳои инкишофёфта ва рӯ ба инкишофт. Муносибати байниҳамдигарии пешсафони иқтисодиёти ҷаҳон ва периферияи (канории) ҷаҳонӣ.

7. Баҳамвобастагии байналмилалии иқтисодӣ. Таъмини инкишофи устуори иқтисодиёти миллӣ ва ҷаҳонӣ. Стратегияҳои миллии инкишофи иқтисодӣ.

8. Таҳаввулоти механизми ҳочагии ҷаҳонӣ. Танзими равандҳои иқтисодӣ дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ. Ҳамоҳангсозии байналмилалии сиёсати иқтисодӣ. Ҳифозат ва шаклтағийирдиҳии истиқололияти иқтисодӣ.

9. Созмонҳои иқтисодии байналмилалӣ, нақши онҳо дар танзими иқтисодиёти ҷаҳон. Иштироки Тоҷикистон дар раванди мазкур.

10. Ҳамкории давлат ва соҳибкорӣ дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ. Нақши иқтисодии созмонҳои ғайридавлатӣ дар иқтисодиёти миллӣ ва ҷаҳон.

11. Механизмҳои танзими тиҷорати байналмилалӣ.

12. Системаи асьории ҷаҳонӣ, тамоюлҳои таҳаввулоти минбаъдаи он. Минтақаҳои асьорӣ. Асьори захиравии ҷаҳонӣ ва минтақавӣ.

13. Муносибатҳои пардохтиву ҳисоббаробаркуни давлатҳо, таъмини мувозинати тавозунҳои пардохтии онҳо ва проблемаҳои пардохти қарзи берунӣ.

14. Бозори фондии ҷаҳонӣ, механизмҳо ва нақши он дар инкишофи кишварҳои давлатҳои алоҳида ва умуман ҳочагии ҷаҳонӣ. Байналмилалишавии фаъолияти биржаҳои фондӣ.

15. Ҷараёнҳои (селҳои) байналмилалии сармояи қарзӣ, инвеститсияҳои мустақим ва портфелий, проблемаҳои танзими онҳо дар сатҳи миллӣ ва фаромиллӣ.

16. Ҷанбаҳои методологии амалкарди ҳочагии ҷаҳонӣ. Инкишофи вазъи талаботии умумихоҷагӣ ва молии ҷаҳонӣ.

17. Бозори ҷаҳонии молу хизматрасониҳо: тамоюлҳои инкишоф, соҳтори соҳавӣ ва ширкатӣ. Таşкил ва техникаи тиҷорати байналмилалӣ.

18. Стратегияҳои муосири бозорӣ ва нақши онҳо дар инкишофи мубодилаи байналмилалӣ. Ҷанбаҳои методии рақобатпазирии байналмилалӣ. Шаклҳо ва методҳои рақобат дар баҳшҳои гуногуни бозори ҷаҳонӣ.

19. Мубодилаи байналмилалии технологӣ ва ҳамкориҳои илмию техникӣ. Патентикунонии байналмилалӣ, тиҷорати иҷозатномаҳо (литсензияҳо), «ноу-хау» ва дигар шаклҳои фурӯши моликияти зеҳнӣ.

20. Проблемаҳои иқтисодию иҷтимоии муҳочирати байналмилалии неруи корӣ, мутахассисон ва олимон.

21. Инкишофи пойгоҳи захиравии хоҷагии ҷаҳонӣ. Ҷанбаҳои иқтисодии проблемаҳои ҷаҳонӣ – экологӣ, озӯқаворӣ, энергетикиӣ. Пайомадҳои равандҳои ҷаҳонӣ барои хоҷагии ҷаҳонӣ, роҳҳо ва механизмҳои ҳалли онҳо.

22. Инкишофи инфрасоҳтори байналмилалии нақлиётӣ ва телекомуникатсияҳо, нақши онҳо дар байналмилалишавии робитаҳои хоҷагии ҷаҳонӣ.

23. Мақом ва нақши ширкатҳои фаромилӣ дар иқтисодиёти ҷаҳони муосир, муносибати онҳо бо хоҷагиҳои миллии кишварҳои қороргоҳ ва кишварҳои маҳалли ҷойгиршавии баҳшҳои хориҷии онҳо.

24. Фаъолияти байналмилалии бонкҳо, ширкатҳои инвеститсионӣ ва сӯғуртавӣ, фондҳои нафақа ва дигар ниҳодҳои молиявӣ.

25. Иқтисоди миллии кишварҳои алоҳида дар системаи робитаҳои хоҷагии ҷаҳонӣ: проблемаҳои муносибозии ҳамкорӣ ва таъмини манфиатҳои иқтисодии миллӣ. Тазодҳои байналмилалии иқтисодӣ, сабабҳо ва равишҳои ҳалли онҳо.

26. Манфиатҳои иқтисодии беруни Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонӣ ва дар муносибат бо кишварҳои алоҳида ва гурӯҳи кишварҳо. Проблемаҳои геоиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, афзалиятҳои стратегии он ва дурнамои фаъолияти иқтисодии берунӣ.

27. Амнияти иқтисодии миллӣ ва байналмилалӣ. Асосҳои назариявӣ ва методологии таъмини амнияти иқтисодии беруни Ҷумҳурии Тоҷикистон.

28. Роҳҳо ва шаклҳои ҳамгироии Тоҷикистон ба системаи робитаҳои хоҷагии ҷаҳонӣ. Вижагиҳои фаъолияти иқтисодии берунӣ дар сатҳи корхонаҳо, соҳаҳо ва минтақаҳо.

29. Иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таксимоти байналмилалии меҳнат. Ташаккул ва дурнамои инкишофи иқтидори содиротӣ ва эҳтиёҷоти воридотии иқтисодиёти Тоҷикистон. Имкониятҳои беҳтарсозии маҳсусгардонии байналмилалии иқтисодиёти Тоҷикистон.

Паспорт специальности 08.00.14

(Утвержден решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 30 ноября 2017 года № 6/6)

I.Шифр специальности:

08.00.14 -Мировая экономика

II.Содержание специальности: Содержанием специальности

Мировая экономика является изучение современных проблем мировой экономики, закономерностей интернационализации и глобализации экономических отношений, механизмов их регулирования на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также разработка теории и методологии в этих областях.

Объектами данной специализации являются производственные, торговые, валютно-финансовые, социальные, научно-технические, экологические и другие аспекты мирохозяйственных процессов и субъекты этих процессов – транснациональные корпорации, государственные структуры, международные правительственные и неправительственные организации, обеспечивающие функционирование мировой экономики как целостной системы.

III. Области исследований:

1.Всемирное хозяйство, его структура, закономерности и современные тенденции развития.

2.Теории развития мирового хозяйства и международных экономических отношений. Анализ и оценка современных концепций.

3.Международное разделение труда как движущая сила развития производственных, инвестиционных, кредитно-финансовых, научно-технических, торговых и других мирохозяйственных связей.

4.Интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация экономической деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы. Взаимодействие региональной интеграции и экономической глобализации.

5.Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка интеграционных перспектив различных торгово-экономических блоков, включая Евразийскую экономическую интеграцию.

6.Последствия глобализации для развитых и развивающихся стран. Взаимоотношения мирового экономического авангарда и мировой периферии.

7.Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение устойчивого развития национальной и мировой экономики. Стратегии национального экономического развития.

8.Эволюция мирохозяйственного механизма. Регулирование экономических процессов на национальном и международном уровнях. Международная координация экономической политики. Сохранение и трансформация экономического суверенитета.

9.Международные экономические организации, их роль в регулировании мировой экономики. Участие Таджикистана в этом процессе.

10.Взаимодействие государства и бизнеса на национальном и международном уровнях. Экономическая роль неправительственных организаций в национальной и мировой экономике.

11.Механизмы регулирования международной торговли.

12.Мировая валютная система, тенденции ее дальнейшей эволюции. Валютные зоны. Мировые резервные и региональные валюты.

13.Платежно-расчетные отношения стран, обеспечение равновесия их платежных балансов и проблемы погашения внешнего долга.

14.Мировой фондовый рынок, его механизмы и роль в развитии отдельных стран и мирового хозяйства в целом. Интернационализация деятельности фондовых бирж.

15.Международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и наднациональном уровнях.

16.Методологические аспекты функционирования мировой экономики. Развитие мировой общехозяйственной и товарной конъюнктуры.

17.Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли.

18.Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного обмена. Методические аспекты международной конкурентоспособности. Формы и методы конкуренции в различных секторах мирового рынка.

19.Международный технологический обмен и научно-техническое сотрудничество. Международное патентование,

торговля лицензиями, «ноу-хау» и другие формы реализации интеллектуальной собственности.

20.Экономические и социальные проблемы международной миграции рабочей силы, специалистов и ученых.

21.Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных проблем – экологической, продовольственной, энергетической. Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы их решения.

22.Развитие международной транспортной инфраструктуры и телекоммуникаций, их роль в интернационализации мирохозяйственных связей.

23.Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран пребывания их зарубежных филиалов.

24.Международная деятельность банков, инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов и других финансовых институтов.

25.Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных экономических интересов. Международные экономические противоречия, их причины и способы разрешения.

26.Внешнеэкономические интересы Таджикистан на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы Республики Таджикистан, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы.

27.Международная и национальная экономическая безопасность. Теоретические и методологические основы обеспечения внешнеэкономической безопасности Республики Таджикистан.

28.Пути и формы интеграции Таджикистан в систему мирохозяйственных связей. Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отраслей и регионов.

29.Участие Республики Таджикистан в международном разделении труда. Формирование и перспективы развития экспортного потенциала и импортных потребностей экономики Таджикистана. Возможности улучшения международной производственной специализации Таджикистана.

ШИНОСНОМАХОИ ИХТИСОСХОИ СОҲАИ ИЛМҲОИ ТАҲСИЛОТ

Шиносномаи ихтисоси 13.00.02

(Бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 апрели 2017 №1/4 тасдиқ шудааст).

Рамзи ихтисос:

13.00.02 - Назария ва методикаи омӯзишу парвариш (тибқи соҳаҳо ва дараҷаҳои таҳсилот)

I. Соҳаи илм:

Педагогӣ

II. Шарҳи ихтисос:

Назария ва методикаи омӯзишу парвариш (тибқи соҳа ва дараҷаҳои таҳсилот) - соҳаи илми педагогӣ оид ба қонуниятҳои раванди омӯзиш ва парвариш, ки ба вижагиҳои фанни таълимӣ вобаста мебошанд.

Мавриди таҳқиқот аз инҳо иборат аст:

- назария, методика ва технологияи омӯзиш, қонуниятҳои омӯзиши фанҳои таълимӣ, талаботи меъёрӣ нисбат ба ҳадафҳо, муҳтаво, тадрис ва таълими хонандагон ва ҷавонони донишҷӯ;

- қонуниятҳои парвариш ва талаботи меъёрӣ нисбат ба ташкили фаъолияти тарбиявии хонандагон ва донишҷӯён.

Соҳаҳои дониш: фанҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи умумӣ (математика, физика, химия, адабиёт, биология, астрономия, нақшакашӣ, забони тоҷикӣ, забони русӣ, забонҳои хориҷӣ, информатика, санъати тасвирий, таърих, ҷамъиятшиносӣ, ҷуғрофия, таълими меҳнат ва соҳаҳои дигари таҳсилоти умумӣ), омӯзишу парвариши мусикӣ; фанҳои таълимии ба ихтисосҳои гуманитарӣ, табиий-математикӣ ва қасбомузӣ (дарашаи таҳсилоти қасбӣ-техникӣ, миёнаи маҳсус ва олии қасбӣ) самтиришуда.

Дараҷаҳои таҳсилот: ибтидой, миёнаи умумӣ ва таҳсилоти таҳассусӣ, қасбӣ-техникӣ, миёнаи маҳсус ва олий.

III. Соҳаҳои таҳқиқот:

1. Назария ва методикаи омӯзиши

1.1. Методологияи омӯзииши фанҳои муваҳҳас

- таърихи ташаккул ва рушди назария ва методикаи омӯзиш тибқи соҳаҳои дониш ва дараҷаҳои таҳсилот;
- ҳамкории назария ва методикаи омӯзиш бо соҳаҳои илм, техника ва фарҳанг;
- коркарди назарияи омӯзиши фанҳои мушаххас, аз ҷумла дар дараҷаи байнифани;
- робитаи мутақобилаи методҳои маърифати илмӣ ва таълимӣ;
- вижагиҳои азхудкуни муҳтавои соҳаҳои таҳсилот, риштаҳои илмӣ, фанҳо, курсҳо;
- пешгӯй намудани рушди системаҳои методӣ аз рӯйи соҳаҳои гуногуни таҳсилот, риштаҳои илмӣ, мавзӯъҳо, курсҳо;
- фаъолияти инноватсионӣ ва таҷрибай-озмоиши муаллимони фанҳо ҳамчун яке аз сарчашмаҳои рушди назария ва методикаи омӯзиш тибқи соҳаҳои дониш ва дараҷаҳои таҳсилот;
- рушди методҳои таҳқиқоти педагогӣ бо дарназардошти вижагиҳои соҳаҳои дониш ва дараҷаҳои таҳсилот.

1.2. Арзии ва ҳадафҳои омӯзиши

- коркарди ҳадафҳои омӯзиш мутобики тағйироти иҷтимоию фарҳангӣ ва иқтисодии муосири рушди ҷомеа;
- тавоноии рушдёбанда ва парваришии фанҳои омӯзиши;
- ташаккули ҳавасмандии мусбати таълимот, ҷаҳонбинӣ ва манзараи илмии олам дар зехни субъектҳои раванди таҳсилот;
- имкониятҳои касбнтиҳобкуни фанҳои гуногуни омӯзиши.

1.3. Муҳтавои омӯзиши

- коркарди консепсияҳои муҳтавои фанҳои таълимӣ дар дараҷаҳои гуногуни таҳсилот;
- коркарди стандартҳои давлатии таҳсилот;
- коркарди барномаҳои омӯзишии навъҳо ва дараҷаҳои гуногун доир ба фанҳои омӯзиши барои муассисаҳои таълимии навъҳои гуногун дар низоми таҳсилоти асосӣ ва иловагӣ;
- арзёбии самаранокии барномаҳои омӯзиши.

- тарҳрезии муҳтаво, методҳо ва шаклҳои ташкилии омӯзиш дар шароити шаклтағиридиҳӣ, иттилоотисозӣ ва ҷаҳонишавии равандҳои ҷамъиятӣ, фарҳангӣ ва таҳсилотӣ;

1.4. Таъминоти методӣ ва технологияҳои омӯзиши, сифати омӯзиши

- коркарди талаботи методӣ ба насли нави адабиёти таълимӣ;
- коркард ва истифода намудани мӯҷтамаъҳои таълимии методӣ доир ба соҳаҳо, риштаҳои илмӣ, фанҳо;

- ташкил ва истифодаи методҳои нав, равишҳои методӣ, воситаҳои техникии омӯзиш дар соҳаҳои гуногуни дониш;
- таъминоти методии омӯзиши компютерӣ, омӯзиши фосилавӣ ва ғайра;
- коркарди технологияҳои инноватсионии таҳсилотӣ ва шаклҳои ташкили омӯзиш;
- коркарди методикаҳои рушддиҳандаю солимнигоҳдорӣ ва технологияҳои таълими фанҳои омӯзишӣ;
- таъминоти методии кори мустақилона;
- коркарди меъёрҳо ва мониторинги сифати таълими фанҳои омӯзишӣ.

2. Назария ва методикаи парварии хонандагон ва ҷавонони донишҷӯ

- таҳқиқоти қонуниятҳои парвариши хонандагон ва ҷавонони донишҷӯ;
- муайян намудани ҳадафҳои тарбияи хонандагон ва ҷавонони донишҷӯ мутобиқи вазъияти иҷтимоию фарҳангӣ ва иқтисодии мусоиди рушди ҷомеа;
- асосноккунӣ ва коркарди муҳтавои парвариш, барномаҳои ташкили раванди парвариш дар муассисаҳои таҳсилоти навъҳои гуногун;
- методҳо, воситаҳо, шаклҳо, технологияҳои парваришӣ ва ҳудпарваришӣ;
- фаъолияти инноватсионӣ ва таҷрибавио озмоиши омӯзгорон ҳамчун манбаи рушди назария ва методикаи парвариш;
- тарҳрезии муҳтаво, методҳо ва шаклҳои ташкилии парвариш дар шароити шаклтағиирдиҳӣ, иттилоотисозӣ ва ҷаҳонишавии равандҳои ҷамъиятӣ, фарҳангӣ ва таҳсилотӣ;
- лоиҳаҳои ташаккули низомҳои парвариш;
- назария ва методикаи кори парваришӣ тибқи дараҷаҳои таҳсилот дар навъҳои гуногуни муассисаҳои таълимӣ;
- ташхис ва ислоҳи дараҷаи парвариш;
- ташкили кори парварии беруназмактабӣ ва беруназсинфӣ;
- коркарди назария ва методикаи таҳсилот ва парвариши беруназмактабӣ, роҳбарӣ ба эҷодкории мустақилона;
- фаъолияти ташкилоти ҷамъиятии бачагон ва ҷавонон, ҳудидоракуни хонандагон ва донишҷӯён;
- фаъолияти парваришӣ дар ниҳодҳои иҷтимоӣ (оила, иттиҳодияҳо, ҳаракатҳо ва ғ.)

IV. Ихтисосҳои мучовир:

13.00.01 -Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот;

13.00.03 - Педагогикаи коррексионӣ (сурдопедагогика ва тифлопедагогика, олигофренопедагогика ва логопедия);

13.00.04 - Назария ва методикаи тарбияи ҷисмонӣ, тамрини варзишӣ, тарбияи ҷисмонии табобатӣ ва мутобиқатӣ;

13.00.05 - Назария, методика ва ташкили фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ;

13.00.07 - Назария ва методикаи таҳсилоти томактабӣ;

13.00.08 - Назария ва методикаи таҳсилоти қасбӣ.

V. Ҳудудгузорӣ бо ихтисосҳои мучовир:

Барои ҳалли масъалаҳои таҳқиқоти илмӣ доир ба ихтисоси 13.00.02 ҷалби васоити назариявӣ ва таҷрибавии баъзе аз фанҳои ҳамроҳ («физиология», «антропология», «онтология ва назарияи маърифат» «таърихи фалсафа», «илми ахлоқ», «зебоишиносӣ», «равоншиносии педагогӣ», «равоншиносии инкишоф, акмеология» ва д.) имконпазир аст. Аммо дар назария ва методикай омӯзишу парвариш мавзӯи таҳқиқот фарогири моҳияти инкишофи идорашаванда ва ташаккули ҳадафманди шахсият ва дар асоси он ба ҳайси раванди маҳсуси педагогӣ коркард намудани назария ва методикай омӯзишу парвариш мебошад. Аз ин рӯ, донистани фанҳои мучовир барои асосноккунии илмии омӯзишу парвариш, инчунин барои тасдиқи натиҷаҳои таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси мазкур истифода мешавад.

Масъалаҳои коркарди методологияи омӯзишу парвариш, омӯзиши генезиси рушди таҳсилот ва афкори педагогӣ ба ихтисоси 13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот алоқаманд аст.

Дар тафовут аз ихтисоси 13.00.03 - Педагогикаи коррексионӣ, ихтисоси 13.00.02 масъалаҳои марбут ба назария ва методикай омӯзиши фанҳои таълимӣ ва парвариши бачагони дори вижагиҳои инкишофи психофизикиро баррасӣ намекунад.

Дар тафовут аз ихтисоси 13.00.07 - Назария ва методикай таҳсилоти томактабӣ, ихтисоси 13.00.02 масъалаҳои омӯзишу парвариши кӯдаконро аз таваллуд то синни 6-7 солагӣ баррасӣ намекунад.

Дар тафовут аз ихтисоси 13.00.04 - Назария ва методикай тарбияи ҷисмонӣ, тамрини варзишӣ, тарбияи ҷисмонии табобатӣ ва мутобиқатӣ, ихтисоси 13.00.02 масъалаҳои назария ва методикай тарбияи ҷисмониро баррасӣ намекунад.

Масъалаҳои муайянкунни ҳадафҳо, мухтаво, шаклҳо ва воситаҳои фаъолияти иҷтимоию фарҳангиро ихтисоси 13.00.05 - Назария, методҳо ва ташкили фаъолияти иҷтимоию фарҳангӣ таҳқиқ мекунад.

Дар тафовут аз ихтисоси 13.00.08 - Назария ва методикаи таҳсилоти касбӣ, ихтисоси 13.00.02 масъалаҳои марбут ба омӯзиши фанҳои таълимии мушаххас дар ҳамаи дараҷаҳои системаи таҳсилотро таҳқиқ менамояд, дар ҳоле ки ихтисоси 13.00.08, ин фанҳои таълимиро, мачмӯи онҳоро ҳамчун воситай ташаккули сифат ва омодагии касбии мутахассисони оянда баррасӣ мекунад.

Диссертатсияҳое, ки мавзуъҳои онҳо дар пайвастгоҳи ихтисоси 13.00.02 - Назария ва методикаи омӯзишу парвариш ва ихтисосҳои мучовири номбаршуда қарор доранд, метавонанд ба ҳимоя аз рӯйи ду ихтисос пешниҳод шаванд.

ПАСПОРТА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК

Паспорт специальности 13.00.02

(Утвержден решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 27 апреля 2017 года № 1/4)

Шифр специальности:

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

I. Отрасль науки

Педагогические

II. Формула специальности

Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) - отрасль педагогической науки о закономерностях процесса обучения и воспитания, обусловленных особенностями учебного предмета.

Исследованию подлежат:

- теория, методика и технологии обучения, закономерности обучения учебным предметам, нормативные требования к целям, содержанию, преподаванию и учению учащейся и студенческой молодежи;
- закономерности воспитания и нормативные требования к организации воспитательной деятельности учащейся и студенческой молодежи.

Области знания: учебные предметы начальной и средней школы (математика, физика, химия, литература, биология, астрономия, черчение, таджикский язык, русский язык, иностранные языки, информатика, изобразительное искусство, история, обществознание, география, трудовое обучение и другие общеобразовательные области), музыкальное образование и воспитание; учебные дисциплины гуманитарного, естественно-математического и профессионально-ориентированного профиля (уровень профессионально-технического, среднего специального и высшего профессионального образования).

Уровни образования: начальное образование, общее среднее и профильное образование, профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование.

III. Области исследования

I. Теория и методика обучения

1.1 Методология обучения конкретным предметам

- история становления и развития теории и методики обучения по областям знаний и уровням образования;
- взаимодействие теории и методики обучения с отраслями науки, техники и культуры;
- разработка теории обучения конкретным предметам, в том числе на междисциплинарном уровне;
- взаимосвязь методов научного и учебного познания;
- специфика усвоения содержания образовательных областей, дисциплин, предметов, курсов;
- прогнозирование развития методических систем по различным образовательным областям, дисциплинам, предметам, курсам;
- инновационная и опытно-экспериментальная деятельность учителей-предметников как один из источников развития теории и методики обучения по областям знаний и уровням образования;
- развитие методов педагогических исследований с учетом особенностей областей знаний и уровней образования.

1.2. Ценности и цели обучения

- разработка целей обучения в соответствии с современными социокультурными и экономическими изменениями в развитии общества;
- развивающий и воспитательный потенциал учебных дисциплин;
- формирование положительной мотивации учения, мировоззрения, научной картины мира у субъектов образовательного процесса;
- профориентационные возможности различных учебных дисциплин.

1.3. Содержание обучения

1. разработка концепций содержания учебных предметов на разных уровнях образования;
2. разработка государственных образовательных стандартов;
3. разработка учебных программ разных типов и уровней по учебным предметам для образовательных учреждений разного типа в системе основного и дополнительного образования;
4. оценка эффективности учебных программ.
5. конструирование содержания, методов и организационных форм обучения в условиях трансформации, информатизации и глобализации общественных, культурных и образовательных процессов;

1.4. Методическое обеспечение и технологии обучения, качество обучения

- разработка методических требований к новому поколению учебной литературы;
- разработка и использование учебно-методических комплексов по образовательным областям, дисциплинам, предметам;
- создание и использование новых методов, методических приемов, технических средств обучения в различных областях знания;
- методическое обеспечение компьютерного обучения, дистанционного обучения и др.;
- разработка инновационных образовательных технологий и форм организации обучения;
- разработка развивающих и здоровье сберегающих методик и технологий обучения учебным предметам;
- методическое обеспечение самостоятельной работы;
- разработка критериев и мониторинга качества обучения учебным предметам.

2. Теория и методика воспитания учащейся и студенческой молодежи

- исследование закономерностей воспитания учащихся и студенческой молодежи;
- определение целей воспитания учащейся и студенческой молодежи в соответствии с современной социокультурной и экономической ситуацией в развитии общества;
- обоснование и разработка содержания воспитания, программ организации воспитательного процесса для образовательных учреждений различного типа;
- методы, средства, формы, технологии воспитания и самовоспитания;
- инновационная и опытно-экспериментальная деятельность педагогов как источник развития теории и методики воспитания;
- конструирование содержания, методов и организационных форм воспитания в условиях трансформации, информатизации и глобализации общественных, культурных и образовательных процессов;
- проектирование и формирование воспитательных систем;
- теория и методика воспитательной работы по уровням образования в различных типах учебных заведений;
- диагностика и коррекция уровня воспитания;

- организация внешкольной и внеклассной воспитательной работы;
- разработка теории и методики внешкольного образования и воспитания, руководства самодеятельным творчеством;
- деятельность детских и молодежных общественных организаций, ученического и студенческого самоуправления;
- воспитательная деятельность в социальных институтах (семье, объединениях, движениях и т.д.)

IV. Смежные специальности

- 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования;
- 13.00.03 - Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия);
- 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры;
- 13.00.05 - Теория, методика и организация социально-культурной деятельности;
- 13.00.07 - Теория и методика дошкольного образования;
- 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования.

V. Разграничения со смежными специальностями

Для решения поставленных задач в научных исследованиях по специальности 13.00.02 возможно привлечение теоретического и эмпирического инструментария некоторых из сопутствующих дисциплин («физиология», «антропология», «онтология и теория познания», «история философии», «этика», «эстетика», «педагогическая психология», «психология развития, акмеология» и др.). Однако в теории и методике обучения и воспитания предметом исследования является сущность управляемого развития и целенаправленного формирования личности и разработка на этой основе теории и методики обучения и воспитания как специального организованного педагогического процесса. Поэтому знания смежных дисциплин используются для научного обоснования обучения и воспитания, а также верификации результатов исследований по указанной специальности.

Вопросы разработки методологии обучения и воспитания, исследования генезиса развития образования и педагогической мысли относятся к специальности 13.00.01 -Общая педагогика, история педагогики и образования.

В отличие от специальности 13.00.03 - Коррекционная педагогика, специальность 13.00.02 не рассматривает вопросы, касающиеся теории и методики обучения учебным предметам и воспитания детей с особенностями психофизического развития.

В отличие от специальности 13.00.07 – Теория и методика дошкольного образования специальность 13.00.02 не рассматривает проблемы обучения и воспитания детей от рождения до 6-7 лет.

В отличие от специальности 13.00.04 - Теория и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры специальность 13.00.02 не рассматривает проблемы теории и методики физического воспитания.

Вопросы определения целей, содержания, форм и средств социокультурной деятельности исследует специальность 13.00.05 – Теория, методика и организация социокультурной деятельности.

В отличие от специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования, специальность 13.00.02 исследует вопросы, связанные с обучением конкретным учебным дисциплинам на всех уровнях системы образования, в то время как специальность 13.00.08 рассматривает эти учебные предметы, их совокупность, как средство формирования качеств и профессиональной подготовленности будущего специалиста.

Диссертации, темы которых находятся на стыке специальности 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания и перечисленных смежных специальностей, могут быть представлены к защите по двум специальностям.

Шинономаи ихтисоси 13.00.08

(Бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 апрели 2017 № 1/4 тасдиқ шудааст).

Рамзи ихтисос:

13.00.08 - Назария ва методикаи таҳсилоти касбӣ

I. Соҳаи илм:

Педагогика

II. Шарҳи ихтисос:

Назария ва методикаи таҳсилоти касбӣ соҳаи илми педагогика мебошад, ки қонуниятҳои омодасозии касбӣ ва бозомӯзии мутахассисонро мавриди омӯзиш қарор дода, ҳамзамон, бо такя ба ин амр асоснокуниҳои назариявӣ, методҳо ва технологияҳои таълими касбиро (таҳассус - таҳсилоти педагогӣ, таҳсилоти касбӣ-техникӣ) таҳия менамояд.

III. Соҳаҳои таҳқиқот:

асосҳои методӣ ва мавриди танзимкунандай соҳаи таҳсилоти касбӣ; қонуниятҳо, усули (принципҳои) таҳсилоти касбӣ, асосноккунӣ ва татбиқи консепсияҳо ва низомҳои омодасозии касбии мутахассисон;

назария ва методикаи равандҳои таҳсилот дар соҳаи омодасозии касбӣ, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси мутахассисон;

такмили соҳтори омодагии касбӣ ва бозомӯзии кадрҳо дар шароити таҳсилоти олӣ ва миёна;

муҳтавои таҳсилоти касбӣ, таҳияи стандартҳои таҳсилотӣ ва муҷтамаъҳои таълимиу методӣ;

инкишиф додани методҳо, воситаҳо, методикаҳо ва технологияҳои омодагии касбии мутахассисон;

амсилаҳои инноватсионии омодагии касбии мутахассисон мутобиқи самтҳои стратегии навсозии таҳсилоти олӣ;

назария ва методикаи мониторинги сифати таҳсилоти касбӣ, муайян намудани равишҳо ва меъёрҳои арзёбии он; дар ҳамаи сатҳҳо асоснок намудани усул (принципҳо) методҳо ва технологияҳои идоракуни сифати таҳсилот;

методология, назария ва технологияи лоиҳасозии системаи омодагии касбӣ ва бозомӯзии кадрҳо;

муттасилии ҳадафҳо, муҳтаво, шаклҳо, методҳо дар системаи таҳсилоти касбӣ.

IV. Ихтисосҳои мучовир:

13.00.01 -Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот;

13.00.02 -Назария ва методикаи омӯзишу парвариш (вобаста ба соҳа ва сатҳи таҳсилот);

13.00.03 – Педагогикаи коррексионӣ (сурдопедагогика ва тифлопедагогика, олигофренопедагогика ва логопедия);

13.00.04 -Назария ва методикаи тарбияи ҷисмонӣ, тамрини варзишӣ, тарбияи ҷисмонии табобатӣ ва мутобиқатӣ;

13.00.05 -Назария, методика ва ташкили фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ;

13.00.07 -Назария ва методикаи таҳсилоти томактабӣ.

V.Худудгузорӣ бо ихтисосҳои мучовир

Ҳалли вазифаҳои дар таҳқиқот аз рӯйи ихтисоси 13.00.08 гузошташуда, ҷалби маводи назариявӣ ва таҷрибавии фанҳои мучовир, аз ҷумла: «педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот», «назария ва методикаи омӯзишу парвариш (вобаста ба соҳа ва сатҳи таҳсилот)», «назария ва методикаи таҳсилоти томактабӣ», «педагогикаи коррексионӣ», инчунин ихтисосҳои ҳамроҳи «физиология», «мантиқ», «равоншиносии педагогӣ» ва «акмеология» -ро тақозо мекунад.

Масъалаҳои таҳияи фалсафа ва таърихи таҳсилоти касбӣ, таҳқиқоти генезиси инкишофи таҳсилоти касбӣ ба ихтисоси 13.00.01.

- Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот робита доранд.

Дар тафовут аз ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи омӯзишу парвариш, дар ихтисоси 13.00.08 масъалаҳои ба таълими фанҳои мушаххаси омӯзиш робитадоштаи ҳамаи сатҳҳои системаи таҳсилот таҳқиқ карда намешаванд, балки ин фанҳои омӯзишӣ ва маҷмӯи онҳо, ҳамчун воситаи ташаккули сифатҳо ва омодагии касбии мутахассисони оянда баррасӣ мегарданд. Масъалаҳои омодагии мутахассисони санъат дар системаи таҳсилоти олий ва миёнаи маҳсус низ соҳаи таҳқиқи ихтисоси 13.00.08 мебошанд.

Дар тафовут аз ихтисосҳои 13.00.03 – Педагогикаи коррексионӣ 13.00.04 – Назария ва методикаи тарбияи ҷисмонӣ, тамрини варзишӣ, тарбияи ҷисмонии табобатӣ ва мутобиқатӣ, 13.00.05 - Назария, методика ва ташкили фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва 13.00.07 –Назария ва методикаи таҳсилоти томактабӣ, ба ихтисоси

13.00.08 масъалаҳои омодагӣ, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси мутахассисон барои системаи таҳсилоти томактабӣ, таҳсилоти маҳсус, инчуунин барои соҳаҳои иҷтимоӣ-фарҳангиву системаи тарбияи ҷисмонӣ мансубанд.

Диссертатсияҳое, ки мавзӯи онҳо дар пайвастгоҳи ихтисоси Назария ва методикаи таҳсилоти қасбӣ ва ихтисосҳои мӯҷовири номбаршуда қарор доранд, метавонанд ба ҳимоя аз рӯйи ду ихтисос пешниҳод шаванд.

Паспорт специальности 13.00.08

(Утвержден решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 27 апреля 2017 года № 1/4)

Шифр специальности:

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования

I. Отрасль науки

Педагогические

II. Формула специальности

Теория и методика профессионального образования – отрасль педагогической науки, которая изучает закономерности профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, а также разрабатывает на этой основе теоретические обоснования, методики и технологии профессионального обучения (специализации – педагогическое образование, профессионально-техническое образование)

III. Области исследований

1. методологические основы и регулятивы в области профессионального образования; закономерности, принципы профессионального образования; обоснование, разработка и реализация концепций и систем профессиональной подготовки специалистов;

2. теория и методика образовательных процессов в области профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов;

3. совершенствование структуры профессиональной подготовки и переподготовки кадров в условиях высшего и среднего образования;

4. содержания профессионального образования, разработка образовательных стандартов и учебно-методических комплексов;

5. развитие методов, форм, средств, методик и технологий профессиональной подготовки специалистов;

6. инновационные модели профессиональной подготовки специалиста в соответствии со стратегическими направлениями обновления высшего образования;

7. теория и методика мониторинга качества профессионального образования, определение подходов и критериев его оценки; обоснование принципов, методов, технологий управления качеством образования на всех уровнях;

8. методология, теория и технология проектирования системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
9. преемственность целей, содержания, форм, методов в системе профессионального образования.

IV. Смежные специальности

- 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования;
- 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования);
- 13.00.03 - Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия);
- 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры;
- 13.00.05 - Теория, методика и организация социально-культурной деятельности;
- 13.00.07 -Теория и методика дошкольного образования.

Разграничения со смежными специальностями

Решение поставленных задач в научных исследованиях по специальности 13.00.08 требует привлечения теоретического и эмпирического материала смежных дисциплин: «общая педагогика, история педагогики и образования», «теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)», «теория и методика профессионального образования», «теория и методика дошкольного образования», «коррекционная педагогика», а также сопутствующих «физиология», «логика», «педагогическая психология», «акмеология».

Вопросы разработки философии и истории профессионального образования, исследования генезиса развития профессионального образования относятся к специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования.

В отличие от специальности 13.00.02 – Теория и методика профессионального образования, специальность 13.00.08 не исследует вопросы, связанные с обучением конкретным учебным дисциплинам на всех уровнях системы образования, а рассматривает эти учебные предметы, их совокупность, как средство формирования качеств и профессиональной подготовленности будущего специалиста. Областью исследований специальности 13.00.08 также являются вопросы подготовки специалистов искусства в системе высшего и среднего специального образования.

В отличие от специальностей 13.00.03 - Коррекционная педагогика, 13.00.04 - Теория и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры, 13.00.05 – Теория, методика и организация социокультурной деятельности, 13.00.07 - Теория и методика дошкольного образования, вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для системы дошкольного, специального образования, для социально-культурной сферы, системы физического воспитания относятся к специальности 13.00.08.

Диссертации, темы которых находятся на стыке специальности Теория и методика профессионального образования и перечисленных смежных специальностей, могут быть представлены к защите по двум специальностям.

Барои қайдҳо

Барои қайдҳо

Барои қайдҳо

Барои қайдҳо

Барои қайдҳо

Барои қайдҳо

БЮЛЛЕТЕНИ

КОМИССИЯИ ОЛИИ АТТЕСТАЦИОНИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

№2 (6) 2018

СУРОФА:

735140, ш.Душанбе, кӯчаи Шевченко 39.

Тел.: (+992 37) 221 91 92, 227 00 09,

Факс: (+992 37) 221 91 94,

www.vak.tj

Ба матбаа 15.06.2018 супурда шуд.

Ба чоп 28.06.2018 ичозат дода шуд.

Андозаи 70×100 1/16. Гарнитураи Times New Roman.

Чузъи чопии шартӣ 10,5. Теъдоди нашр 250 нусха.

Фармоши №

734018, ш. Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозӣ 16.
КТН «Шарқи озод»-и Даастгохи иҷроияи Президенти
Чумхурии Тоҷикистон